

ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

Ҳисоботи молиявӣ

барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст

ва ҳисоботи аудиторони мустақил



ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

МУНДАРИҶА

	Саҳифа
ТАСДИҚНОМАИ РОҲБАРИЯТ ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТ БАРОИ ТАЙЁР НАМУДАН ВА ТАСДИҚ КАРДАНИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНҚОМ ЁФТ	1
ҲИСОБОТИ АУДИТОРОНИ МУСТАҚИЛ	2-5
ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНҚОМ ЁФТ:	
Ҳисобот оид ба фоида ва зарар ва дигар даромадҳои маҷмӯӣ	6
Ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ	7
Ҳисобот оид ба тағйирот дар сармоя	8
Ҳисобот оид ба гардиши воситаҳои пулӣ	9-10
Эзоҳҳо оид ба ҳисоботи молиявӣ	11-57

ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ТАЪКИДИ РОҲБАРИЯТ ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯ ВА ТАСДИҚИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНҶОМ ЁФТААСТ

Роҳбарияти Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Душанбе Сити Бонк»-ро (дар оянда «Бонк») барои таҳияи ҳисоботи молиявӣ, ки эътимоднокии тамоми ҷанбаҳои вазъияти молиявӣ, натиҷаи фаъолият, гардиши маблағ ва тағйирот дар сармояи Бонк тайи соли анҷомёфтаи 31 декабри соли 2024-ро мутобиқи Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ (дар оянда «СБҲМ») инъикос менамояд, масъул мебошад.

Ҳангоми таҳияи ҳисоботи молиявӣ роҳбарият масъулияти амалҳои зеринро бар ӯҳда доранд:

- интиҳоби усулҳои муносиби баҳисобгирии муҳосибавӣ ва истифодаи мунтазами онҳо;
- пешниҳоди иттилоот, аз ҷумла сиёсати баҳисобгирӣ дар шакле, ки мувофиқ, бозэтимод, муқоисашаванда ва фаҳмо будани ин маълумотро таъмин менамояд;
- риоя кардани талаботи СБҲМ ва шарҳ додани тамоми ҳолатҳои берунравӣ аз меъёрҳои СБҲМ дар эзоҳот ба ҳисоботи молиявӣ;
- таҳия намудани ҳисоботи молиявӣ бо назардошти ин эҳтимолият, ки Бонк дар оянда фаъолияти худро идома хоҳад дод, ба истиснои мавридҳои, ки чунин эҳтимол ғайриқонунӣ бошад.

Роҳбарият ҳамчунон барои амалҳои зерин масъул аст:

- тарҳрезӣ, амалисозӣ ва таъмини фаъолияти самарабахш ва бозэтимоди низоми назорати дохилии Бонк;
- дастгирӣ ва ҳифзи ҳисобдорӣ, ки имконият медиҳад дар ҳар лаҳза ба таври дақиқ маълумот дар бораи вазъияти молиявии Бонк омода шавад ва мутобиқати ҳисоботи молиявӣ бо талаботҳои СБҲМ таъмин карда шавад;
- ба роҳ мондани ҳисобдорӣ мутобиқи қонунгузорӣ ва стандартҳои ҳисобдорӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- дар қорҷубаи салоҳияти худ андешидани чораҳо барои ҳифзи дороиҳои Бонк;
- ошкор ва ҷилавгирӣ намудани ҳодисаҳои қаллобӣ, иштибоҳ ва дигар сӯиистифодаҳо.

Ҳисоботи молиявии мазкур барои соли 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст, аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳҳомон 15 майи соли 2025 тасдиқ гардидааст.

Аз номи Роҳбарияти Бонк:

Ақдодов Хуршед
Раиси Раёсат

15 майи соли 2025
ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон



Нуралӣев Акмал
и.в. Сармуҳосиб

15 майи соли 2025
ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҲИСОБОТИ АУДИТОРОНИ МУСТАҚИЛ

Ба Иштирокиён ва Шӯрои Нозирони Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Душанбе Сити Бонк»:

Хулоса бо тавзеҳот

Мо аудити ҳисоботи молиявии Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Душанбе Сити Бонк» (минбаъд - «Бонк»)-ро, ки аз ҳисобот оиди вазъияти молиявӣ ба санаи 31 декабри соли 2024, ҳисобот оиди фоида ва зарар, ҳисобот оиди даромади маҷмӯӣ, ҳисобот оиди тағйирот дар ҳайати воситаҳои худӣ, ҳисобот оиди гардиши воситаҳои пулӣ барои соли 2024, инчунин эзоҳот ба ҳисоботи молиявӣ, аз ҷумла шарҳи мухтасари қисмҳои асосии сиёсати баҳисобгирӣ иборат аст, баргузор намудем.

Ба ақидаи мо, ба истиснои таъсири эҳтимолии ҳолатҳое, ки дар банди «Асос барои баёни хулосаи аудиторӣ бо тавзеҳот» тавсиф шудаанд, ҳисоботи молиявии пешниҳодгашта ҳолати молиявии Бонкро дар ҳама равандҳои назаррас ба санаи 31 декабри соли 2024, инчунин натиҷаҳои молиявӣ ва гардиши воситаҳои пулӣ онро дар соли 2024 дар мувофиқат бо стандартҳои байналмилалӣ СБҲМ эътимоднок инъикос менамояд.

Асос барои баёни хулосаи аудиторӣ бо тавзеҳот

- **Мутобиқати нопурра ба талаботҳои СБҲМ.** Бонк ҳисоботи молиявиро, ки тибқи Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ), ки дар навбати худ аз ҷониби Шӯрои СБҲМ тасдиқ шудааст, пешниҳод накардааст. Аз ҷумла, сиёсати баҳисобгирӣ Бонк ва пешниҳоди иттилоот дар ҳисобот ба талаботи стандартҳо, ба монанди СБҲМ (IAS) 1 «Пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ» ва СБҲМ (IFRS) 10 «Ҳисоботи молиявии муттаҳидшуда» ҷавобгӯ нестанд. Ин имконияти ташаққули тасаввуроти боэътимод дар бораи вазъи молиявӣ ва натиҷаҳои фаъолияти Бонкро аз рӯи стандартҳои байналмилалӣ маҳдуд мекунад.
- **Пешниҳод накардани ҷадвали трансформатсионӣ ва рӯйхати тасҳеҳот аз ҷониби аудиторони қаблӣ.** Ҳангоми гузаронидани аудит мо муайян намудем, ки аудиторони қаблӣ ба мо ҷадвали трансформатсионӣ ва рӯйхати тасҳеҳотро, ки дар ҷараёни аудити онҳо дар давраҳои ҳисоботҳои қаблӣ пешниҳод шуда буданд, пешкаш накардаанд. Ин ҳуҷҷатҳо барои дуруст фаҳмидани тағйирот дар баҳисобгирӣ муҳосибӣ ва баҳисобгирӣ тасҳеҳоти солҳои қаблӣ муҳим мебошанд.
- **Қорӣ накардани СБҲМ (IFRS) 9 ва СБҲМ (IFRS) 16.** Бонк тартиботи гузаришро тибқи талаботҳои СБҲМ (IFRS) 9 «Воситаҳои молиявӣ» ва СБҲМ (IFRS) 16 «Иҷора» ва инчунин баҳисобгирӣ ва арзёбиро амали накардааст. Дар натиҷа, тасниф, баҳодиҳии воситаҳои молиявӣ, ташаққули захираҳо аз рӯи зарари пешбинишудаи қарзӣ ва баҳисобгирӣ иҷора ба стандартҳои муқаррарнамудаи байналмилалӣ ҷавобгӯ нестанд. Мо имкони муайян кардани таъсири миқдории риоя накардани ин стандартҳоро ба ҳисоботи молиявӣ надоштем.
- **Таҳияи нопурраи ҳисоботи молиявии муттаҳидшуда.** Бонк, сарфи назар аз мавҷудияти ширкати фаръии худ, ҳисоботи молиявии муттаҳидшударо пешниҳод накард. Аудити ҳисоботи молиявии ширкати фаръӣ гузаронида нашудааст, бинобар ин далелҳои зарурӣ ва кофии аудиторӣ барои арзёбии вазъи молиявӣ ва натиҷаҳои фаъолияти гурӯҳ дар маҷмӯъ мавҷуд набуданд. Аз ин лиҳоз, ҳисоботи инфиродии Бонк маълумоти муттаҳидшударо инъикос намекунад, тавре ки инро СБҲМ (IFRS) 10 талаб мекунад.

Мо аудитро дар мувофиқат бо стандартҳои байналмилалӣ аудит (СБА) баргузор намудем. Ёхдадорҳои мо дар мувофиқат бо ин стандартҳо, минбаъд дар қисми «Масъулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ»-и хулосаи мо қайд гаштаанд. Мо дар алоқамандӣ бо Бонк дар мувофиқат бо Кодекси ахлоқии муҳосибони касбии Шӯро оид ба стандартҳои байналмилалӣ ахлоқӣ барои муҳосибон (Кодекси ШСБАМ) ва талаботҳои ахлоқии нисбат ба аудити ҳисоботи молиявии мо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодашаванда мустақил буда, ва аз ҷониби мо ёхдадорҳои дигари ахлоқӣ дар мувофиқат бо ин талаботҳо ва Кодекси ШСБАМ иҷро гаштаанд. Ба ақидаи мо, далелҳои аудитории аз ҷониби мо гирифташуда, барои истифода намудани онҳо ҳамчун асос барои баён намудани хулосаи мо кифоя ва қобили қабул мебошанд.

Масъалаҳои муҳими аудит

Масъалаҳои асосии аудит – ин масъалаҳое мебошанд, ки мувофиқи муҳокимаи касбии мо, барои аз ҷониби мо баргузор намудани аудити ҳисоботи молиявии давраи ҷорӣ нисбатан муҳимтар ба ҳисоб мерафтанд. Ин масъалаҳо ба таври ягона дар доираи аудити ҳисоботи молиявии мо, ва ҳангоми омода сохтани хулосаи мо оиди ин ҳисобот баррасӣ гардиданд, ва мо хулосаи алоҳидаро оиди ин масъалаҳо баён наменамоем. Шарҳи мо, оиди он ки ҳар як масъалаи дар поён қайдгашта, чӣ тавр дар рафти аудит баррасӣ гашта буд, дар ин доира оварда шудааст.

Мо ӯҳдадорҳои дар қисми «Масъулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ»-и хулосаи мо шарҳ додашударо, аз ҷумла дар алоқамандӣ ба ин масъалаҳо иҷро намудем. Мутобиқан, аудити мо иҷроиши расмиёти барои баҳодиҳии хавфҳои ба таври назаррас таҳриф гаштани ҳисоботи молиявӣ коркардгаштаро, дар бар мегирифт. Натиҷаҳои расмиётҳои аудитории мо, аз ҷумла расмиётҳои дар рафти баррасии масъалаҳои дар поён қайдгашта иҷро гашта, ҳамчун асос барои баён намудани хулосаи аудитории мо оид ба ҳисоботи молиявии замимагашта хизмат менамоянд.

Натиҷаҳои расмиёти аудити мо, аз ҷумла расмиёти ҳангоми баррасии масъалаҳои дар поён овардашуда, барои хулосаи аудиторӣ оид ба ҳисоботи молиявии замимашуда асос мебошанд.

Масъалаи асосии аудит	Масъалаи мазкур дар рафти баргузори аудити мо чӣ тавр мавриди баррасӣ қарор гирифта буд
Беқурбшавии қарзҳо ва пешпардохтҳо ба мизочон, инчунин захираҳои ҳатмии характери қарзӣ дошта	
Дар алоқамандӣ бо назаррас будани қарзҳо ва пешпардохтҳо ба мизочон ва ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта, инчунин дар алоқамандӣ бо номуайянии ба пардохти онҳо хосбуда, ҳисобкунии захира оид ба беқурбшавӣ ва захираҳо оид ба ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта, яке аз масъалаҳои асосии аудит ба шумор меравад. Барои саривақт муайян намудани беқурбшавии қарзҳо ва пешпардохтҳо ба мизочон, инчунин барои эътироф намудани захира оид ба ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта муҳокимаҳои назаррас заруранд. Ҳисобкунии захира оид ба беқурбшавии қарзҳо, ки ба таври коллективӣ баҳогуздорӣ мешавад, истифодаи усули моделикунонии қарзиро бо истифодаи маълумотҳо ва омилҳои назарраси мушоҳиданашаванда, чун низоми дохилии додани рейтингҳо, инчунин имконияти руй додани дефолт ва сатҳи зарари имконпазирро пешбинӣ менамояд. Барои ҳисобкунии захира оид ба беқурбшавии қарзҳо ва захира оид ба ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта, ки ба таври алоҳида баҳогуздорӣ мешаванд, баргузор намудани баҳодиҳии эҳтимолияти пардохти онҳо, ки ба маълумотҳои назарраси мушоҳиданашаванда, чун нишондиҳандаҳои молиявии контрагентҳо, ғирдишҳои ояндаи пешбинишавандаи маблағҳо, арзиши таъминот ва ғайра, асос ёфтаанд, зарур аст. Истифодаи усулҳои дигари моделикунонӣ ва имкониятҳо метавонист, ки ба натиҷаҳои тамоман дигар оварда расонад. Маълумот оиди беқурбшавии қарзҳо ва пешпардохтҳои мизочон, инчунин оиди ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта, дар Эзоҳот оиди қарзҳо оварда шудааст.	Дар рафти аудит мо диққати махсусро ба масъалаҳои зерин додем: ► муҳокимаи роҳбарият дар алоқамандӣ бо ошкор гаштани ҳолатҳои қарзҳои назарраси ба мизочони корпоративӣ додашуда ва ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта; ► пешбиниҳои гардиши ояндаи маблағҳо, аз ҷумла гардишҳои пулие, ки сарчашмаҳои онҳо таъминот оид ба қарзҳо ва ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта буда, онҳо дорои нишонаҳои паст гаштани сифати қарзӣ мебошанд; ► усулҳо ва имкониятҳои, барои ба таври коллективӣ муайян сохтани беқурбшавии қарзҳо истифодагашта. Дар доираи расмиёти аудитории мо, мо усулҳоро баррасӣ намудем, ки <i>Бонк</i> барои ошкор намудани ҳолатҳои беқурбшавӣ ва ҳисобкунии захира оид ба беқурбшавӣ ва захираҳои характери қарзӣ дошта истифода намудааст. Расмиёти аудитории аз ҷониби мо иҷрогашта, инчунин санҷиши интиҳобӣ оид ба саривақт муайян намудани нишонаҳои беқурбшавиро дар бар гирифт. Барои қарзҳои назарраси интиҳобгашта, ки беқурбшавии онҳо ба таври алоҳида баҳогуздорӣ мешаванд, мо санҷиши имкониятҳо дар алоқамандӣ бо пешбиниҳои гардиши ояндаи маблағҳо, аз ҷумла арзиши таъминот гузарондем. Барои ба таври коллективӣ таҳлил намудани беқурбшавӣ, мо санҷиши интиҳобии усулҳои қарзии ба ҷунин ҳисобкунии беқурбшавӣ асосёбанда, маълумотҳои асосии ниҳой ва имкониятҳои истифодашударо гузарондем. Мо ҳамчунин, мутобиқати маълумотҳо дар алоқамандӣ бо захира оид ба беқурбшавӣ ва захираҳо оид ба ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта, ки дар ҳисоботи молиявии <i>Бонк</i>, мувофиқ ба талаботҳои СБҲМ, ифшо гаштааст, таҳлил намудем.

Масъулияти роҳбарият барои ҳисоботи молиявӣ

Роҳбарият барои оморасозӣ ва пешниҳоди эътимодноки ҳисоботи молиявӣ қайдгашта дар мутобиқат бо СБҲМ ва барои ҳамаи низоми назорати дохилӣ, ки роҳбарият барои омода сохтани ҳисоботи молиявӣ дар натиҷаи амалҳои бевичдонона ё ҳатогиҳо таҳриф нагашта зарур мешуморад, масъулият бар дӯш дорад.

Ҳангоми оморасозии ҳисоботи молиявӣ, роҳбарият масъулиятро барои баҳодиҳии қобилияти Бонк барои бефосила идома додани фаъолияти худ, барои дар ҳолатҳои муайян ифшо сохтани маълумотҳои ба бефосилагии фаъолият алоқаманд буда, ва омода сохтани ҳисобот бо таъба ба тавсифи бефосилагии фаъолият, ба истиснои ҳолатҳои, ки роҳбарият нияти барҳамдиҳии Бонк, қатъ намудани фаъолияти он, ё дар вақти алтернативаи воқеӣ ба чунин амалҳо надоштани он, бар дӯш дорад.

Масъулияти аудиторҳо барои аудити ҳисоботи молиявӣ

Мақсади мо гирифтани итминони оқилона оиди он ки, ҳисоботи молиявӣ ба таври умумӣ дорои таҳрифҳои назаррас, ки дар натиҷаи амалҳои бевичдонона ё ҳатогиҳо сар задаанд, ва дар оморасозии ҳулосаи аудиторӣ, ки ақидаи моро дарбар мегирад, намебошад. Итминони оқилона, сатҳи баланди итминонро дарбар мегирад. Вале он кафолатро оиди он ки аудити мувофиқи СБА баргузор намуда, ҳамеша дар сурати ҷой доштан таҳрифҳои назаррас, онро ошкор менамояд, дода наметавонад. Таҳрифҳо метавонанд, ки натиҷаи амалҳои безътиной ё ҳатогиҳо бошанд, ва назаррас ҳисобида мешаванд, агар ба таври асоснок пешбинӣ кардан мумкин бошад, ки онҳо ба таври алоҳида ва ё дар якҷоягӣ метавонанд, ки ба қабули қарорҳои иқтисодии истифодабарандагон, ки бо таъба ба ин ҳисоботҳои молиявӣ қабул мешаванд, таъсир мерасонанд.

Дар доираи аудити дар мувофиқат бо СБА баргузоршаванда, мо муҳокимаи касбиро истифода намуда ва нобоварии касбиро дар тамоми давраи аудит нигоҳ медорем. Ғайр аз ин мо корҳои зеринро анҷом медиҳем:

- Хавфҳои дар натиҷаи амалҳои бевичдонона ва ҳатогиҳо сарзадари ошкор ва баҳогузори менамоем; барои ҳалли ин хавфҳо расмиёти аудиторию коркард ва баргузор менамоем; далелҳои аудиторию, ки барои истифода намудани онҳо ҳамчун асос барои баён намудани ҳулосаи мо кифоя ва қобили қабул мебошанд, мегирем. Хавфи ошкор нагардидани таҳрифи назарраси дар натиҷаи амалҳои бевичдонона ба вуҷуд омада, аз хавфи ошкор гаштани таҳрифи дар натиҷаи ҳатогиҳо ба вуҷуд омада баландтар аст, чунки амалҳои бевичдонона метавонанд, ки созиши пешакӣ, сохтакорӣ, ҳамроҳнамоии барқасдона, пешниҳоди маълумоти таҳрифшуда ё берун аз низоми назорати дохилӣ амал намуданро дарбар гиранд.
- Дарки низоми назорати дохило, ки барои аудит аҳамиятнок аст, бо мақсади коркарди расмиётҳои аудиторию ба ҳолатҳои мувофиқбуда, вале на ба мақсади иброз доштани нуқтаи назар оиди самаранокии низоми назорати дохилии Бонк мегирем;
- Характери мутобиқати сиёсати ҳисобдорӣ истифодашаванда ва асоснокии баҳогузориҳои муҳосиби роҳбарият ва ифшосозии иттилооти мувофиқро баҳогузори менамоем;
- Оиди қонунӣ будани аз ҷониби роҳбарият истифода гаштани пешбинӣ оиди бефосилагии фаъолият ҳулосабарорӣ менамоем, ва, дар асоси далелҳои аудиторию дарёфтгардида, оиди он ки номуайянии назаррас дар алоқамандӣ бо рӯйдодҳо ва шароитҳои, ки метавонанд, номуайянии назаррасро дар қобилияти Бонк барои бефосила идома додани фаъолияти худ ба миён оранд, ҳулоса мебарорем. Агар мо ба ҳулосае оем, ки номуайянии назаррас ҷой дорад, пас мо бояд дар ҳулосаи аудиторию диққатро ба ифшои муносиби маълумот ҷалб намоем, ё агар чунин ифшосозии маълумот қобили қабул набошад, ҳулосаи хешро тағир диҳем. Ҳулосаҳои мо, ба далелҳои аудиторию то санаи ҳулосаи аудиторию мо, асос ёфтаанд. Аммо рӯйдодҳо ва шароитҳои минбаъда, метавонанд, ба аз ҷониби Бонк аз даст додани қобилият барои бефосила идома додани фаъолият оварда расонанд;

Масъулияти аудиторҳо барои аудити ҳисоботи молиявӣ (идома)

- Баҳодиҳии пешниҳод гаштани ҳисоботи молиявиро ба таври умум мегузaronем, сохторҳо ва муҳтавои он, аз ҷумла ифшосозии маълумот, яъне оё ҳисоботи молиявӣ дурустии амалиётҳо ва рӯйдодҳои ба он асосёфтаро тавре пешниҳод менамояд, ки пешниҳоди бозғатимоди онҳоро таъмин намояд;
- Далелҳои кофии қобили қабулро дар алоқамандӣ бо маълумоти молиявии ташкилотҳо ва фаъолияти хоҷагидорӣ дар дохили Бонк, барои баён намудани ҳулоса оиди ҳисоботдиҳии молиявӣ дарёфт менамоем. Мо барои роҳбарии умумӣ, назорат ва баргузорномаи аудити Бонк ҷавобгар ҳастем. Мо барои ҳулосаи аудиториамон шахсан ҷавобгар ҳастем.
- Мо бо роҳбарият ҳамкориҳои иттилоӣ намуда, ба самъи у, ғайр аз маълумотҳои дигар, маълумотро оид ба ҳаҷм ва мӯҳлати аудит, ҳамчунин
- Маълумотро оиди мушоҳидаҳои назаррас, вобаста ба натиҷаҳои аудит, ҳамчунин оиди камбудҳои назарраси низоми назорати дохилӣ, агар онҳо дар рафти аудит ошкор карда шаванд, пешниҳод менамоем.
- Мо ҳамчунин ба роҳбарият аризаро оиди аз ҷониби мо риоя гаштани ҳамаи талаботҳои ахлоқии дахлдор дар муносибат бо мустақилиятро пешниҳод намуда, ва ба ӯ оиди ҳамаи муносибатҳои тарафайн ва дигар масъалаҳое, ки асос барои расонидани таъсир ба мустақилияти аудитор шумурдан мумкин аст, ва дар ҳолатҳои зарурӣ оиди чораҳои дахлдори эҳтиётӣ иттилоъ медиҳем.
- Аз он масъалаҳое, ки мо ба самъи роҳбарият расонидем, мо масъалаҳоро муайян месозем, ки барои аудити ҳисоботи молиявии давраи ҷорӣ, нисбатан назаррас, яъне масъалаҳои асосии аудит мебошанд. Мо ин масъалаҳоро дар ҳулосаи аудиториамон шарҳ медиҳем, ғайр аз ҳолатҳое, ки ифшои оммавии маълумот оиди ин масъалаҳо аз ҷониби қонун ё санади меъёрий манъ карда шудааст, ё дар ҳолатҳои азҳад кам мо ба ҳулосаи меомем, ки маълумот оиди ягон ҳел масъала набояд дар ҳулосаи мо инъикос гардад, чунки оқилона пешбинӣ намудан мумкин аст, ки оқибатҳои манфии хабар додани чунин маълумот зиёдтар аз фоида аз иттилоъи он ба ҷамъият мебошад.

Роҳбаре, ки барои гузаронидани аудит масъул буд, ва дар натиҷа ҳисоботи аудитори мазкури аудитори мустақил нашр карда – Садриддин Шарифов/Шарик ва Аудитори Таҳассусдоштаи таҷрибадор, шаҳодатномаи таҳассусии № 0000065, ки аз тарафи Бонки Миллии Тоҷикистон дода шудааст.

Раҳимбек Акрамов

Аудитор / Роҳбари Идоракунонда
ЧДММ "Кроу - Хорват Эисичи"

15-уми майи соли 2025

Иҷозатномаи давлатӣ барои машғулшавӣ бо фаъолияти аудиторӣ дар соҳаи бонкӣ, дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон: силсилаи 0000149, аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон дар санани 28 январи соли 2022 дода шуда.

Иҷозатномаи давлатӣ барои машғулшавӣ бо фаъолияти аудиторӣ дар баҳши умумӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон: силсилаи 000164, аз ҷониби Вазорати Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар санани 29 октябри соли 2021 дода шуда.

Шаҳодатномаи таҳассусии аудитори Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Вазорати Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 0000335 дар санани 11 апрели соли 2019 дода шуда.


Шаҳодатномаи таҳассусии аудитори Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон № 58 дар санани 8 январи соли 2014 дода шуда.

ҶАМЁИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»


ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ҶОИДА Ӣ ЗАРАР ВА ДИГАР ДАРОМАДҲОИ МАҶМӢЙ
 БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНҶОМ ӢФТААСТ
 (бо ҳазор Сомонӣ)

	Эзоҳ	Барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соле, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
Даромаҳои ғоизӣ	5	54,888	31,601
Ҳароҷотҳои ғоизӣ	5	(5,851)	(5,441)
ДАРОМАДИ СОФИ ҶОИЗӢ ТО ТАШАККУЛӢБИИ ЗАХИРАҲО БАРОИ ТАЛАФОТИ ПЕШБИНИШУДАИ ҚАРЗӢИ ҚАРЗҲОИ МИЗОҶОН		49,037	26,160
Ташаккули захираҳо барои талафоти пешбинишудаи қарзии қарзҳои мизоҷон		(2,277)	(2,860)
ДАРОМАДИ СОФИ ҶОИЗӢ		46,760	23,300
Даромадҳои комиссияӣ	6	164,022	123,990
Ҳароҷотҳои комиссияӣ	6	(94,471)	(64,141)
Даромади/(зарари) соф аз рӯи амалиётҳо бо асҷори хориҷӣ	7	124,485	93,325
Ташаккули захира барои беқурбшавии дигар дороиҳо	8	(515)	(1,228)
Дигар даромадҳои ғайриамалиётӣ, ҳолис	9	393	2,172
ДАРОМАДИ СОФИ ҶАЙРИҶОИЗӢ		193,914	154,118
Ҳароҷотҳои амалиётӣ	10	(157,118)	(114,856)
ҶОИДА ТО АНДОЗБАНДӢ		83,556	62,562
Андоз аз ғоида	11	(16,499)	(11,564)
ҶОИДАИ СОФИ СОЛОНА		67,057	50,998
Дигар даромади умумӣ		-	-
ҲАМАГӢ ДАРОМАДИ УМУМӢ		67,057	50,998

Аз номи Роҳбарияти Бонк:


 Ақдодов Хуршед
 Раиси Раёсат

15 майи соли 2025
 ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон


 Нурматов Акмал
 и.в. Сармуҳосиб

15 майи соли 2025
 ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон


Эзоҳоти дар саҳифаҳои 11-57 овардашуда қисми ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкур мебошанд.

ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ВАЗЪИ МОЛИЯВӢ
БА ҲОЛАТИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024
(бо ҳазор Сомонӣ)

	Эзоҳ	31 декабри соли 2024	31 декабри соли 2023
ДОРОИҲО			
Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо	12	1,733,212	675,363
Воситаҳои пулии барои истифода маҳдуд	13	63,481	40,790
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо	14	298,386	174,526
Дороиҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзебӣ мешаванд	15	-	1,606
Қарзҳои ба мизоҷон додашуда	16	129,657	105,689
Сармоягузорӣ	17	57,324	10,025
Воситаҳои асосӣ	18	125,916	115,972
Маблағгузориҳои асосӣ	19	272	272
Дороиҳои ғайримоддӣ	20	2,363	3,599
Дороиҳои андозии мавқуфгузошташуда	11	133	-
Дигар дороиҳо	21	875,576	592,579
ҶАМАГӢ ДОРОИҲО		3,286,320	1,720,421
ӮҲДАДОРИҲО			
Воситаҳои бонкҳо ва ташкилотҳои молиявӣ	22	498	155,140
Ӯҳдадориҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзебӣ мешаванд	23	5,341	-
Воситаҳои мизоҷон	24	2,094,561	1,079,786
Дигар ўҳдадориҳо	25	754,447	261,079
ҶАМАГӢ ӮҲДАДОРИҲО		2,854,847	1,496,005
САРМОЯ			
Сармояи саҳомӣ	26	221,000	81,000
Захираи азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ		296	296
Захираҳои умумӣ		143,120	92,122
Фоидаи тақсимнашуда		67,057	50,998
ҶАМАГӢ САРМОЯ		431,473	224,416
ҶАМАГӢ ӮҲДАДОРИҲО ВА САРМОЯ		3,286,320	1,720,421

Аз номи Роҳбарияти Бонк:


Ақдодов Хуршед
Раиси Раёсат

15 майи соли 2025
ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон


Нураллиев Акмал
и.в. Сармуҳосиб

15 майи соли 2025
ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эзоҳоти дар саҳифаҳои 11-57 овардашуда қисми ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявӣ мазкур мебошанд.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ҲИСОБОТ ОИД БА ТАҒЙИРОТ ДАР САРМОЯ
 БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ
 (бо ҳазор Сомонӣ)

	Сармояи саҳҳомӣ	Захираи азнавбаҳоидиҳои воситаҳои асосӣ	Захираҳои умумӣ	Ҷоидаи тақсимнашуда	Ҷамағӣ сармоя
Бақия ба 31 декабри соли 2022	81,000	296	1,293	90,829	173,418
Пур кардани сармояи саҳҳомӣ	-	-	-	-	-
Пур кардани захираҳои умумӣ аз ҳисоби ҷоидаи тақсимнашуда	-	-	90,829	(90,829)	-
Ҷоидаи солона	-	-	-	50,998	50,998
Бақия ба 31 декабри соли 2023	81,000	296	92,122	50,998	224,416
Пур кардани сармояи саҳҳомӣ	140,000	-	-	-	140,000
Пур кардани захираҳои умумӣ аз ҳисоби ҷоидаи тақсимнашуда	-	-	50,998	(50,998)	-
Ҷоидаи солона	-	-	-	67,057	67,057
Бақия ба 31 декабри соли 2024	221,000	296	143,120	67,057	431,473

Аз номи Роҳбарияти Бонк:

Ақлодов Хуршед

Ақлодов Хуршед
 Раиси Раёсат



Нуралӣев Акмал

Нуралӣев Акмал
 и.в. Сармуҳосиб

15 майи соли 2025
 ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эзоҳоти дар саҳифаҳои 11-57 овардашуда қисми ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкур мебошанд.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПУШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ҲИСОБОТ ОИД БА ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ
 БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ
 (бо ҳазор Сомонӣ)

	Барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соле, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ АЗ ФАӢОЛИЯТИ АМАЛИЁТӢ:		
Фоида пеш аз хароҷоти андоз аз фоида	83,556	62,562
Тасхехот оиди:		
Тағйирот ба захираҳои талафоти қарзии пешбинишуда аз рӯи қарзҳо ба мизоҷон	2,277	-
Даромади софи фоизӣ	(49,037)	-
Истехлоки воситаҳои асосӣ ва истехлоки дороиҳои ғайримоддӣ	19,787	13,470
Ҳисобҳои ғайрипулӣ	2,235	-
Фарқиятҳои қурбҳои асёр бо амалиёти асёри хориҷӣ	(80,227)	(29,592)
Тағйирот ба захираҳои талафоти қарзии пешбинишуда аз рӯи дигар дороиҳо	1,494	1,035
Андоз аз фойда	-	(11,564)
Гардиши воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ пеш аз тағйирот дар дороиҳо ва ӯҳдадориҳои амалиётӣ	(19,915)	35,911
Тағйирот дар дороиҳо ва ӯҳдадориҳои амалиётӣ:		
(Афзоиш)/камшавии дороиҳои амалиётӣ:		
Воситаҳои пулӣ барои истифода маҳдуд	(22,691)	(9,064)
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо	(17,779)	(59,964)
Дороиҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзебӣ мешаванд	1,606	(1,788)
Қарзҳои ба мизоҷон	(26,010)	(104,479)
Дигар дороиҳо	(291,996)	(244,511)
(Афзоиш)/камшавии ӯҳдадориҳои амалиётӣ:	-	-
Воситаҳои бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ	(154,642)	152,913
ӯҳдадориҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзебӣ мешаванд	5,341	-
Воситаҳои мизоҷон	1,037,711	517,107
Дигар ӯҳдадориҳо	492,703	5964
Воридшавии воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ то андозбандӣ	1,004,328	292,089
Фоизҳои қабулшуда	26,708	-
Фоизҳои пардохтшуда	(607)	-
Андоз аз фоидаи пардохтшуда	(9,362)	(40,967)
Воридшавии софи воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ	1,021,067	251,122

ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ҲИСОБОТ ОИД БА ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ (ДАВОМ)
 БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНӢОМ ЁФТААСТ
 (бо ҳазор Сомонӣ)

	Барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соле, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ АЗ ҶАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРӢ:		
Хариди воситаҳои асосӣ	(30,065)	(29,917)
Хариди вомҳои Бонки миллии Тоҷикистон то мӯҳлати пардохт	(47,299)	-
Хориҷшавии софи воситаҳои пулӣ аз ҷаъолияти сармоягузорӣ	(77,364)	(29,917)
ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ АЗ ҶАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВӢ:		
Дивидендҳои пардохтшуда	-	(80,000)
Пур кардани сармояи саҳҳомӣ	(140,000)	-
Хориҷшавии софи воситаҳои пулӣ аз ҷаъолияти молиявӣ	(140,000)	(80,000)
Таъсири тағйирёбии қурби асъори хориҷӣ ба воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо	80,227	-
Зиёдшавии софи воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо	1,083,703	141,205
ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ ВА МУОДИЛҲОИ ОНҲО, дар аввали сол	774,568	633,364
ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ ВА МУОДИЛҲОИ ОНҲО, дар охири сол	1,938,498	774,568

Аз номи Роҳбарияти Бонк:

Ақдодов Хуршед
 Раиси Раёсат

15 майи соли 2025
 ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эзоҳоти дар саҳифаҳои 11-57 овардашуда қисми ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкур мебошанд.

Нуралӣев Акмал
 и.в. Сармуҳосиб

15 майи соли 2025
 ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНҶОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

1. ФАӢОЛИЯТИ АСОСӢ

Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Душанбе Сити Бонк» (минбаъд «Бонк») фаъолияти Худро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2009 дар асоси оиннома ва иҷозатнома Бонки Миллии Тоҷикистон (минбаъд «БМТ») амалӣ менамояд. ҶДММ ТАҚҲ «Авфар» (ҳоло Бонк) аз ҷониби Кумитаи Андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 24 августи соли 2009 ба қайд гирифта шудааст. Соли 2018 Ҷамъият аз нав ташкил карда шуд ва дар шуъбаи бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони хусусӣ дар Кумитаи Андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав ҳамчун ҶДММ ТАҚҲ «Душанбе Сити» ба қайд гирифта шуд. Намуди асосии фаъолияти Ҷамъият қабули пардохтҳо тавассути шабакаи терминалҳои худхизматрасонии Express Pay ва шабакаи агентӣ буд.

Бонк ҳамчун ҚСП «Душанбе Сити Бонк» дар санаи 25 майи соли 2022 аз нав ба қайд гирифта шуд.

Фаъолияти Бонк аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон танзим карда шуда, дар асоси иҷозатномаи № 301 БМТ аз 10 июни соли 2022 амалӣ карда мешавад.

Самти асосии фаъолияти Бонк пешниҳоди хизматрасониҳои финтех мебошад, ки шомили қабул ва гузаронидани пардохтҳо, ҳамчунин коркарди транзаксияҳои молиявӣ, пур кардани ҳамёнҳои электронӣ, додани қарз ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ва ҷалби пасандозҳо мебошад.

Бонк дар суроғаи: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Соҳилӣ 5, ба қайд гирифта шудааст. Ба санаи 31 декабри соли 2024 ва 2023 дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон Бонк 1 филиал ва 14 маркази хизматрасонии бонкӣ ва 1 филиал ва 13 маркази хизматрасонии бонкӣ мутаносибан дошт. Шумораи кормандони Бонк ба 31 декабри соли 2024 ва 2023 мутаносибан 713 ва 588 нафарро ташкил дод.

Ба санаи 31 декабри соли 2024 ва 2023 Ҳайати саҳмдорони Бонк чунин буд:

Саҳмдорон	31 декабри соли 2024		31 декабри соли 2023	
	Қиммат	Ҳисса	Қиммат	Ҳисса
ҶДММ «Авесто Гуруҳ»	154,700	70%	56,700	70%
Солиев Абдуқаҳҳор Солиевич	33,150	15%	12,150	15%
Солиев Шӯҳрат Абдуқаҳҳорович	33,150	15%	12,150	15%
Ҳамагӣ	221,000	100%	81,000	100%

Ҳисоботи молиявии мазкур аз ҷониби Роҳбарияти Бонк 15 майи соли 2025 тасдиқ карда шудааст.

2. ПРИНЦИПҲОИ ПЕШНИҲОДИ ҲИСОБОТДИҲӢ

Маълумот оиди мутобиқат

Ҳисоботи мазкури молиявии Бонк мутобиқи Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ («СБҲМ»), ки аз ҷониби Кумитаи байналмилалӣ стандартҳои баҳисобгирии муҳосибӣ интишор шудааст ва тафсирҳое, ки аз ҷониби Кумитаи байналмилалӣ тафсири ҳисоботи молиявӣ нашр шудаанд, таҳия шудаанд.

Муаррифии асъори функционалӣ ва асъори пешниҳодӣ

Маблағҳое, ки ба ҳисоботи молиявии Бонк дохил карда шудаанд, бо истифода аз асъоре чен карда мешаванд, ки моҳияти иқтисодии рӯйдодҳо ё ҳолатҳои марбут ба Бонкро беҳтар инъикос мекунад (минбаъд – «асъори функционалӣ»).

Асъори функционалӣ ва пешниҳодии ин ҳисоботи молиявӣ бо асъори сомони тоҷикӣ (минбаъд – «сомонӣ») мебошад.

Ҳисоботи молиявии мазкур, агар тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, бо ҳазор сомонӣ пешниҳод карда мешавад. Ин ҳисоботи молиявӣ дар асоси арзиши таърихӣ тартиб дода шудаанд, ба истиснои андозагирии баъзе воситаҳои молиявӣ, ки бо арзиши одилона ҳисоб карда мешаванд.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

3. ПРИНЦИПҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ БАҲИСОБГИРӢ

Арзёбӣ ва андозагирии ибтидоии воситаҳои молиявӣ

Дороиҳои молиявӣ ва ӯҳдадориҳои молиявӣ дар ҳисоботи вазъии молиявии Бонк дар ҳоле эътироф карда мешаванд, ки Бонк оид ба воситаи молиявии дахлдор ҷониби шартнома гардад. Бонк харидани мунтазами дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявиро дар санаи ҳисоббаробаркунӣ ба қайд мегирад. Воситаҳои молиявие, ки бо ин усул ба даст оварда шудаанд, ки минбаъд бо арзиши одилона баҳо дода мешаванд, ҳамон тавре ки воситаҳои ҳисоббаробаркунӣ аз лаҳзаи бастанӣ муомилот то санаи ҳисоббаробаркунӣ баррасӣ карда мешаванд.

Дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ дар аввал бо арзиши одилона эътироф карда мешаванд. Арзиши дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ, ки дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар ифода намеёбанд, ба маблағи хароҷоти муомилот, ки бевосита ба харид ё пайдоиши дороиҳои молиявӣ ё баровардани ӯҳдадориҳои молиявӣ алоқаманданд, тасҳеҳ карда мешавад. Асос барои баҳодиҳии минбаъдаи дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ дар сиёсати дахлдори баҳисобгирии муҳосибӣ, ки дар поён оварда шудаанд, ифшо карда мешаванд.

Бонк дороиҳои молиявиро ба категорияҳои асосии зерин тасниф мекунад:

- Дороиҳои молиявӣ бо арзиши истехлоқшуда ҳисоб карда мешаванд;
- Дороиҳои молиявӣ, ки бо Баҳогузори бо Арзиши Одилона Тавассути Дигар Даромади Маҷмӯӣ (БАОТДДМ) чен карда мешаванд;
- Дорои молиявӣ, ки Баҳогузори бо Арзиши Одилона Тавассути Фоида ё Зарар (БАОТФЗ) чен карда мешавад.

Воситаҳои қарзӣ

Тасниф ва баҳисобгирии минбаъдаи воситаҳои қарзӣ аз инҳо вобаста аст:

- а) Модели бизнеси Бонк барои идоракунии дороиҳои молиявӣ истифода мешавад;
- б) Хусусиятҳои дороиҳои молиявӣ, ки бо гардиши пули нақд дар шартнома алоқаманданд

Тиҷорат-модел

Тиҷорат-модел усулро муайян менамояд, ки тавассути он Бонк дороиҳои молиявии худро барои тавлиди ҷараёниҳои воситаҳои пулӣ идора менамояд. Тиҷорат-моделҳои истифодашаванда муайян менамояд, оё ҷараёниҳои воситаҳои пулӣ дар натиҷаи ба даст овардани воситаҳои пулӣ дар шартнома пешбинишуда ба вучуд меояд, ё дар натиҷаи фурӯши дороиҳои молиявӣ ва ё дар ҳарду натиҷаҳо ба вучуд меоянд.

Бонк дар рафти фаъолияти худ метавонад моделҳои гуногуни идоранамоии дороиҳои молиявиро татбиқ намояд, дар баробари ин, мутобиқи стратегияи рушди Бонк ва маҳдудияти механизмҳои бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар аст, ки бештари дороиҳои молиявӣ дар доираи модели ба даст овардани ҷараёниҳои пулӣ шартномавӣ, нигоҳ дошта мешавад.

Меъёри SPPI

Бо мақсади арзёбии шартҳои шартномавии дороиҳои молиявӣ бо меъёри SPPI, Бонк санҷиши SPPI (минбаъд «санҷиши SPPI»)-ро барои ҳар як дороиҳои молиявии қарзӣ мегузаронад. Ҳангоми гузаронидани ин баҳогузори Бонк ба назар мегирад, ки оё ҷараёниҳои воситаҳои пулӣ бо механизми асосии қарздиҳӣ мувофиқа карда мешаванд, яъне фоизҳо танҳо баррасии арзиши муваққати маблағ, хавфи қарзӣ, дигар хавфҳо ва фоидаҳои асосии қарзиро, ки ба шартномаи асосии қарзӣ мутобиқат менамояд, баррасӣ менамояд. Дар он ҳолатҳое, ки ба шартҳои шартномавӣ хавф ё ноустуворӣ (волатильность) ворид карда мешаванд, ки ба механизми асосии қарздиҳӣ мутобиқат накунад, дороиҳои дахлдори молиявӣ аз рӯи арзиши одилона тавассути фоида ё зарар гурӯҳбандӣ ва арзёбӣ карда мешавад.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Дар асоси ин омилҳо, Бонк воситаҳои қарзии худро аз рӯи се категорияи зерин гурӯҳбандӣ менамояд:

Дороиҳои молиявие, ки аз рӯи арзиши истеҳлоқшуда арзёбӣ карда мешаванд:

- а) Дороиҳои молиявӣ дар доираи тиҷорат-модел нигоҳ дошта мешавад, ки мақсади он нигоҳдории дороиҳо барои ба даст овардани қараёни воситаҳои пулии дар шартномаи пешбинишуда мебошад;
- б) Шартҳои шартномавии дороиҳои молиявӣ ба даст овардани қараёни воситаҳои пулиро дар мӯҳлати дарҷшуда, ки танҳо пардохти маблағи қарзи асосӣ ва фоизи маблағи пардохтнашудаи қарзи асосӣ ба ҳисоб меравад, шартбандӣ менамояд.

Арзиши тавозунии ин дороиҳо бо зарарҳои пешбиншудаи қарзӣ ислоҳ карда мешавад. Даромадҳои фоизии аз ин дороиҳои молиявӣ ба «Даромадҳои фоизӣ» бо истифода аз усули меъёри самарабахши фоизӣ ворид карда мешаванд.

Дороиҳои молиявӣ, ки аз рӯи арзиши одилона тавассути даромади дигари маҷмӯӣ (минбаъд «ДДМ») арзёбӣ мешаванд:

- Дарой дар доираи тиҷорат-модел нигоҳ дошта мешавад, ки он идоранамоии дороиҳоро ҳам бо мақсади ба даст овардани қараёни воситаҳои пулии дар шартномаи пешбинишуда ва ҳам бо мақсади фуруши ин дороиҳои молиявӣ пешбинӣ менамояд;
- Шартҳои шартномавии дороиҳои молиявӣ ба даст овардани қараёни воситаҳои пулиро дар мӯҳлати дарҷшуда, ки танҳо пардохти маблағи қарзи асосӣ ва фоизи маблағи пардохтнашудаи қарзи асосӣ ба ҳисоб меравад, шартбандӣ менамояд.

Тағйироти арзиши тавозунӣ дар ҳайати даромади дигари маҷмӯӣ эътироф мешавад. Эътирофи зарарҳои пешбиншудаи қарзӣ, даромадҳои фоизӣ ва тағйирёбии асъорҳои хориҷӣ дар ҳайати фоида ё зарар амалӣ карда мешавад. Вақте ки дороиҳои молиявӣ ба қатъгардии эътироф гирифта мешавад, фоида ва ё зарари ҷамъшаванда, ки пештар дар ҳайати даромади дигари маҷмӯӣ эътироф шуда буданд, дар фоида ё зарар аз нав тасниф карда мешаванд. Даромадҳои фоизӣ аз рӯи дороиҳои молиявии мазкур дар ҳайати «Даромади фоизӣ» бо истифода аз усули меъёри самарабахши фоизӣ эътироф мешаванд.

Дороиҳои молиявӣ, ки тавассути даромад ё зарар ва аз рӯи арзиши одилона арзёбӣ мешаванд:

Бонк дороиҳои молиявиро аз рӯи арзиши одилона тавассути фоида ё зарар, яъне он дороиҳои молиявиро, ки ба меъёрҳои арзиши истеҳлоқшуда ё арзиши одилона тавассути дигар даромадҳои маҷмӯӣ ДДМ арзёбӣ мувофиқат намеkunанд, тасниф меkunад.

Фоида ё зарар аз сармоягузориҳои қарзӣ, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзёбӣ карда мешавад ва ҷузъи воситаҳои ҳеҷкунӣ намебошанд ва дар ҳисобот оид ба фоида ё зарар дар ҳайати «Даромадҳои софи тиҷоратӣ» дар ҳамон давраи пайдоиши онҳо инъикос карда мешаванд. Даромадҳои фоизӣ аз рӯи ин дороиҳои молиявӣ дар таркиби «Даромади фоизӣ» бо истифодаи усули меъёри самарабахши фоизӣ ҳисоб карда мешаванд.

Ҳангоми эътирофи ибтидоии дороиҳои молиявӣ, Бонк метавонад онро бо салоҳиди худ тасниф кунад, бидуни ҳуқуқи таснифи минбаъда, ҳамчун арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзёбӣ карда мешавад, агар ин имкон диҳад, ки номувофиқии равишҳои арзёбӣ ё эътирофро, ки дар акси ҳол дар натиҷаи истифодаи пойгоҳҳои гуногуни арзёбии дороиҳо ё ӯҳдадориҳо ё эътирофи фоида ва зарари ба он алоқаманд ба вучуд меоянд, бартараф ё ба таври назаррас коҳиш диҳад.

Дороиҳои молиявие, ки дар ҳеҷ як категория муайян карда нашудаанд, ба категорияи дороиҳое тааллуқ доранд, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзёбӣ карда мешаванд.

Воситаҳои саҳҳомӣ

Бонк сармоягузориҳо ба воситаҳои саҳҳомӣ ҳамчун арзиши одилона арзёбӣ менамояд, ки тағйироти он дар ҳайати фоида ё зарар инъикос мегардад, ба истиснои ҳолатҳое, ки Роҳбарияти Бонк ҳангоми эътирофи ибтидоӣ сармояро аз рӯи арзиши одилона дар ҳайати тавассути даромади дигари маҷмӯӣ муайян ва арзёбӣ намунодааст.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Бо сабаби маҳдуд будани механизмҳои бозорӣ барои савдои коғазҳои қиматноки саҳҳомӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, сиёсати Бонк аз таснифи воситаҳои саҳҳомӣ ҳамчун арзиши одилона тавассути дигар даромади маҷмӯӣ иборат мебошад, замоне ки сармоягузори ба ғайр аз ба даст овардани даромади сармоягузори нигоҳ дошта мешавад. Дар чунин ҳолатҳо, тағирот дар арзиши одилона дар дигар даромади умумӣ эътироф карда мешаванд ва баъдан наметавонанд ба фоида ё зарар дубора тасниф карда шаванд. Дивидендҳо аз чунин сармоягузори ҳамчун даромади дигар дар ҳисоботи фоида ва зарар эътироф карда мешаванд.

Дар чунин ҳолатҳо, тағйироти арзиши одилона дар ҳайати даромади дигари маҷмӯӣ эътироф мешавад ва дар натиҷа наметавонад дар фоида ё зарар аз нав тасниф карда шавад. Ҳаққи саҳмҳо (дивидендҳо) аз ин гуна сармоягузориҳо ҳамчун даромадҳои дигар дар тавассути фоида ё зарар эътироф мешаванд.

Аз нав тасниф намудани дороиҳои молиявӣ

Бонк дороиҳои молиявиро аз нав тасниф менамояд, танҳо ба шарте ки он ба модели тичоратие, ки барои идоракунии дороиҳои молиявӣ, ки ба онҳо таъсир мерасонанд, тағйирот ворид намояд. Дороиҳои муайяншуда ва агар ин тағйирот нисбат ба амалиёти Бонк аҳамиятнок бошад. Агар Бонк дороиҳои молиявиро аз нав тасниф намояд, азнавтаснифкунӣ ба таври ояндадор аз санаи азнавтаснифкунӣ гузаронида мешавад. Бонк фоида ва зарар ё фоизҳои қаблан эътирофшударо дубора ҳисоб намекунад.

Қаъ намудани эътирофи дороиҳои молиявӣ

Дороиҳои молиявӣ (ё ин ки, дар ҳолати зарурӣ, як қисми дороиҳои молиявӣ ё як қисми як гурӯҳи дороиҳои молиявӣ шабех) дар ҳолате қаъ карда мешавад:

- ҳуқуқи гирифтани маблағ аз дороиҳо қаъ гардида бошад;
- Бонк ҳуқуқи гирифтани пули нақдро аз дороиҳо интиқол додааст ё ҳуқуқи гирифтани пули нақдро аз дороиҳо нигоҳ доштааст, аммо тибқи шартномаи «гузариш» ўҳдадорӣ пардохти онро ба шахси сеюм бе таъхири ҷиддӣ қабул кардааст; Ва
- Бонк ё ин ки (а) тамоми хавфҳо ва фоидаҳои дороиро интиқол дод, ё ин ки (б) нагузаронид, тамоми хавфҳо ва фоидаҳои дороиҳоро нигоҳ надошт, балки назорати дороиро ба ихтиёри худ гузошт.

Такмили қараёни пулии дар шартномаи пешбинишуда

Дар ҳолатҳое, ки Бонк қараёнҳои пулии аз рӯи дороиҳои молиявӣ пешбинишударо таҷдиди назар менамояд ё такмил медиҳад, Бонк арзёбӣ менамояд, ки то чӣ андоза тағйирот нисбати шартҳои ибтидоӣ амалан рӯй додааст.

Агар шартҳо амалан фарқ намояд, Бонк эътирофномаи дороиҳои молиявӣ ибтидоиро қаъ менамояд ва дороиҳои молиявӣ навро аз рӯи арзиши одилона эътироф менамояд ва меёри самарабахши нави фоизиро барои ин дорой аз нав ҳисоб менамояд. Ҳангоми баррасии тақрири беқурбшавӣ санаи таҷдиди назар намудани шартҳо, аз он ҷумла, барои мақсади муайяннамоии он оиди мавҷуд будани зиёдгардии назарраси хавфи қарзӣ ба ҳисоб меравад. Вале Бонк инчунин арзёбӣ менамояд, ки дороиҳои молиявӣ аз нав эътирофшуда ҳангоми эътирофи ибтидоӣ беқурб ба ҳисоб меравад, махсусан дар он ҳолатҳое, ки таҷдиди назар бо он шартгузори карда шудааст, ки қарздор натавонист пардохтҳои ибтидоӣ мувофиқашударо иҷро намояд. Фарқият дар арзиши тавозунии дороиҳои молиявӣ дар Ҳисобот оид ба фоида ё зарар инъикос меёбад.

Агар шартҳо амалан фарқ накунад, таҷдиди назар ва ё тағйирот ба қаъ гардидани эътироф оварда намерасонад. Бонк арзиши тавозуни маҷмӯиро мутобиқи тағйироти қараёни пулӣ аз рӯи меёри ибтидоӣ самарабахши фоизӣ аз нав ҳисоб менамояд ва фоида ё зарарро аз такмилот дар ҳайати Ҳисобот оид ба фоида ё зарар эътироф менамояд.

Агар такмилот ба зиёдшавии назарраси хавф мутобиқи дастурамали ҳисоббаробаркунии зарарҳои пешбиншудаи пулӣ оварда расонад, пас самара аз такмили шартнома ба ҳисоби беқурбшавӣ мутобиқи дастурамал ба Эзоҳи 31 таъсир мерасонад.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Тасниф ва баҳисобгирии минбаъдаи ўҳдадориҳои молиявӣ

Бонк тамоми ўҳдадориҳои молиявиро тавре тасниф мекунад, ки баъдан бо арзиши истехлоқшуда ҳисоб карда мешаванд, ба истиснои:

- Ўҳдадориҳои молиявие, ки аз рӯи арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзёбӣ мешаванд. Чунин ўҳдадориҳо, аз ҷумла воситаҳои чамъшаванда, ки ўҳдадориҳо ба ҳисоб мераванд, дар натиҷа аз рӯи арзиши одилона арзёбӣ карда мешаванд;
- Ўҳдадориҳои молиявие, ки онҳо дар он ҳолате рӯй медиҳад, ки интиқоли дороии молиявӣ ба талабот барои қатъ гардидани эътироф мутобикат наменамояд ё вақте ки принципи баҳисобгирии ҷалби давомдор ба вучуд меоянд;
- Шартномаҳои кафолати молиявӣ ва ўҳдадориҳо оид ба пешниҳоди қарз аз рӯи меъёри фоизии аз бозор пасттар. Пас аз эътирофи ибтидоӣ чунин шартномаҳо бояд дар натиҷаи аз рӯи бузургии бештари зерин баҳогузори карда мешаванд:
 - маблағҳои захираи баҳогузори аз тарафи Бонк таҳти зарар таъсисёфта;
 - маблағи дар ибтидо эътирофшуда, тарҳи аз ҳисоб баровардани маблағи умумии даромад, дар ҳолати зарурӣ таъсисёфта;
- Ҷуброни шартӣ, ки аз ҷониби харидор дар рафти муттаҳидии тиҷорат эътироф шудааст. Чунин ҷуброни шартӣ минбаъд бо арзиши одилона арзёбӣ мешавад, ки тағйироти он дар таркиби фоида ё зарар инъикос мешавад.

Ҳангоми эътирофи ибтидоии ўҳдадориҳои молиявӣ, Бонк метавонад аз рӯи салоҳдиди худ онро бе ҳуқуқи аз нав таснифкунӣ, аз рӯи арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзёбӣ намуда, тасниф намояд.

Ҳисоббаробаркунии дороиҳо ва ўҳдадориҳо

Дороиҳо ва ўҳдадориҳои молиявӣ Бонк ҳисоббаробаркунонида мешаванд ва дар ҳисоботи вазъи молиявӣ ба таври нетто нишон дода мешаванд, агар барои ин заминаи ҳуқуқӣ мавҷуд бошад ва тарафҳо ният доранд, ки қарзро ба тариқи холис ҳисоб кунанд ё дар як вақт дороиҳо ва ўҳдадориҳоро иҷро намоянд.

Қатъ шудани эътирофи ўҳдадориҳои молиявӣ

Ўҳдадориҳои молиявӣ (қисми он) дар ҳолатҳое ба ҳисоб меравад, ки қарздор:

- ё ин ўҳдадориро (ё як қисми онро) бо пардохти қарз ба кредитор, одатан бо пули нақд, дороиҳои дигари молиявӣ, мол ё ин ки хизматрасониро иҷро мекунад.
- ё ба таври қонунӣ аз масъулияти асосӣ аз рӯи ин ўҳдадорӣ (қисми он) дар натиҷаи мурофиаи судӣ ё дар натиҷаи қарори кредитор озод карда шудааст.

Қатъ кардани эътирофи ўҳдадориҳои молиявӣ инчунин дар ҳолати тағйирёбии назарраси гардишпули нақд ба амал меояд, яъне агар арзиши ҷории гардишпули нақд тибқи шартҳои нав, аз ҷумла пардохтҳои комиссияӣ бо назардошти хирочҳои гирифташуда, ки аз рӯи меъёри фоизии самараноки дисконт карда шудаанд, на камтар аз 10 фоиз аз арзиши ҷории дисконтшудаи гардишпули боқимондаи ўҳдадориҳои ибтидоии молиявӣ фарқ кунад.

Баҳисобгирии воситаҳои молиявӣ дар давраи муқоисавӣ

Дороиҳои молиявӣ ба категорияҳои зерин тасниф карда мешаванд: аз рӯи арзиши одилона тавассути фоида ё зарар («АОТФЗ»); то мӯҳлати нигоҳ дошташуда («МНД»); барои фурӯш дастрас аст ("БФД"); боз қарзҳо ва қарзҳои дебиторӣ. Таснифи дороиҳои молиявӣ ба ин ё он синф аз хусусиятҳо ва мақсадҳои ба даст овардани онҳо вобаста буда, дар лаҳзаи қабули онҳо барои баҳисобгирӣ ба амал меояд.

Сармоягузориҳо, ки то мӯҳлати нигоҳ дошта мешаванд. Дороиҳои молиявӣ ғайриҳосилӣ бо пардохтҳои собит ё муайяншаванда ва мӯҳлатҳои собит, ки Бонк ният ва қобилияти нигоҳ доштани то мӯҳлат дорад, ҳамчун дороиҳои молиявӣ дар категорияи дороиҳои гардишпули нақд эътироф кардашуда ПНЭК.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Сармоягузориҳои то мӯҳлат нигоҳ доштасаванда бо арзиши амортизатсияшуда бо истифода аз усули фоизи самаранок бо назардошти ҳар гуна захира барои беқурбшавӣ баҳо дода мешаванд.

Агар Бонк зиёда аз миқдори ками сармоягузориҳои то мӯҳлат нигоҳ доштасавандаро то мӯҳлат фурӯхта ё аз нав тасниф кунад (ба истисноии ҳолатҳои маҳдуд), тамоми категория бояд ҳамчун дороиҳои молиявии барои фурӯш мавҷуда аз нав тасниф карда шавад. Илова бар ин, ба Бонк тасниф кардани ҳама гуна дороиҳои молиявии то мӯҳлат нигоҳ доштасуда дар давоми соли молиявии ҷорӣ ва ду соли минбаъда манъ карда мешавад.

Қарзҳо ва қарзҳои дебиторӣ. Қарзҳои тиҷоратӣ, қарзҳо ва дигар қарзҳои дебиторӣ бо пардохтҳои собит ё муайяншаванда, ки дар бозори фаъол ба қайд гирифта нашудаанд, аз бонкҳо, қарзҳо ба мизочон ва дигар дороиҳои молиявӣ ҳамчун «қарзҳо ва қарзҳои дебиторӣ» тасниф карда мешаванд. Қарзҳо ва қарзҳои дебиторӣ аз рӯи арзиши истеҳлоқшуда бо истифода аз усули фоизи самаранок бо назардошти ҳар гуна беқурбшавӣ баҳо дода мешаванд. Даромади фоизӣ бо истифода аз меъёри фоизии самаранок эътироф карда мешавад, ба истисноии қарзҳои дебитории кӯтоҳмуддат, ки даромади фоизӣ ночиз дорад.

Арзиши одилона тавассути фоиди ё зарар дороиҳои молиявиро дар бар мегирад, ки:

1. Ба сифати савдо тасниф карда мешавад:

- дороиҳо ё ўҳдадориҳои, ки асосан бо мақсади фурӯш ё бозхарид дар ояндаи наздик ба даст оварда шудаанд;
- қисми портфели воситаҳои молиявӣ, ки якҷоя идора карда мешаванд ва барои ба даст овардани фоиди кӯтоҳмуддат истифода мешаванд;
- воситаи молиявии ҳосилавӣ мебошанд (ба истисноии воситаҳои самаранокӣ хеджирӣ).

2. Аз ҷониби Бонк ҳамчун асбобе, ки дар лаҳзаи эътирофи аввала тасниф шудааст, баъдан бо арзиши одилона чен карда, тағйирот дар он дар фоиди ё зарар эътироф карда мешавад.

Дастрас будан барои фурӯш. Дороиҳои молиявии барои фурӯш мавҷудбуда дороиҳои молиявии ғайриҳосилшавандаро дар бар мегиранд, ки ба се гурӯҳи қаблии дороиҳо дохил нашудаанд ё дар аввал ба ин гурӯҳ тасниф шудаанд. Арзёбии минбаъдаи дороиҳои ин гурӯҳ аз рӯи арзиши одилона анҷом дода мешавад, ба истисноии коғазҳои қиматноки (саҳмияҳои) шахсони сеюм, ки коғазҳои қиматнок дар бозори фаъол надоранд, ки танҳо бо арзиши аслиашон баҳисоб гирифта мешаванд.

Баҳисобгирии ўҳдадориҳои молиявӣ асосан бо мутобиқи СБҲМ (IFRS) 9 яхела аст, ба истисноии баҳисобгирии фоиди ё зараре, ки аз хавфи қарзии ҳуди Бонк вобаста ба ўҳдадориҳои ҳамчун ХҚҲБВЗвФ таъиншуда бармеояд. Чунин тағйирот дар ДМД бидуни таснифоти минбаъда ба ҳисоботи фоиди ё зарар инъикос карда мешаванд.

Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо

Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзишҳои онҳо пули нақди дар касса буда, бақияи қарзи бонкҳо ва сармоягузориҳои кӯтоҳмуддати баландликвиро дар бар мегиранд, ки метавонанд дар муддати кӯтоҳ ба маблағи мувофиқ ба пули нақд табдил ёбанд.

Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо

Дар қараёни фаъолияти муқаррарии тиҷорат, Бонк маблағҳоро ҷойгир мекунад ва ба бонкҳо барои даврҳои гуногун пасандоз мегузорад. Қарзҳо аз бонкҳо дар аввал бо арзиши одилона эътироф карда мешаванд. Қарзҳо аз бонкҳо баъдан бо арзиши амортизатсияшуда бо истифода аз усули фоизи самаранок ҳисоб карда мешаванд. Маблағҳое, ки аз ташкилотҳои қарзӣ пардохта мешаванд, бо назардошти ҳама гуна захираҳо барои талафоти пешбинишудаи қарзӣ ҳисоб карда мешаванд.

Воситаҳои маҳсулии молиявӣ

Дар қараёни фаъолияти муқаррарӣ, Бонк оид ба воситаҳои гуногуни молиявии ҳосилавӣ шартномаҳо мебандад. Воситаҳои ҳосилавӣ дар аввал бо арзиши одилона дар санаи бастанӣ шартномаи ҳосилавӣ эътироф карда мешаванд ва баъдан то арзиши одилонаи онҳо дар ҳар яксанаи ҳисоботӣ аз нав чен

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

карда мешаванд. Арзиши одилона дар асоси нархҳои бозорӣ ё моделҳои нархгузорӣ, ки нархҳои қорӣи бозорӣ ва шартномавии воситаҳои асосӣ ва дигар омилҳоро ба назар мегиранд, ҳисоб карда мешавад. Воситаҳои ҳосилшуда ҳамчун дороиҳо ҳангоми арзиши одилонаи онҳо ва ҳамчун ӯҳдадориҳо ҳангоми манфӣ будани арзиши одилона ба ҳисоб гирифта мешаванд. Дар тавозун воситаҳои ҳосилшуда ба дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар дохил карда мешаванд. Даромад ё зиёне, ки аз чунин воситаҳо ба вуҷуд меоянд, дар фоида/зарари соф аз дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ бо арзиши одилона тавассути фоида ё зиён инъикос карда мешаванд.

Қарзҳои ба мизочон додашуда

Қарзҳо ба мизочон дороиҳои молиявии ғайриҳосавӣ бо гардиши пулии собит ё муайяншаванда мебошанд, ки дар бозори фаъол нархгузорӣ карда намешаванд, ба истиснои онҳое, ки дар дигар категорияҳои воситаҳои молиявӣ тасниф шудаанд.

Қарзҳои аз ҷониби Бонк додашуда дар аввал бо арзиши одилона бо иловаи хароҷоти муомилот, ки бевосита ба харид ё пайдоиши чунин дороиҳои молиявӣ алоқаманданд, эътироф карда мешаванд. Ҳангоме ки арзиши одилонаи маблағҳои додашуда ба арзиши одилонаи қарз баробар набошад, масалан, дар ҳолати қарзҳо бо меъёри паस्तтар аз бозор, фарқияти байни арзиши одилонаи маблағҳои пешниҳодшуда ва арзиши одилонаи қарз чунин аст. ҳамчун зиён ҳангоми эътирофи аввалияи қарз эътироф гардида, дар ҳисобот оид ба фоида ё зарар ва дигар даромади умумӣ мувофиқи хусусияти чунин зарарҳо пешниҳод карда мешавад. Минбаъд, қарзҳо бо арзиши амортизатсияшуда бо истифода аз усули фоизи самаранок ҳисоб карда мешаванд. Қарзҳо ба мизочон бо назардошти захираҳо барои талафоти беқурбшавӣ ҳисоб карда мешаванд.

Аз ҳисоб баровардани қарзҳо ва воситаҳои пулӣ

Қарзҳои мизочон ва захираҳои дахлдор мувофиқи қарори Роҳбарияти Бонк аз ҳисобдорӣ хориҷ карда мешаванд, дар ҳолате, ки ояндаи воқеии қуброни онҳо вуҷуд надорад. Агар дар соли оянда маблағи зарарҳое, ки аз рӯи беқурбшавӣ баҳо дода шудаанд, дар алоқамандӣ бо рӯйдод, ки пас аз эътирофи маблағи зарарҳо аз беқурбшавӣ ба вуқӯъ пайвастааст, зиёд ё кам шавад, он гоҳ маблағи пеш аз беқурбшавӣ эътирофшуда, аз тариқи ислоҳи суратҳисоби захира, зиёд ё кам мешавад. Агар аз ҳисоббарорӣ дертар барқарор гардад, маблағи барқароршуда дар Ҳисобот оид ба фоида ва зарар нишон дода мешавад.

Захира барои талафотҳои пешбинишудаи қарзӣ

Бонк захираи баҳогузоришавандаро таҳти талафотҳои пешбинишудаи қарзӣ (минбаъд «ЗПҚ») оид ба қарзҳои додашуда, эътироф менамояд. Бонк чунин зарарҳоро ба ҳар як санаи ҳисоботӣ бо роҳи баҳогузориҳои мавҷудияти шаҳодатӣ оид ба беқурбшавӣ эътироф менамояд. Модели баҳогузориҳои беқурбшавии дороиҳои молиявӣ, баҳогузориҳои зарари дар назар дошташудаи қарзиро бо тақсимнамой ба онҳое, ки дар доираи 12 моҳ дар назар аст ва онҳое, ки дар давоми тамоми мӯҳлати амали дороии молиявӣ дар назар дошта шудааст, пешбинӣ менамояд.

Модели зарарҳои пешбинишудаи Бонк дар принципҳои зерин таъсис дода шудаанд:

Марҳилаи 1: Талафоти пешбинишудаи қарзии, ки дар ҳолати эҳтимолияти пешфарз (дефолт) дар мӯҳлати 12 моҳ аз санаи ҳисоботӣ ба вуҷуд меояд;

Марҳилаи 2: Талафоти пешбинишудаи қарзии, ки дар ҳолати эҳтимолияти пешфарз (дефолт) дар мӯҳлати давраи ҳадди аксари шартномавӣ, ки дар давоми он қарздор ба хавфи қарзӣ гирифтор мешавад, ба вуҷуд меояд;

Марҳилаи 3: Талафоти дар назар доштаи қарзӣ, ки дар ҳолати эҳтимолияти дефолт дар мӯҳлати давраи аз ҳама зиёди шартномавӣ ба вуҷуд меояд, дар баробари ин, даромади фоизӣ аз рӯи меъёри самаранок ба арзиши тавозунӣ бо аз ҳисоб баровардани захираи ташаккулёфта ба ҳисоб гирифта мешавад.

Баҳогузориҳои зарари дар назар доштаи қарзӣ ҳисоби объективии аз рӯи дараҷаи эҳтимолияти бузургӣ муайяншударо инъикос менамояд, ки он тавассути баҳогузориҳои як қатор оқибатҳоро муқаррар менамояд.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Бонк зарари дар назар доштаи қарзиро аз рӯи воситаҳои молиявӣ бо ёрии модели, ки чунин муқарраротро инъикос менамояд, баҳогузорӣ менамояд:

- маблағи асоснок ва санҷидашуда бо дарназардошти эҳтимолият, ки бо роҳи баҳогузори фосилаи натиҷаҳои эҳтимолӣ муайян мешавад;
- арзиши вақти пул; ва
- маълумоти асоснок ва тасдиқшуда дар бораи ҳодисаҳои гузашта, шартҳои қарзӣ ва шартҳои иқтисодии дар оянда пешгӯишаванда, ки ба санаи ҳисоботӣ бе хароҷот ва кӯшиши фавқуллода дастрас аст.

Бонк захираи баҳогузориро таҳти зарари қарзӣ аз рӯи воситаҳои молиявии зерин таъсис медиҳад, ки онҳо ба категорияи аз рӯи арзиши одилона баҳогузоришаванда бо инъикоси тағйироти он дар ҳайати фоида ва зарар дохил намешаванд:

- дороиҳои молиявӣ, ки онҳо воситаҳои қарзӣ ба ҳисоб мераванд;
- қарзи дебиторӣ аз рӯи иҷораи (молиявӣ);
- шартномаҳои кафолати молиявии додашуда;
- ӯҳдадориҳои аз рӯи қарз додашуда.

Зарар аз беқурбшавӣ аз рӯи сармояҳо дар воситаҳои ҳиссаӣ дар ҳисобот инъикос намеебад.

Бонк захираи баҳогузориро таҳти зарар барои ҳамаи мӯҳлати зарари қарзии дар назар дошташуда ҳисоб менамояд, ба истиснои воситаҳои зерин, ки барои онҳо чунин зарар ҳамчун зарари қарзии дарназардошташуда барои давраи 12 моҳ баҳогузорӣ мешаванд:

- қоғазҳои қимматноки сармоявӣ қарзӣ, ки ҳамчун хавфи пасти қарзӣ ба санаи ҳисоботӣ муайян карда мешаванд;
- воситаҳои дигари молиявӣ (ба ғайр аз қарздории дебиторӣ), ки аз рӯи онҳо хавфи қарзӣ ба таври назаррас пас аз инъикоси ибтидоии онҳо дар ҳисобот баланд нашудааст.

Захираи баҳогузоришаванда таҳти зарар барои қарздории дебиторӣ аз рӯи иҷораи (молиявӣ) ҳама вақт барои ҳамаи мӯҳлати зарари қарзии дарназардошташуда ҳисоб карда мешавад.

Бонк ҳисоб менамояд, ки қоғазҳои қимматноки қарзӣ хавфи пасти қарзиро доро мебошад, агар рейтинги қарзии он ба мафҳуми дар сатҳи байналмилалӣ эътирофшудаи “синфи сармоягузорӣ” мутобиқат намояд.

Зарарҳои қарзии дар назар дошташуда дар давраи 12 моҳ қисми зарарҳои қарзии дар назар доштаро инъикос менамояд, ки онҳо дар натиҷаи дефолтҳо аз рӯи воситаҳои молиявии дар мӯҳлати 12 моҳ пас аз санаи ҳисоботӣ дар назар дошташуда ба вуҷуд меоянд.

Зарарҳои қарзии дар назар дошташуда баҳогузори зарари қарзии санҷидашударо бо дарназардошти эҳтимолияти баҳогузорӣ инъикос менамояд. Онҳо дар шакли зерин баҳогузорӣ мешаванд:

- барои дороиҳои молиявӣ, ки ба санаи ҳисоботи дороиҳои қарзӣ беқурб ба ҳисоб намеравад: ҳамчун арзиши ҳамаи воситаҳои пулии аз рӯи онҳо ба даст оварда нашуда (яъне фарқияти байни чараёни пулие, ки ба даст овардани онҳо бо шартнома пешбинӣ шудааст, инчунин чараёни пулие, ки Бонк гирифтани онро дар назар дорад);
- барои дороиҳои молиявӣ, ки ба санаи ҳисоботи дороиҳои қарзӣ беқурб ба ҳисоб меравад: ҳамчун фарқияти байни арзиши маҷмӯии тавозунӣ ва арзиши овардашудаи чараёни пулии минбаъдаи дар назар дошташуда;
- барои ӯҳдадориҳо оид ба пешниҳоди қарзҳо: ҳамчун арзиши фарқиат байни чараёни пулии дар шартнома пешбинишуда, ки ба Бонк дар ҳолати истифодаи ӯҳдадорӣ оид ба додани қарз ва чараёни пулӣ таалуқ дорад, ки гирифтани онҳоро Бонк дар назар дорад;
- барои шартномаҳои кафолати молиявӣ: ҳамчун пардохтҳои дар назар дошташуда, ки ба нигоҳдоранда зарарҳоро ҷуброн менамояд, ба истиснои маблағи дилхоҳе, ки Бонк гирифтани онро тибқи тартиби рӯёнидан дар назар дорад.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Тағйироти зарарҳои қарзии дар назар дошташуда ба фоида бо истифодаи ҳисоби захира тааллуқ дорад. Дориҳои дар тавозун инъикос ёфта ба бузургии зарарҳои қарзии дар назардошташуда кам карда мешавад. Омилҳое, ки Бонк ҳангоми муайяннамои мавҷудияти шаҳодати объективи бавҷудоии зарар аз беқурбшавӣ баҳогузори менамояд, маълумотро дар бораи бозоргир будани қарздор ё эмитент, пардохтпазирии онҳо, хавфҳои соҳибкорӣ ва хавфҳои молиявӣ, сатҳҳо ва тамоюли иҷро нагардидани ўҳдадориро оид ба дориҳои молиявии ҳамшабеҳ, тамоюл ва шартҳои пешгуи иқтисодии миллӣ ва маҳаллӣ, инчунин арзиши ҳаққонии таъминот ва кафолатро дар бар мегирад. Ин ва дигар омилҳо, дар алоҳидагӣ ё дар маҷмӯъ ба дараҷаи назаррас шаҳодати объективиро барои эътирофи зарарҳои қарзии дар назардошташудаи дориҳои молиявӣ ё гуруҳи дориҳои молиявиро намоёндагӣ менамоянд.

Бонк баҳогузори ва ҳисоббаробаркунии захираҳоро оид ба беқурбшавии қарзҳо мутобиқи СБҲМ (IFRS) 9 “Воситаҳои молиявӣ” мегузаронад. Ҳисоббаробаркунии захираҳо оид ба беқурбшавии қарзҳои мутобиқи равиши СБҲМ додашуда, аз захирае, ки мутобиқи талаботи Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд «БМТ») ба ҳисоб гирифта шудааст, фарқ менамояд.

Воситаҳои асосӣ

Мебел, таҷҳизоти идоравӣ, воситаҳои нақлиёт ва дигар воситаҳои асосӣ бо арзиши таърихӣ бо назардошти амортизатсияи ҷамъшуда ҳисоб карда мешаванд. Биноҳо бо маблағи аз нав арзёбшуда бо назардошти истеҳлоки ҷамъшуда ё ин ки талафоти беқурбшавии ҷамъшуда, агар вучуд дошта бошанд, ба ҳисоб гирифта мешаванд. Чунин арзиш арзиши харид ё сохтани биноҳо ва хароҷоти қарзро барои лоиҳаҳои сохтмони дарозмуддат дар бар мегирад, агар меъёрҳои эътироф мувофиқ бошанд. Агар ҷузъҳои муҳими воситаҳои асосӣ дар фосилаҳои муайян иваз карда шаванд, Бонк ҷузъи ивазшударо қатъ мекунад ва ҷузъҳои навро бо мўҳлати мувофиқ ва амортизатсия эътироф мекунад.

Арзиши тавозуни воситаҳои асосии дар ҳар як санаи ҳисоботӣ барои баҳогузори талофӣ ва арзиши тавозуни воситаҳои асосӣ баррасии мешаванд. Арзиши талофӣ ҳамчун бузургтарин аз ду маъно муайян мешавад: арзиши одилонаи дори тарҳи ҳамагуна хароҷот барои татбиқ ва арзишҳои истифодаи. Агар арзиши талофии дорои аз арзиши тавозунии он поён шавад, арзиши тавозунии ин дорои то арзиши талофӣ кам мешавад. Зарари аз беқурбшавӣ фавран дар даромадҳо ва зарарҳо ба истиснои ҳолатҳое, ки дорой бояд мунтазам баҳогузори шаванд, инъикос меёбад.

Истеҳлок аз арзиши балансии воситаҳои асосӣ ва дориҳои ғайримоддӣ бо мақсади аз ҳисоб баровардани дороиҳо дар давоми мўҳлати истифодаашон ҳисоб карда мешавад. Амортизатсия бо усули яхела бо истифода аз меъёрҳои зерини амортизатсия ҳисоб карда мешавад:

Асбоб ва лавозимоти махсус, таҷҳизоти электронӣ	12.5%
Нақлиёт, мебел ва компютерҳо	10%
Мошинаҳо ва таҷҳизотҳо	8%
Биноҳо ва иншоотҳо	7%
Дигар воситаҳои асосӣ	4%
Дориҳои ғайримоддӣ	10%

Амволи ба иҷора гирифта шуда дар тўли мўҳлати истифодабарии дороии ба иҷора гирифташуда истеҳлок карда мешаванд. Хароҷот барои таъмири ҷорӣ ва асосӣ дар ҳисоботи фоида ё зарар ва дигар даромади маҷмӯи ҳамчун қисми хароҷоти амалиётӣ дар давраи ба амал омадани онҳо, ба шарте ки ба талаботи капитализатсия ҷавобгӯ набошанд, инъикос карда мешаванд.

Дар ҳар як санаи ҳисоботӣ Бонк баҳогузори худро, ки оё арзиши тавозуни воситаҳои асосӣ аз арзиши барқароркунии онҳо зиёд аст ё не. Арзиши иваз баландтар аз арзиши одилона бо назардошти хароҷот барои фуруш ва арзиши истифода мебошад.

Агар арзиши тавозуни воситаҳои асосӣ аз арзиши барқарорсозии онҳо зиёд бошад, Бонк арзиши тавозунии воситаҳои асосиро то арзиши барқарорсозии онҳо кам мекунад.

Пас аз эътироф шудани талафот аз беқурбшавӣ, хароҷоти амортизатсия барои воситаҳои асосӣ дар давраҳои минбаъда бо мақсади тақсим кардани арзиши азнав ҳисобшудаи дороиҳо бо назардошти арзиши боқимонда (агар вучуд дошта бошад) дар давоми мўҳлати боқимондаи фойданок тақсим карда мешавад.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Ҳангоми аз ҳисоб баровардани воситаҳои асосии азнавбаҳодиҳӣ маблағи дахлдори ба захираи азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ дохилшуда ба ғоидаи тақсимнашуда гузаронида мешавад.

Иҷора

Бонк биноҳо ва офисҳоро иҷора мегирад. Шартномаҳои иҷора одатан ба муҳлатҳои муайян баста мешаванд, вале имконияти тамдид карданро доранд. Барои шартномае, ки ҷузъи иҷора ё ғайрилизингро дар бар мегирад, Бонк маблағи шартномавиро ба ҳар як ҷузъи иҷора дар асоси нархи нисбии муомилоти мустақил барои ҷузъи иҷора ва нархи умумии муомилоти мустақил барои ҷузъҳои ғайрилизингӣ ҷудо менамояд.

Шартҳои иҷора ба таври инфиродӣ баррасӣ карда мешаванд ва дорои доираи васеи шартҳои гуногун мебошанд. Доруҳои ба иҷора гирифташуда наметавонанд ҳамчун гарав барои мақсадҳои қарз истифода шаванд.

Иҷораи воситаҳои асосӣ дар ҳисоботи молиявии Бонк ҳамчун иҷораи молиявӣ ё иҷораи амалиётӣ тасниф карда мешуд. Бонк иҷораро ҳамчун дороии ҳуқуқи истифода ва ӯҳдадории мувофиқи иҷора дар санаи барои истифода аз ҷониби Бонк дастрас будани амволи ба иҷора гирифташуда эътироф карда мешавад. Дороиҳо ва ӯҳдадориҳои, ки аз иҷора ба вуҷуд меоянд, дар аввал аз рӯи арзиши ҳозира чен карда мешаванд. Ҳададориҳои иҷора арзиши софи ҷории пардохтҳои зерини иҷораро дар бар мегиранд:

- пардохтҳои устувор (аз ҷумла пардохтҳои собит) бо назардошти ҳар гуна пардохтҳои ҳавасмандгардонии лизинг;
- пардохтҳои иҷораи тағйирёбанда, ки аз индекс ё меёр вобастаанд, дар аввал бо истифода аз индекс ё меёр дар санаи оғози иҷора ҳисоб карда мешаванд;
- маблағе, ки иҷорагир тибқи кафолати арзиши боқимонда бояд пардохта шавад;
- нархи амалисозии опсиони харид, агар боварӣ мавҷуд бошад, ки иҷорагир ин опсиоро амалӣ мекунад; ва
- пардохти ҷаримаҳо оид ба қатъи иҷора, агар муҳлати иҷора амали эҳтимолии опсияи қатъ кардани иҷораро инъикос намояд.

Дар санаи оғози иҷора, Бонк ҳададориҳои иҷораро аз рӯи арзиши ҷории пардохтҳои иҷораи дар он сана бақияшуда чен мекунад. Пардохтҳои лизинг бояд бо истифода аз меёри фоизи дар лизинг пешбинишуда тахфиф карда шаванд, агар чунин меёр ба осонӣ муайян карда шавад. Агар чунин меёр ба осонӣ муайян карда нашавад, чуноне ки одатан дар мавриди иҷора аз ҷониби Бонк сурат мегирад, он гоҳ Бонк меёри фоизеро истифода мебарад, ки ҳангоми оғози иҷора иҷорагир метавонад қарзро гирад. маблағҳои зарурӣ барои ба муҳлати шабеҳ ба даст овардани дороиҳо ва бо таъминоти шабеҳ бо арзиши баробар ба арзиши дороии ҳуқуқи истифода дар шароити шабеҳи иқтисодӣ.

Бонк барои муайян кардани меёри ҷалби маблағҳои қарзии иловагӣ:

- ба қадри имкон, ҳамчун нуқтаи ибтидоӣ маблағгузории ба наздикӣ гирифтаи аз ҷониби Бонк гирифтаи тарафи сеюмро истифода мебарад, ки бо назардошти тағйирот дар шартҳои маблағгузорӣ аз лаҳзаи гирифтани маблағгузории аз ҷониби сеюм тасҳеҳшуда;
- равиши афзояндаро истифода мебарад, ки бо меёри фоизии бе таваккал тасҳеҳшуда ба хавфи қарзӣ аз рӯи иҷораҳои аз ҷониби Бонк нигоҳ дошташуда, ки маблағгузории охиринаи тарафи сеюм надоранд, оғоз меёбад; ва
- Тасҳеҳҳои мушаххаси иҷораро ба мисли муҳлат, кишвар, асёр ва гарав ворид мекунад.

Арзиши аслии дороии ҳуқуқи истифода бояд инҳоро дар бар гирад:

- маблағи ченкунии ибтидоии ҳададориҳои иҷора;
- пардохтҳои иҷора дар санаи оғози иҷора ё пеш аз он, бо назардошти ҳар гуна пардохтҳои ҳавасмандкунандаи иҷора;
- ҳама гуна хароҷоти мустақими ибтидоии иҷорагир; ва
- арзёбии хароҷоте, ки аз ҷониби иҷорагир ҳангоми барҳам додан ва интиқол додани дороии асосӣ ва барқарорсозии макон сурат мегирад.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Истеҳлоки дороиҳои ҳуқуқи истифодабарии дороиҳо одатан дар тӯли кӯтоҳтар аз мӯҳлати истифодабарии дороиҳо ва мӯҳлати иҷора дар асоси хаттӣ ҳисоб карда мешаванд.

Пардохтҳои иҷора дар байни қарзи асосӣ ва фоизҳо аз рӯи ӯҳдадорӣ иҷора тақсим карда мешаванд. Фоизҳо аз рӯи ӯҳдадориҳои иҷора дар фоида ё зиён дар давраи иҷора тавре эътироф карда мешаванд, ки меъёри даврии доимии фоизи бақияи ӯҳдадорӣ иҷораро барои ҳар як давра таъмин намояд.

Бонк ба хавфи афзоиши эҳтимолии пардохтҳои иҷораи тағйирёбанда дар асоси индекс ё меъёре, ки то эътибор пайдо кардани онҳо ба ӯҳдадориҳои иҷора дохил карда нашудаанд, дучор меояд. Вақте, ки ислоҳот дар асоси индекс ё меъёри пардохти иҷора эътибор пайдо мекунад, ӯҳдадорӣ иҷора бар зидди дороиҳои ҳуқуқи истифодабарӣ баррасӣ ва ислоҳ карда мешавад.

Барои иҷораҳои кӯтоҳмуддат ё иҷорасоҳе, ки дар онҳо дороиҳои асосӣ арзиши паст доранд, Бонк пардохтҳои иҷораро аз рӯи чунин иҷора ҳамчун хароҷот дар асоси усули мустақим дар фоида ва зарар эътироф мекунад. Иҷораи кӯтоҳмуддат иҷорасоҳе, ки барои он дар санаи оғози иҷора мӯҳлати пешбинишудаи иҷора на бештар аз 12 моҳро ташкил медиҳад. Иҷорасоҳе, ки дорои имконоти харид аст, иҷораи кӯтоҳмуддат нест.

Даромад аз иҷораи амалиётӣ, ки тибқи он Бонк иҷорадеҳ мебошад, ҳамчун даромад дар асоси усули мустақим дар тӯли мӯҳлати иҷора эътироф карда мешавад. Хароҷоти ибтидоии мустақими муҳиме, ки ҳангоми бастанӣ иҷораи амалиётӣ ба амал омадаанд, ба арзиши баланси дороиҳои асосӣ илова карда мешаванд ва ҳамчун хароҷот дар давоми мӯҳлати иҷора дар ҳамон асос ҳамчун даромади иҷора эътироф карда мешаванд. Бонк ҳамчун лизингдиханда талаб карда нашуд, ки ба баҳисобгирии дороиҳои дар натиҷаи кабули стандарти нави лизинг нигоҳдошташуда ягон ислоҳ ворид намояд.

Дороиҳои дарозмуддат барои фурӯш

Бонк дороиҳои ғайримуқаррариро ҳамчун барои фурӯш нигоҳ дошта эътироф мекунад, агар арзиши баланси онҳо на аз ҳисоби истифодаи давомдорашон, на аз ҳисоби фурӯши чунин дороиҳо баргарадонида шавад. Дар баробари ин, ин дороиҳо бояд омода бошанд барои фурӯши фаврӣ дар ҳолати кунунии онҳо ва эҳтимолияти фурӯштани онҳо дар давоми як сол аз рӯзи таснифшавӣ бояд баланд бошад. Дороҳое, ки ҳамчун барои фурӯш тасниф шудаанд, аз рӯи арзиши пастии онҳо ва арзиши одилона бо назардошти хароҷоти фурӯш чен карда мешаванд. Ҳангоме ки арзиши баланс аз арзиши одилона зиёд бошад, бо назардошти хароҷот барои фурӯш, Бонк дар ҳисобот оид ба фоида зарари беқурбшавӣ эътироф мекунад. Ҳама гуна афзоиши минбаъдаи арзиши одилона бо назардошти хароҷот барои фурӯш ба андозаи то маблағи зарари ҷамъшудаи беқурбшавии қаблан эътирофшуда эътироф карда мешавад.

Арзёбии маблағи зарурии захираҳо дар санаи ҳисоботӣ аз ҷониби роҳбарияти Бонк дар асоси дастури Бонки миллии Тоҷикистон сурат мегирад ва эҳтимолияти камомади Бонкро дар ҷуброни маблағҳо аз фурӯши онҳо пурра инъикос накунад.

Андозбандӣ

Андоз аз даромади ҷорӣ

Маблағи хароҷоти андоз аз даромад дар давраи ҷорӣ бо назардошти маблағи фоидаи андозбандишавандаи соли гирифташуда муайян карда мешавад. Фоидаи андозбандишаванда аз фоидаи соф, ки дар ҳисобот оид ба фоида ё зарар ва дигар даромади умумӣ нишон дода шудааст, фарқ мекунад, зеро он ҷузъҳои даромад ё хароҷотро, ки дар солҳои дигар андозбандӣ ё тарҳ карда мешаванд, истисно мекунад ва инчунин ҷузъҳои андозбандишаванда ё тарҳшавандаро истисно мекунад. Хароҷоти андоз аз даромади Бонк барои соли ҷорӣ бо истифода аз меъёрҳои андозӣ дар давраи ҳисоботӣ ҷорӣшуда ҳисоб карда мешавад.

Андоз аз даромади ба таъхир гузошташуда

Андози батаъхиргузоришуда дар асоси баҳисобгирии тавозунӣ пешниҳод карда мешавад ва талабот ё ӯҳдадориҳои андоз аз даромадро, ки аз рӯи фарқияти байни арзиши баланси дороиҳо ва ӯҳдадориҳо ва маблағҳои баҳисобгирии дахлдори андоз, ки барои ҳисоб кардани даромади андозбандишаванда истифода мешаванд, ҳисоб карда мешавад, ифода мекунад. Ҳама гуна афзоиши минбаъдаи арзиши одилона бо назардошти хароҷот барои фурӯш ба андозаи то маблағи зарари ҷамъшудаи беқурбшавии қаблан эътирофшуда эътироф карда мешавад.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

одатан барои ҳама фарқиятҳои муваққатие, ки даромади андозбандишавандаро зиёд мекунад, эътироф карда мешаванд ва дороиҳои андозии батаъхиргузоришуда то он дараҷае эътироф карда мешаванд, ки эҳтимолияти даромади андозбандишавандаи оянда барои ҷуброн кардани дороиҳои дахлдори андозбандишаванда дастрас бошад.

Чунин талабот ва ӯҳдадориҳои андоз дар ҳисоботи молиявӣ эътироф карда намешаванд, агар фарқиятҳои муваққатӣ ба гудвил дахл дошта бошанд ва аз эътирофи аввалияи (ба истисноии якҷояшавии корхонаҳо) дигар талабҳо ва ӯҳдадориҳо аз рӯи амалиётҳои, ки ба ғайри андозбандишаванда ё баҳисобгирии муҳосибӣ таъсир намерасонанд, ба вуҷуд меоянд.

Ҷаҳдҳои андозии батаъхиргузоришуда бо назардошти фарқиятҳои муваққатии андозбандишаванда ба қайд гирифта мешаванд, вақте ки Бонк қобилияти назорат кардани муҳлатҳои баргардонидани фарқияти муваққатиро дорад ва эҳтимол дорад, ки фарқият дар ояндаи наздик тағйир наёбад. Дороиҳои андозии батаъхиргузоришуда, ки аз фарқиятҳои муваққатии тарҳшавандаи марбут ба чунин сармоягузорӣ ва ғайриҳо ба вуҷуд меоянд, танҳо ба он дараҷае эътироф карда мешаванд, ки эҳтимолияти мавҷудияти ғайриҳои кофӣ андозбандишаванда, ки бар зидди он ғайриҳои фарқияти муваққатӣ истифода мешавад ва интизор меравад, онҳо дар ояндаи наздик баргардонида шаванд.

Арзиши тавозунии дороиҳои андозии батаъхиргузоришуда дар ҳар як санаи ҳисоботӣ баррасӣ карда мешавад ва ба дараҷае кам карда мешавад, ки дигар эҳтимолияти мавҷудияти имтиёзҳои кофӣ андозбандишаванда барои ситонидани пурра ё як қисми дороиҳо вуҷуд надошта бошад.

Андозҳои батаъхиргузоришуда тибқи меъёрҳои, ки интизор меравад, ҳангоми пардохти қарз ё фурӯши дороиҳо татбиқ карда шаванд, чен карда мешаванд. Андозҳои батаъхиргузоришуда дар ҳисобот дар бораи ғайриҳо ё зарар ва дигар даромади умумӣ эътироф карда мешаванд, ба шарте ки онҳо ба объектҳои, ки мустақиман ба сармоя алоқаманд нестанд, дар ин ҳолат андозҳои ба таъхир гузоришуда низ дар сармояи худ эътироф карда мешаванд.

Бонк дороиҳои андозии батаъхиргузоришуда ва ӯҳдадориҳои андозии батаъхиргузоришударо ба ҳисоб гирифта, фарқияти натиҷавиро дар ҳисоботи молиявӣ инъикос менамояд, агар:

- Бонк ҳуқуқ дорад, ки қонунан амалкунанда барои баҳисобгирии даъвоҳои ҷорӣ оид ба андоз аз ӯҳдадориҳои андозии ҷорӣ; Ва
- Дороиҳои андозии батаъхиргузоришуда ва ӯҳдадориҳои андозии батаъхиргузор ба андозҳои даромаде, ки аз ҷониби як мақоми андоз аз як субъекти андоз ситонида мешаванд, дахл доранд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки Бонк дар он ҷой фаъолият мекунад, ба ғайр аз андоз аз даромад талаботҳо оид ба ҳисоб кардан ва пардохти андозҳои гуногун, ки ба фаъолияти Бонк татбиқ мешаванд, мавҷуданд.

Қарзҳо ва векселҳо барои пардохт

Қарзҳо ва векселҳо барои пардохт дар аввал бо арзиши одилона эътироф карда мешаванд. Минбаъд, ӯҳдадорӣ оид ба чунин амалиётҳо бо арзиши амортизатсияшуда чен карда мешавад ва фарқияти алоқаманд байни арзиши балансӣ ва арзиши бозпардохт дар ҳисобот оид ба ғайриҳо ё зарар ва дигар даромади умумӣ дар давоми муҳлати қарзҳо бо истифода аз усули ғайриҳои самаранок эътироф карда мешавад. ҳароҷоти ғайриӣ.

Ҷаҳдҳои шартӣ

Ҷаҳдҳои шартӣ дар тавозун эътироф карда намешаванд, вале дар ҳисоботи молиявӣ ифшо карда мешаванд, ба шарте ки ҳуруҷи маблағҳо дар натиҷаи ҳисоббаробаркунӣ аз эҳтимол дур набошад. Дороиҳои шартӣ дар тавозун эътироф карда намешаванд, аммо дар ҳисоботи молиявӣ ҳангоми эҳтимолияти воридшавии ғайриҳои иқтисодӣ ифшо карда мешаванд.

Ҷаҳдҳои шартӣ марбут ба қарз

Дар ҷараёни фаъолияти муқаррарӣ Бонк ба шартҳои қарзҳои шартӣ, аз ҷумла хатҳои аккредитивҳои истифоданашуда, аккредитивҳо ва кафолатҳои ворид шуда, шаклҳои дигари суғуртаи қарзро пешниҳод менамояд.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНҚОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Кафолатҳои молиявӣ – ин шартномаҳои мебошанд, ки Бонкро вазифадор мекунад, ки пардохтҳои муайяно барои ҷуброни зарар ба дорандаи кафолати молиявӣ расонидашуда дар натиҷаи пардохт накардани қарздорӣ тибқи шартҳои қарзӣ дар муҳлат пардохт намояд.

Ўҳдадориҳои кафолати молиявӣ дар аввал бо арзиши одилона бо назардошти хароҷоти муомилоти алоқаманд эътироф карда мешавад ва баъдан бо баландтари маблағи аввалан эътирофшуда бо назардошти истеҳлоки чамъшуда ё маблағи захира барои зарари вобаста ба кафолат чен карда мешавад. Захираи зиён аз рӯи кафолатҳои молиявӣ ва дигар ўҳдадориҳои марбут ба қарз дар ҳоле эътироф карда мешавад, ки эҳтимолияти ба амал омадани зиёнҳо вуҷуд дорад ва маблағи чунин зарарҳо ба таври эҳтимоббахш андоза гирифта мешаванд.

Сармояи саҳҳомӣ

Сармояи саҳҳомӣ бо арзиши таърихӣ зоҳир мешавад.

Дивидендҳо ҳамчун камшавии сармоя дар давраи эълоншуда эътироф карда мешаванд. Дивидендҳои, ки пас аз санаи ҳисоботи эълон шудаанд, мутобиқи СБҲМ (IAS) 10 «Ҳодисаҳои баъди давраи ҳисоботӣ», ҳамчун ҳодисаи минбаъда баррасӣ карда мешаванд ва мувофиқи он ифшо карда мешаванд.

Ўҳдадориҳои нафақаӣ

Бонк тибқи талаботи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағи саҳмҳои нафақаро аз маоши кормандон нигоҳ дошта, ба фонди давлатии нафақа мегузаронад. Системаи мавҷудаи нафақа саҳмҳои қорӣи корфарморо ҳамчун фоизи фоидаи умумии қорӣ ҳисоб мекунад. Чунин хароҷот дар даврае эътироф карда мешаванд, ки манфиатҳои дахлдори кормандон ба он тааллуқ доранд. Ҳангоми ба нафақа баромадан тамоми пардохтҳои нафақа аз ҳисоби фонди нафақаи дар боло зикршуда сурат мегирад. Бонк, ба ғайр аз иштирок дар системаи давлатии таъмини нафақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳисоби аъзоҳои қорӣи корфарморо ҳамчун фоиз аз пардохтҳои умумии қорӣ ба кормандон пешбинӣ намудааст, дигар нақшаи иловаи таъмини нафақаро надорад. Ин хароҷот дар ҳисоботи даврае, ки музди меҳнати муайян дахл дорад, нишон дода мешавад. Ба ғайр аз ин, Бонк, барои кормандони фаъолиятшон анҷомёфта, имтиёзҳои назаррас надорад.

Эътирофи даромадҳо ва хароҷотҳо

Эътироф намудани даромад ва хароҷот фоизӣ

Мутобиқи СБҲМ (IFRS) 9, даромади фоизӣ бо истифода аз усули фоизи самаранок барои ҳамаи дороиҳои молиявӣ, ки бо арзиши истеҳлоқшуда чен карда мешаванд, ҳосилаҳои меъёри фоизӣ, ки барои онҳо баҳисобгирии маҳсулӣ истифода мешавад ва таъсири истеҳлоқ/барқарорсозии баҳисобгирии ҳеченгӣ баҳо дода мешавад. Даромади фоизӣ аз дороиҳои молиявӣ, ки бо ДФДМ арзиши одилона чен карда шудаанд, мутобиқи СБҲМ 9 инчунин бо истифода аз усули фоизи самаранок эътироф карда мешавад. Хароҷоти фоизҳои инчунин бо истифода аз усули самаранокҳои фоизҳои барои ҳамаи ўҳдадориҳои молиявӣ, ки бо арзиши амортизатсияшуда ҳисоб карда мешаванд, ҳисоб карда мешаванд. Усули фоизи самаранок меъёрест, ки даромадҳои тахминии ояндаи пулиро дар тӯли муҳлати пешбинишудаи дорои молиявӣ ё ўҳдадориҳои молиявӣ ё дар ҳолати зарурӣ дар давраи кӯтоҳтар ба арзиши умумии дорои молиявӣ тахфиф мекунад.

Усули фоизи самаранок (ва аз ин рӯ арзиши истеҳлоқшудаи дорои молиявӣ) бо назардошти хароҷоти муомилот, тахфиф ё мукофоти ба даст овардани дорои молиявӣ ва хирочҳо ва хароҷоте, ки қисми ҷудонашавандаи усули фоизи самаранок мебошанд, ҳисоб карда мешавад. Бонк даромади фоизиро бо истифода аз меъёри даромад эътироф мекунад, ки беҳтарин баҳодиҳии меъёри доимии фоида дар тӯли муҳлати пешбинишудаи қарз мебошад. Аз ин рӯ, усули фоизи самаранок инчунин таъсири меъёрҳои фоизи эҳтимолии гуногунро, ки метавонанд дар марҳилаҳои гуногуни муҳлати пешбинишудаи дорои молиявӣ ва дигар хусусиятҳои давраи ҳаёти маҳсулот (аз ҷумла пешпардохтҳо, ҷаримаҳо ва пардохтҳо) чамъ шаванд, ба назар мегирад.

Гарчанде, ки нигарониҳои гардиши воситаҳои пули аз дорои молиявӣ ё ўҳдадориҳои бо меъёри муқарраршуда бо сабабҳои дигар, ба истиснои хавфи қарзӣ, таҷдиди назар карда шаванд, тағйирот дар гардиши пули нақд дар оянда бо истифода аз усули фоизи самаранокҳои ибтидоӣ дисконт карда мешавад ва баъдан ба арзиши тавозунӣ ислоҳ карда мешавад. Фарқият аз арзиши балансии қаблӣ

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

ҳамчун ислоҳи мусбӣ ё манфӣ ба арзиши балансии дороиҳо ё ўҳдадориҳои молиявӣ дар тавозун бо зиёд ё камшавии мувофиқи даромад/хароҷоти фоизӣ, ки бо усули фоизи самаранок ҳисоб карда мешавад, инъикос карда мешавад.

Барои воситаҳои молиявии бо меъёри тағйирёбанда, азнавбаҳодиҳии даврии гардиши воситаҳои пули бо мақсади инъикоси тағйирот дар меъёрҳои фоизии бозорӣ инчунин меъёри фоизии самаранокро тағйир медиҳад, аммо агар ин воситаҳо дар аввал ба маблағи баробар ба маблағи асосии қарз эътироф карда шуда бошанд, азнавбаҳодиҳии пардохтҳои фоизҳои оянда ба арзиши баланси дороиҳо ё ўҳдадориҳо таъсири ҷиддӣ намерасонад.

Тағйироти марҳила ба ислоҳоти IBOR имкон медиҳад, ки тағйирот дар заминаи муайян кардани гардиши пули нақд аз рӯи шартнома ҳамчун тағйирот дар меъёри тағйирёбандаи фоизҳо бо назардошти риояи шартҳои муайян баррасӣ карда шаванд. Ин шартҳо аз он иборатанд, ки тағйирот ҳамчун натиҷаи мустақими ислоҳоти IBOR зарур аст ва тағйирот дар асоси иқтисодӣ баробар карда мешавад.

Фоизҳо ва шабеҳи даромадҳо/хароҷотҳо

Даромади софи фоизӣ даромади фоизӣ ва хароҷоти фоизиро дар бар мегирад, ки ҳам бо усули фоизҳои самаранок ва ҳам усулҳои дигар ҳисоб карда шудаанд. Даромади фоизӣ ва хароҷоти фоизӣ дар ҳисобот оид ба даромадҳо алоҳида ифшо карда мешаванд, то иттилооти мутаносиб ва муқоисашаванда таъмин карда шаванд.

Дар даромад/хароҷоти фоизӣ, ки бо истифода аз усули фоизи самаранок ҳисоб кардашударо, Бонк танҳо фоизҳоро аз рӯи воситаҳои молиявии дар боло зикршуда дар бар мегирад.

Дигар даромад/хароҷоти фоизӣ дар худ фоизҳоро аз воситаҳои молиявии ҳосилавӣ дар доираи муносибатҳои ҳеҷирии иқтисодӣ ва тамоми дороиҳо/ўҳдадориҳои молиявие, ки бо арзиши одилони тавассути фоида ё зарар баҳо дода шудаанд, ба истиснои воситаҳои молиявие, ки барои тиҷорат бо истифода аз меъёри фоизи шартномавӣ нигоҳ дошта мешаванд, дар бар мегирад.

Даромад/хароҷоти фоизӣ аз рӯи ҳамаи дороиҳо/ўҳдадориҳои молиявии тиҷоратӣ ҳамчун қисми тағйирёбии арзиши одилони дар "Даромади софи тиҷорат" эътироф карда мешаванд.

Бонк даромади фоизиро аз дороиҳои молиявии ғайр аз дороиҳои қарзӣ беқурбшуда бо роҳи татбиқи усули фоизи самаранок ба арзиши умумии дороии молиявӣ ҳисоб мекунад.

Дар ҳолате, ки дороии молиявӣ беқурбшавии қарзӣ ба вуқӯъ омада ва аз ин рӯ, "Марҳилаи 3" ҳисобида мешавад, Бонк даромади фоизро тавассути истифодаи усули фоизии самаранок ба арзиши ҳолиси амортизатсияшудаи дороии молиявӣ ҳисоб мекунад. Агар дороии молиявӣ барқарор шавад ва дигар беқурбшавии қарзӣ набошад, Бонк ба ҳисоб кардани даромади фоизӣ дар асоси умумӣ бармегардад.

Эътироф кардани даромад ва хароҷоти комисионӣ

Барои кушодани суратҳисоби қарз хароҷотҳо, инчунин хароҷоти мустақими вобаста ба гирифтани қарзҳо ҳамчун ислоҳ ба меъёри фоизии самаранокӣ қарзҳо ба қайд гирифта мешаванд.

Агар эҳтимолияти бастанӣ шартномаи қарзӣ дар натиҷаи ўҳдадориҳои қарзӣ бошад, хароҷоти ўҳдадориҳои қарз ба даромади батаъхиргузорӣ (якҷоя бо хароҷоти мустақими дахлдор) дохил карда мешавад ва минбаъд ҳамчун тасҳеҳ ба маблағи воқеии қарз сабт карда мешавад. Агар эҳтимолияти гирифтани қарз паст арзёбӣ шавад, ҳаққи ўҳдадориҳои қарз дар ҳисоботи фоида ё зарар ва дигар даромади умумӣ дар давоми давраи боқимондаи ўҳдадориҳои қарз эътироф карда мешавад.

Ҳангоми ба итмом расидани мӯҳлати ўҳдадориҳои қарз бидуни додани қарз, ҳаққи ўҳдадориҳои қарз дар ҳисобот дар бораи фоида ё зарар ва дигар даромади умумӣ дар санаи ба охир расидани мӯҳлат эътироф карда мешавад. Ҳангоми пешниҳоди хидмат комиссияи ҳаққи хидматрасонии қарз ба андозаи он ба назар гирифта мешавад.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Методологияи табдили асъори хориҷӣ

Дороиҳо ва ӯҳдадориҳои пулии бо асъори хориҷӣ ифодаёфта бо қурби мувофиқи асъор то 31 декабр ба сомонӣ баргардонидида мешаванд. Амалиёт бо асъори хориҷӣ аз рӯи қурби тахфифшуда, ки дар санаи анҷом додани амалиёт амал мекунад, инъикос карда мешавад. Даромад ва зарар аз чунин тарҷума ба ғоидаи соф аз амалиёти асъорӣ дар ҳисобот дар бораи ғоида ё зарар ва дигар даромади умумӣ дохил карда мешаванд.

Қурби асъор

Қурбҳои расмӣ асъор дар охири сол, ки Бонк ҳангоми таҳияи ҳисоботи молиявии худ истифода мебарад, инҳоянд:

	31 декабри соли 2024	31 декабри соли 2023
Сомонии Тоҷикистон / Доллари ИМА	10.9325	10.9571
Сомонии Тоҷикистон / ЕВРО	11.4223	12.0944
Сомонии Тоҷикистон / Рубли русӣ	0.1114	0.1217
Сомонии Тоҷикистон / Юани чинӣ	1.4977	1.5428

Баҳисобгирии дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ

Дороиҳои молиявӣ ва ӯҳдадориҳои молиявӣ баҳисоб гирифта мешаванд ва ҳисоботи тавозунӣ вақте гузориш дода мешавад, ки Бонк ҳуқуқи қонунан баҳисобгирии маблағҳои дар тавозун эътирофшударо дошта бошад ва ният дорад ё баҳисобгирии мувозинат ё фурӯши дороиҳо ва ӯҳдадориҳоро ҳамзамон анҷом диҳад. Дар ҳолати интиқоли дороиҳои молиявӣ, ки ба сифати аз ҳисоб баровардан мувофиқат намекунад, Бонк амалиётро ҳамчун аз ҳисоб баровардани дороиҳои додашуда ва ӯҳдадориҳои марбут ба он эътироф намекунад.

Самтҳои истифодаи назарраси ҳисобҳо ва тахминҳои роҳбарият

Таҳияи ҳисоботи молиявӣ аз роҳбарияти Бонк талаб мекунад, ки баҳогузори ва тахминҳоро таҳия кунад, ки ба маблағи гузоришшудаи дороиҳо ва ӯҳдадориҳои Бонк, ифшои дороиҳо ва ӯҳдадориҳои шартӣ дар санаи ҳисоботӣ ва маблағи ҳисоботӣ оид ба даромад ва хароҷот барои давраи ҳисоботӣ. Роҳбарияти Бонк ба таври доимӣ дар асоси таҷрибаи таърихӣ ва як қатор омилҳои дигаре, ки дар шароити кунунӣ оқилона меҳисобанд, баҳогузори ва тахминҳо мекунад. Натиҷаҳои воқеӣ метавонанд аз ин ҳисобҳо фарқ кунанд. Баҳодиҳӣ ва тахминҳои зерин барои пешниҳоди вазъи молиявии Бонк муҳим доништа мешаванд.

Иҷора

Ду самти асосии баҳодиҳии ДШҲИ дар муайян кардани миқдори ӯҳдадориҳои иҷора ва масъулияти иҷора – муайян кардани мӯҳлати иҷора ва меъёри тахфиф мебошанд.

Муайян кардани мӯҳлати иҷора

Интизориҳои Бонк дар мавриди қарори тамдиди иҷора бо роҳи баҳодиҳии он, ки то чӣ андоза Бонк ба қарори тамдиди худ “боварии комил” дорад, муайян карда мешавад. Бонк ба қарори худ дар бораи тамдиди иҷора, вақте ки омилҳо барои ин ангезаи назарраси иқтисодӣ эҷод мекунад, эътимоди оқилона хоҳад дошт. Ин арзёбӣ сатҳи назарраси доварӣ талаб мекунад, зеро он ба интизориҳои ҷорӣ қарорҳои оянда асос ёфтааст. Мӯҳлати иҷора ба ҳисоби ДШҲИ ва ӯҳдадориҳои иҷора таъсир мерасонад; Чӣ қадаре ки мӯҳлати иҷора дарозтар бошад, ҳамон қадар ДШҲИ ва масъулияти иҷораи алоқаманд зиёдтар мешавад.

Тағйирот дар муҳити иқтисодӣ метавонад ба тахминҳои Бонк оид ба шартҳои иҷора таъсир расонад ва ҳар гуна тағйирот дар баҳодиҳии шартҳои иҷора метавонад ба дороиҳо ва ӯҳдадориҳои Бонк дар доираи ДШҲИ ва ӯҳдадориҳои иҷора таъсири ҷиддӣ расонад.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Меъёри дисконтшуда

Дар санаи оғози шартномаи иҷора Бонк ўҳдадорию иҷораро аз рӯи арзиши ҷории пардохтҳои иҷораи оянда, бо истифода аз меъёри фоизи қарзҳои иловагии Бонк дисконтшуда чен менамояд. Бонк доираи васеи омилҳоро барои муайян намудани меъёри мувофиқи дисконтшуда ба назар мегирад. Ба онҳо ҳавфи қарзии Бонк, давомнокии шартномаи иҷора, муҳити иқтисодӣ ва ҷойгиршавии ҷуғрофӣ, ки дар он шартномаи иҷора баста шудааст, дохил мешаванд.

Захираҳо аз рӯи беқурбшавии қарзҳо ва ҳисобҳо барои қабул

Бонк муттасил қарзҳои додаи худро аз нуқтаи назари беқурбшавӣ тафтиш мекунад. Захираҳои Бонк, ки барои зарарҳои қарзӣ пешбинӣ шудаанд, барои эътироф намудани зарарҳое, ки дар ҷузди қарзӣ ва қарзҳои дебиторӣ дар натиҷаи беқурбшавӣ ба миён омадаанд, таъсис дода мешаванд. Бонк, баҳогузориҳои ҳисобиро, ки бо захира барои зарарҳои пешбинишудаи қарзии қарзҳо ва қарздорию дебиторӣ пешбинишуда вобастаанд, сарчашмаи асосии номуайянии баҳогузориҳо медонад, чунки (i) онҳо ҳамеша дар зери таъсири тағйирот қарор доранд ва сабаби раванди мазкур ба он вобаста аст, ки фарзияҳо бобати нишондиҳандаҳои ўҳадорихои иҷронашуда ва баҳогузорию зарарҳои эҳтимолие, ки бо беқурбшавии кредитҳоро қарзҳои дебиторӣ вобастаанд, ба натиҷаҳои охири фаъолият асос меёбанд; ва (ii) ҳар гуна фарқияти назарраси баҳододашудаи байни зарарҳои қарзи пешбиншудаи Бонк ва зарарҳои воқеӣ Бонкро водор месозад захираҳое таъсис диҳад, ки онҳо ба ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ он дар давраҳои минбаъда таъсири назаррас расонида тавонанд.

Бонк ақидаи роҳбариятро барои баҳогузорию ҳар гуна зарарҳои пешбинишудаи қарзӣ бамиёномада дар сурате истифода мекунад, ки агар қарзгиранда мушкилиҳои молиявӣ дошта бошад дар нисбати чунин қарзгирандагон маълумотҳои таърихӣ кам вучуд дошта бошанд. Ҳамшабеҳ. Бонк тағйиротҳоро дар гардиши минбаъдаи воқиҳои пулӣ дар асоси таҷрибаи қарзии гузашта, рафтори мизочон дар давраи гузашта, маълумотҳои мавҷудае, ки тағйироти манфири дар пардохтпазирӣ қарздорон дар гурӯҳи нишон медиҳанд, инчунин бо назардошти дигаршавии вазъи иқтисодии миллӣ ё маҳаллӣ, ки боиси иҷро накардани ўҳадорихо аз рӯи дороиҳо дар гурӯҳи мазкур мегарданд, баҳогузорию менамояд. Роҳбарият баҳогузорию дар асоси таҷрибаи таърихии ташаккули зарарҳое, ки ба дороиҳо бо тавсифоти ҳатари кредитӣ ва вобастаанд ва маълумотҳои воқеӣ дар бораи беқурбшавӣ истифода мекунад. Бонк баҳогузорию Роҳбариятро барои тасҳеҳи маълумотҳое, ки вобаста ба гурӯҳи кредитҳо мавҷуданд, бо мақсади инъикоскунии ўҳадорихои ҷории дар маълумотҳои таърихӣ инъикоснаёфта истифода мекунад.

Бояд дар назар дошт, ки баҳогузорию зарарҳои пешбинишудаи қарзӣ омилҳои субъективиро дар бар мегирад. Роҳбарияти Бонк чунин ақида дорад, ки бузургии беқурбшавии инъикоснамуда барои пӯшидани зарарҳое, ки нисбати дороиҳои ба ҳатар гирифтормешаванда ба санаи ҳисоботӣ ба миён омадаанд, кифоя мебошад, вале истисно набояд кард, ки дар давраҳои муайян Бонк дар қиёс ба беқурбшавии инъикоснамуда зарари бештаре дида метавонад.

Захираҳое, ки оиди беқурбшавии дороиҳои молиявӣ дар ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ пешбинӣ шудаанд, дар асоси шароитҳои мавҷудаи иқтисодиву сиёсӣ муайян карда шудаанд.

Бонк наметавонад пешгӯӣ кунад, ки чӣ гуна тағйирот дар шароити иқтисодӣ ва сиёсӣ дар кишвар ба амал меояд ё ин тағйиротҳо метавонанд ба мувофиқати захираҳо барои талафоти қарзии пешбинишуда оид ба дороиҳои молиявӣ дар давраҳои оянда чӣ таъсир расонанд.

Дар ҳолат ба санаи 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 арзиши тавозунии захираҳо барои зарарҳои пешбинишудаи қарзӣ 5,492 ҳазор сомонӣ ва 3,257 ҳазор сомонино, мутаносибан ташкил намуд (Эзоҳи 16).

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)
БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ
(бо ҳазор Сомонӣ)

4. ТАТБИҚИ СТАНДАРТҲОИ НАВ ВА АЗ НАВ ДИДА БАРОМАДАШУДАИ СТАНДАРТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ

Бонк, чунин стандартҳову тафсирҳои нав ва ё аз нав дида баромадашударо, ки аз ҷониби Кумитаи Стандартҳои байналмилалӣ Ҳисоботи молиявӣ ва Кумита оид ба шарҳи Стандартҳои байналмилалӣ Ҳисоботи молиявӣ (минбаъд «КШСБҲМ») интишор гардида, дар рафти таҳияи ҳисоботи ҳарсолаи молиявии Бонк барои соли, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст, мавриди истифода қарор гирифт, истифода мекунад:

Стандарт ё тафсири нав, ё ин ки аз нав дида баромадашуда	Санаи эътибор пайдо кардан
Таснифи ӯҳдадориҳо ҳамчун кӯтоҳмуддат ё дарозмуддат - Тағйирот ба СБМ (IAS) 1 "Пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ"	
Тағйирот доир ба таъмини мутобиқат дар татбиқи талабот тавассути кӯмак ба ширкатҳо дар муайян кардани он, ки оё қарзҳо ва дигар ӯҳдадориҳои санаи номуайян бояд ҳамчун кӯтоҳмуддат (бояд дар давоми як сол пардохт карда шаванд) ё дарозмуддат тасниф карда шаванд.	Аз 1 январи соли 2024
Тағйирот ба СБҲМ (IFRS) 16 "Иҷора"	
Тағйирот онро мефаҳмонад, ки чӣ гуна фурӯшанда-иҷорагир баъдан созишномаҳои фурӯш ва иҷораи бозгаштро, ки ба талаботи СБҲМ (IFRS) 15 ҷавобгӯ мебошанд, ҳамчун фурӯш бояд ҳисоб намояд.	Аз 1 январи соли 2024
Ҷаҳдҳои дарозмуддат бо аҳдҳо - Тағйирот ба СБМ (IAS) 1 "Пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ"	
Тағйирот онро мефаҳмонад, ки чӣ гуна шартҳоро, ки ширкат бояд дар давоми дувоздаҳ моҳи пас аз давраи ҳисоботӣ иҷро кунад, дар натиҷа ба таснифи ӯҳдадориҳо таъсири худро мерасонад.	Аз 1 январи соли 2024
Созишномаҳои маблағгузори таъминкунандагон - Тағйирот оид ба СБМ (IAS) 7 "Ҳисобот оиди гардиши воситаҳои пулӣ" ва СБҲМ (IFRS) 7 "Воситаҳои Молиявӣ: ифшои маълумот"	
Тағйиротҳо нисбати талаботҳои ифшо ва инчунин "нишондиҳандаҳо" - ро дар доираи талаботҳои мавҷудаи ифшо илова мекунанд, ки аз ширкатҳо талаб мекунанд, ки дар бораи созишномаҳои маблағгузори таъминкунандагон маълумоти сифатӣ ва миқдорӣ пешниҳод кунанд.	Аз 1 январи соли 2024

СБҲМ – ҲОИ НАВ ВА АЗ НАВ ДИДА БАРОМАДА, ВАЛЕ КИ ҲАНӮЗ ЭЪТИБОР ПАЙДО НАКАРДААНД

Як қатор стандартҳои нав, иловаҳо ба стандартҳо ва тафсирҳо то 31 декабри соли 2024 эътибор пайдо накардаанд ва дар таҳияи ин ҳисоботи молиявӣ истифода нашудаанд. Аз ин навовариҳо, стандартҳо ва ислоҳоти зерин метавонанд ба фаъолияти молиявӣ хоҷагии Бонк таъсир расонанд. Бонк ният дорад, ки аз лаҳзаи эътибор пайдо кардани онҳо татбиқи стандартҳо ва ислоҳоти зикршударо оғоз кунад. Таҳлили таъсири эҳтимолии стандартҳои нав ба маълумоти ҳисоботи молиявии Бонк ҳанӯз гузаронида нашудааст..

Дар санаи тасдиқи ин ҳисоботи молиявӣ стандартҳо ва тафсирҳои нави зерин бароварда шуданд, аммо ҳанӯз эътибор пайдо накардаанд, ки Бонк пеш аз мӯҳлат татбиқ накардааст:

Стандарт ё тафсири нав, ё ин ки аз нав дида баромадашуда	Санаи эътибор пайдо кардан
СБҲМ (IFRS) S1 «Талаботи умумӣ барои ифшои маълумоти молиявии марбут ба рушди устувор»	Аз 1 январи соли 2024
СБҲМ (IFRS) S2 «Ифшои маълумот марбут ба иқлим»	Аз 1 январи соли 2024
Тағйирот ба СБМ (IAS) 21 «Таъсири тағирёбии қурби асъор»	Аз 1 январи соли 2025

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)
БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ
(бо ҳазор Сомонӣ)

5. ДАРОМАДИ СОФИ ФОИЗӢ

Даромади софи фоизӣ то ба захираҳои азнавбаҳодихӣ барои талафоти пешбинишудаи қарзӣ аз рӯи қарзҳо ба мизоҷони Бонк барои солҳое, ки 31 декабри соли 2024 ва 2023 ба охир расидаанд, чунинанд:

	Барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соле, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
Даромадҳои фоизӣ:		
Даромади фоизӣ аз дороиҳои молиявӣ, ки бо арзиши истеҳлоқшуда ҳисоб карда мешаванд:		
Қарзҳои ба мизоҷон додашуда	11,072	5,389
Даромади фоизӣ аз рӯи воситаҳои дар бонкҳо	42,180	24,231
Сармоягузориҳо, бо арзиши истеҳлоқшуда	894	623
Дигар даромадҳои фоизӣ	742	1,358
Ҳамагӣ даромадҳои фоизӣ	54,888	31,601
Хароҷотҳои фоизӣ:		
Хароҷоти фоизӣ аз рӯи ӯҳдадориҳои молиявӣ бо арзиши истеҳлоқшуда:		
Воситаҳои мизоҷон	(4,693)	(3,141)
Ҷойгиркунии муҳлатноки бонкҳо	(1,158)	(2,300)
Ҳамагӣ хароҷотҳои фоизӣ	(5,851)	(5,441)
Даромади софи фоизӣ	49,037	26,160

6. ДАРОМАДҲО ВА ХАРОҶОТҲОИ КОМИССИОНӢ

	Барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соле, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
Даромадҳои комиссияӣ		
Хизматрасонии суратҳисобҳои амонатӣ	221	1,327
Интиқоли маблағ	74	-
Амалиётҳои ғайритавазунӣ	-	-
Дигар даромадҳои комиссияӣ	163,727	122,663
Ҳамагӣ даромадҳои комиссияӣ	164,022	123,990
Хароҷотҳои комиссияӣ:		
Амалиётҳои ғайритавазунӣ	-	-
Дигар хароҷотҳои комиссияӣ	(94,471)	(64,141)
Ҳамагӣ хароҷотҳои комиссияӣ	(94,471)	(64,141)
Даромади софи комиссияӣ	69,551	59,849

7. ДАРОМАДИ/ЗАРАРИ СОФИ АЗ РӢИ АМАЛИЁТҲО БО АСЪОРИ ХОРИҶӢ

Даромади/зарари софи аз рӯи амалиётҳо бо асъори хориҷӣ дар Бонк барои солҳое, ки 31 декабри соли 2024 ва 2023 анҷом ёфтаанд, чунин пешниҳод гардидааст:

	Барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соле, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
Амалиётҳо оид ба хариду фурӯш, холис	14,666	63,733
Фарқиятҳои қурбӣ, холис	109,819	29,592
Ҳамагӣ даромади соф аз рӯи амалиётҳо бо асъори хориҷӣ	124,485	93,325

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

8. ТАШАККУЛИ ЗАХИРА БАРОИ БЕҚУРБШАВИИ ДИГАР ДОРОИҲО

Захираи барои беқурбшавии дигар дороиҳои Бонк барои солҳое, ки 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 анҷом ёфтаанд, дар шакли зерин пешниҳод шудаанд:

	Аз рӯи ҳисобҳо барои қабул	Аз рӯи норасоии маблағи пулӣ	Ҳамагӣ
Ба ҳолати 31 декабри соли 2023	1,388	951	2,339
Ташаккулёбӣ	326	189	515
Хориҷкунӣ	-	-	-
Ба ҳолати 31 декабри соли 2024	1,714	1,140	2,854

9. ДИГАР ДАРОМАДҲОИ ҒАЙРИАМАЛИЁТӢ, ХОЛИС

Дигар даромадҳои ғайриамалиётӣ Бонк барои солҳое, ки 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 анҷом ёфтаанд, дар шакли зерин пешниҳод шудаанд:

	Барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соле, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
Дигар даромадҳо:		
Даромад аз хориҷшавии воситаҳои асосӣ	69	4
Иҷора аз амволи худ	-	-
Даромад аз рӯи фурӯши амволи гузашташуда	-	-
Дигар даромадҳои ғайриамалиётӣ	1,251	2,302
Ҳамагӣ дигар даромадҳо	1,321	2,305
Хароҷотҳои дигар:		
Зарарҳо аз хориҷшавии воситаҳои асосӣ	(879)	(15)
Дигар хароҷотҳои ғайриамалиётӣ	(49)	(119)
Ҳамагӣ дигар хароҷотҳо	(928)	(134)
	393	2,172

10. ХАРОҶОТҲОИ АМАЛИЁТӢ

Хароҷотҳои амалиётӣ барои солҳое, ки 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 анҷом ёфтаанд, дар шакли зерин пешниҳод шудаанд:

	Барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соле, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
Музди маош ва мукофотпулӣ	(54,393)	(39,324)
Ҳиссагузори ба фонди иҷтимоӣ	(11,196)	(8,170)
Истеҳлоки воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ғайримоддӣ	(19,787)	(13,470)
Пардохтҳои аъзоҳаққӣ	(6,600)	(2,096)
Бехатарӣ	(1,039)	(614)
Хароҷотҳо барои таъмини иттилоот	(168)	(95)
Таъмир барои нигоҳдории воситаҳои асосӣ	(8,124)	(5,592)
Пардохтҳо барои хизматрасониҳои касбӣ	(6,028)	(7,074)
Пардохтҳо барои хизматрасонии алоқа	(8,309)	(5,288)
Хароҷотҳои сӯзишворӣ	(2,645)	(2,124)
Пардохтҳо барои хизматрасонии коммуналӣ	(1,536)	(977)
Пардохтҳои конселарӣ	(6,609)	(12,137)
Хароҷотҳои сафарҳои хизматӣ	(2,348)	(2,041)
Пардохтҳои хайриявӣ ва ёрирасонии сарпарастӣ	(190)	(159)
Пардохти таблиғотӣ	(12,082)	(6,023)

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Харочотҳои намоёндагӣ	(1,243)	(1,221)
Андозҳо (ғайр аз андози фоида)	(4,273)	(2,059)
Ҳисоб кардан/(барқарор кардани) захираи рухсатии истифоданашуда	(665)	-
Пардохтҳои ҷарима ва ноустуворона	(786)	(658)
Пардохти иҷораи бино	(6,751)	(4,715)
Дигар харочотҳои амалиётӣ	(2,346)	(1,020)
	(157,118)	(114,856)

11. АНДОЗ АЗ ФОИДА

Бонк ҳисоби андоз аз фоидаро барои давраи ҷорӣ дар асоси маълумоти баҳисобгирии андоз, ки мутобиқи талаботи қонунгузори андозӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад, тартиб медиҳад, ки метавонад аз СБҲМ фарқ намоёнд. Барои соли, ки 31 декабри соли 2024 ба охир расидааст, дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёри андоз аз фоида барои шахсони ҳуқуқӣ 20%.

Дар робита бо ин, ки баъзе харочотҳо барои мақсади андозбандӣ ба ҳисоб гирифта намешаванд, инчунин, бо дарназардошти мавҷудияти даромади андозбандинашаванда, барои Бонк фарқияти мунтазами муайяни андозӣ ба вуҷуд меояд.

Андози мавқуфгузошта таъсири софи андозеро аз фарқияти замони баҳисобгирии арзиши дороиҳо ва ўҳдадориҳо бо мақсади баҳисобгирии молиявӣ ва маблағи бо мақсади андозбандӣ муқарраршуда, инъикос менамояд. Фарқияти муваққатӣ ба санаи 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 мавҷудбуда, асосан бо усулҳои гуногуни баҳисобгирии даромадҳо ва харочотҳо, инчунин бо арзиши баҳисобгирии баъзе аз дороиҳо вобастагӣ доранд.

	Барои соли, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соли, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
Харочоти андоз аз фоидаи ҷорӣ	16,632	11,564
Харочотҳо аз рӯи дороиҳои андозӣ мафқуфгузошта	(133)	-
	16,499	11,564

Таносуб байни харочот оид ба пардохти андозҳо ва фоида аз рӯи баҳисобгирии муҳосибӣ барои солҳое, ки 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 анҷом ёфтаанд, дар шакли зерин пешниҳод шудаанд:

	Барои соли, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Меъёри 31 декабри соли самараноки андоз	Барои соли, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст	Меъёри самараноки андоз
Даромад то андоз аз фоида	83,556		62,204	
Андоз аз рӯи меъёри муқарраршудаи 20%	16,711	20%	12,441	20%
Таъсири андоз аз фарқиятҳои доимӣ	(212)		(877)	
	16,499		11,564	

Таъсири андоз аз фарқиятҳои муваққатӣ, аз 31 декабри соли 2024 ва 2023, ба таври зерин пешниҳод карда мешавад:

	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Дороиҳои андозӣ мафқуфгузошта барои андоз аз фоида:		
Захираи рухсатии истифоданашуда	665	-
Ҳамагӣ дороиҳои андозӣ мафқуфгузошта барои андоз аз фоида	665	-
Дороиҳои (ўҳдадориҳои) ҳолиси андозӣ мафқуфгузошта барои андоз аз фоида (бо меъёри муқарраршудаи 20%)	133	-

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ) БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ (бо ҳазор Сомонӣ)

12. ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ ВА МУОДИЛҲОИ ОНҲО

Барои соле ки, 31 декабри соли 2024 ва 2023 ба анҷом ёфтааст воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо дар ҳисоботи вазъи молиявӣ пешниҳодшуда чузъҳои зеринро дар бар мегиранд:

	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Воситаҳои пулӣ дар хазина	1,140,482	516,934
Ҳисобҳои ҷорӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон	592,731	158,429
	1,733,212	675,363

Воситаҳои пулӣ ва ва муодилҳои онҳо, ки дар ҳисобот оид ба гардиши воситаҳои пулӣ пешниҳод шудаанд, чузъҳои зеринро дар бар мегиранд:

	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Воситаҳои пулӣ дар хазина ва дар Бонки миллии Тоҷикистон	1,733,212	675,363
Суратҳисобҳои мурсилотӣ дар дигар бонкҳо	205,286	99,206
	1,938,498	774,568

13. ВОСИТАҲОИ ПУЛИИ БАРОИ ИСТИФОДА МАҲДУД

Ба санаи 31 декабри соли 2024 ва 2023 воситаҳои пулиии барои истифода маҳдуд ба таври зерин пешниҳод карда мешаванд:

	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Захираҳои ҳатмӣ дар Бонки миллии барои пасандозҳо бо асъори хориҷӣ	15,798	15,699
Захираҳои ҳатмӣ дар Бонки миллии барои пасандозҳо бо асъори миллии	47,682	25,090
	63,481	40,790

14. ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ ДАР БОНКҲО

Ба санаи 31 декабри соли 2024 ва 2023 воситаҳои пули дар бонкҳо ба таври зерин пешниҳод карда мешаванд:

	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Суратҳисобҳои мурсилотӣ дар дигар бонкҳо	205,286	99,206
Пасандозҳои муҳлатдор	69,000	60,000
Қарзҳои байнибонкӣ	24,100	15,321
	298,386	174,526

15. ДОРОИҲОИ МОЛИЯВИЕ, КИ БО АРЗИШИ ОДИЛОНА ТАВАССУТИ ФОИДА Ё ЗАРАР АРЗЕБӢ МЕШАВАНД

Ба санаи 31 декабри соли 2024 ва 2023 дороиҳои молиявие, ки бо арзиши одиллона тавассути фоида ё зарар арзебӣ мешаванд, инҳоянд:

	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Ҳосилаҳои дороиҳои молиявӣ		
Шартномаҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ	-	1,606
	-	1,606

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)
БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ
(бо ҳазор Сомонӣ)

16. ҚАРЗҲОИ БА МИЗОҶОН ДОДАШУДА

Ба санаи 31 декабри соли 2024 ва 2023 қарзҳои ба мизоҷон додашуда ба таври зерин пешниҳод карда мешаванд:

	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Қарзҳо ба мизоҷон	131,521	108,859
Қарзҳои мӯҳлаташ гузашта ва аз нав баррасӣшуда	3,382	34
Ҷоизҳои ҳисобшуда	246	53
Тарҳи захира барои беқурбшавии қарзҳои ба мизоҷон додашуда	(5,492)	(3,257)
	129,657	105,689

Маълумот дар бораи ҳаракати захираҳо барои талафоти пешбинишудаи қарзии аз рӯи қарзҳо ба мизоҷон дар санаи 31 декабри соли 2024 ва 2023 оварда шудаанд:

	Талафоти пешбинишудаи қарзии аз рӯи қарзҳо ба мизоҷон
ба 31 декабри соли 2022	148
Ташаккули захираҳо	3,109
Барқарор кардани захираҳо	-
Барқарор кардани захираҳои пештар аз ҳисоб баровардашуда	-
Аз ҳисоб баровардан	-
ба 31 декабри соли 2023	3,257
Ташаккули захираҳо	3,680
Барқарор кардани захираҳо	(1,403)
Барқарор кардани захираҳои пештар аз ҳисоб баровардашуда	-
Аз ҳисоб баровардан	(42)
ба 31 декабри соли 2024	5,492

Маълумот дар бораи гарави қарзҳои додашуда ба таври зерин пешниҳод карда мешавад:

	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Таҳлили гарав		
Бе таъминот	16,685	6,168
Амволи ғайриманқул	90,956	87,921
Нақлиёт	3,897	3,968
Замин	1,291	-
Савдо	21,873	10,286
Ҷавоҳирот	201	459
Кафолат	-	91
Ҷоизҳои ҳисобшуда	246	53
Тарҳи захира аз рӯи беқурбшавӣ	(5,492)	(3,257)
	129,657	105,689

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ) БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНҶОМ ЁФТААСТ (бо ҳазор Сомонӣ)

Бонк барои рушди тиҷорат ба мизоҷонаш қарз медиҳад. Дар зер маълумот дар бораи секторҳои қарздиҳӣ оварда шудааст:

	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Таҳлили секторҳо		
Қарзҳои истеъмолий	45,220	31,641
Ипотека	13,753	8,095
Соҳибкорӣ	33,159	-
Дигар	42,771	69,157
Ҷамъаи ҳисобшуда	246	53
Тарҳи захира аз рӯи беқурбшавӣ	(5,492)	(3,257)
	129,657	105,689

Дар ҷадвали зерин маълумот оид ба сифати қарзҳои ба мизоҷон додашуда ба санаи 31 декабри соли 2024 оварда шудааст:

	Қарзҳо пеш аз тарҳи захира барои беқурбшавӣ	Захира барои беқурбшавӣ	Қарзҳо пас аз тарҳи захира барои беқурбшавӣ	Захираи беқурбшавӣ нисбат ба маблағи қарзи пеш аз тарҳ қардани захираи беқурбшавӣ
Қарзҳои беқурбшуда:				
-мӯҳлаташон ногузашта	131,767	(3,938)	127,829	3%
-мӯҳлаташон аз 30 рӯз камтар гузашта	41	-	41	0%
-мӯҳлаташон аз 31 то 90 рӯз гузашта	2,947	(1,160)	1,787	39%
-мӯҳлаташон аз 90 то 180 рӯз гузашта	205	(205)	-	100%
-мӯҳлаташон аз 180 рӯз зиёд гузашта	189	(189)	-	100%
	135,149	(5,492)	129,657	

Дар ҷадвали зерин маълумот оид ба сифати қарзҳои ба мизоҷон додашуда ба санаи 31 декабри соли 2023 оварда шудааст:

	Қарзҳо пеш аз тарҳи захира барои беқурбшавӣ	Захира барои беқурбшавӣ	Қарзҳо пас аз тарҳи захира барои беқурбшавӣ	Захираи беқурбшавӣ нисбат ба маблағи қарзи пеш аз тарҳ қардани захираи беқурбшавӣ
Қарзҳои беқурбшуда:				
-мӯҳлаташон ногузашта	108,946	(3,257)	105,689	3%
-мӯҳлаташон аз 30 рӯз камтар гузашта	-	-	-	-
-мӯҳлаташон аз 31 то 90 рӯз гузашта	-	-	-	-
-мӯҳлаташон аз 90 то 180 рӯз гузашта	-	-	-	-
-мӯҳлаташон аз 180 рӯз зиёд гузашта	-	-	-	-
	108,946	(3,257)	105,689	

Ба санаи 31 декабри соли 2024 ва 2023 маблағи сандуқи қарзӣ мутаносибан 129,657 ҳазор сомон ва 105,689 ҳазор сомонино (бо назардошти ҷамъаи ҳисобшуда) ташкил дод. Қарзҳо ба муштариёне, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, дода шудаанд, ки ҳаммарказӣ назарраси ҷуғрофӣ ва ҳадди ниҳии хавфи қарзиро ифода мекунад

ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЌШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВЌ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНҶОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

17. САРМОЯГУЗОРЌ

Ба санаи 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 сармоягузори Бонк чунин пешниҳод мешаванд:

Қоғазҳои қиматноке, ки дар руйхат номбурдашуда	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Вомҳои Бонки миллии Тоҷикистон то мўҳлати пардохт	45,300	-
ЧДММ «ДС Суғурта»	7,000	7,000
ЧДММ «Прайм Инвест»	5,000	3,000
ҶСК «НБО-и Рогун»	25	25
	57,324	10,025

Саҳмияҳои ширкати ҶСК «НБО-и Рогун» бо арзиши одилона тавассути дигар даромади умумӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд, бинобар амалиётҳои кам ва набудани бозори фаъол барои ин воситаи молиявӣ.

Дар асоси шартномаи хариду фурӯши саҳмия дар соли 2022 ҳиссаи Бонк дар сармояи оинномавии ЧДММ «ДС Суғурта» аз 100% то 70% коҳиш ёфт. Бонк қоғазҳои қиматноки кўтоҳмуддати ЧДММ «Эсхата Лизинг» - ро тавассути ЧДММ «Прайм Инвест» (брокер) ба маблағи 5,000 ҳазор сомонӣ (2023 - 3,000 ҳазор Сомонӣ) бо нархи 1,000 Сомонӣ барои як адад харидорӣ намуд.

ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)
 БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНҚОМ ЁФТААСТ
 (бо ҳазор Сомонӣ)

18. ВОСИТАҲОИ АСОСӢ

	Биноҳо ва иншоотҳо	Таҷҳизоти электронӣ	Нақлиёт, мебел ва таҷҳизоти офисӣ	Дигар таҷҳизотҳо	Дигар воситаҳои асосӣ	Ҳамагӣ
Арзиш						
Ба 31 декабри соли 2022	3,375	84,160	7,705	450	349	96,039
Воридот	25,635	38,780	8,687	396	439	73,937
Хориҷшавӣ	(367)	-	(19)	(3)	-	(389)
Ҷойивазкунии дохилӣ	-	-	-	-	-	-
Ба 31 декабри соли 2023	28,643	122,940	16,373	843	788	169,587
Воридот	2,037	19,277	7,540	384	159	29,397
Хориҷшавӣ	(168)	(5)	(209)	(6)	-	(388)
Ҷойивазкунии дохилӣ	-	-	-	-	-	-
Ба 31 декабри соли 2024	30,512	142,212	23,704	1,221	947	198,596
Истехлоки ҷамъшуда						
Ба 31 декабри соли 2022	(1,085)	(37,884)	(1,870)	(28)	(88)	(40,955)
Дар давоми сол ҳисобшуда	(544)	(11,350)	(1,092)	(44)	(20)	(13,050)
Хориҷшавӣ	367	19	4	-	-	390
Ҷойивазкунии дохилӣ	-	-	-	-	-	-
Ба 31 декабри соли 2023	(1,262)	(49,215)	(2,958)	(72)	(108)	(53,615)
Дар давоми сол ҳисобшуда	(2,269)	(14,955)	(1,970)	(87)	(33)	(19,314)
Хориҷшавӣ	159	2	88	-	-	249
Ҷойивазкунии дохилӣ	-	-	-	-	-	-
Ба 31 декабри соли 2024	(3,372)	(64,168)	(4,840)	(159)	(141)	(72,680)
Арзиши боқимондаи тавозунӣ						
Ба 31 декабри соли 2023	27,381	73,725	13,415	771	680	115,972
Ба 31 декабри соли 2024	27,140	78,044	18,864	1,062	806	125,916

Ба санаи 31 декабри соли 2024 ва 2023 Бонк воситаҳои асосие надошт, ки ҳамчун таъминот аз рӯи ўҳдадориҳо ба гарав гузошта шуда буданд.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПУШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲҶО ОИД БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ БАРОИ СОЛЕ,
КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНҚОМ ЁФТААСТ
(бо ҳазор Сомонӣ)

19. МАБЛАҒГУЗОРИҶОИ АСОСӢ

Маблаггузориҳои асосии Бонк, хароҷотҳои барои ташкил ва насби дороиҳои ғайримоддӣ, аз ҷумла барномаи компютериҳо дар бар мегирифт. Дар солҳои 2024 ва 2023 маблаггузориҳои асосии Бонк мутаносибан 272 ҳазор Сомонӣ ва 272 ҳазор Сомониро ташкил медод.

20. ДОРОИҶОИ ҒАЙРИМОДДӢ

Ба санаи 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 дороиҳои ғайримоддии Бонк чунин пешниҳод карда шуданд:

	Дороиҳои ғайримоддӣ
Арзиш	
31 декабри соли 2022	4,280
Воридот	815
Хориҷшавӣ	-
31 декабри соли 2023	5,095
Воридот	-
Хориҷшавӣ	(814)
31 декабри соли 2024	4,281
Истехлоки чамъшуда	
31 декабри соли 2022	(1,061)
Дар давоми сол ҳисоб карда шуд	(435)
Хориҷшавӣ	-
31 декабри соли 2023	(1,496)
Дар давоми сол ҳисоб карда шуд	(476)
Хориҷшавӣ	54
31 декабри соли 2024	(1,918)
Арзиши боқимондаи тавозунӣ	
Ба 31 декабри соли 2023	3,599
Ба 31 декабри соли 2024	2,363

21. ДИГАР ДОРОИҶО

Ба санаи 31 декабри соли 2024 ва 2023 дигар дороиҳои Бонк ба таври зерин пешниҳод карда мешаванд:

	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Дигар дороиҳои молиявӣ		
Ҳисоббаробаркунӣ бо ташкилотҳои қарзӣ	13,786	7,300
Ҳисобҳо барои қабул	447,342	254,644
Агентҳои пардохти бонкӣ	305,086	173,666
Пардохтҳои кафолатӣ	10,908	6,209
Нуқтаҳои қабули пардохтҳо	50,930	28,991
Норасоии пули нақд	1,140	951
Ҳисобҳо барои қабул аз системаҳои интиқоли маблағ	-	258
Дигар	10,058	82,100
Тарҳи захира барои беқурбшавӣ ва талафоти пешбинишудаи қарзӣ	(2,853)	(2,339)
Ҳамагӣ дигар дороиҳои молиявӣ	836,397	551,780

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)
БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ
(бо ҳазор Сомонӣ)

Дигар дороиҳои ғайримолиявӣ		
Харочотҳои қаблан пардохтшуда	3,372	4,693
Пешпардохтҳо	1,240	1,081
Захираҳои моддию молӣ	24,668	17,959
Пешпардохт барои дигар андозҳо	9,898	17,066
Ҳамагӣ дигар дороиҳои ғайримолиявӣ	39,179	40,799
	875,576	592,580

22. ВОСИТАҲОИ БОНКҲО ВА ДИГАР ТАШКИЛОТҲОИ МОЛИЯВӢ

Ба санаи 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 воситаҳои бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ ба таври зерин пешниҳод карда мешаванд:

	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Ҳисоббаробаркуниҳо байни ташкилотҳои қарзӣ	348	76,126
Ба ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ ва маблағгузориҳои хурди Тоҷикистон	141	2,303
Суратҳисобҳои мурсилотӣ бонкҳои Тоҷикистон	8	12
Ҷойгиркунии мӯҳлатнок	-	76,700
	498	155,140

23. ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВИЕ, КИ БО АРЗИШИ ОДИЛОНА ТАВАССУТИ ФОИДА Ё ЗАРАР АРЗЕБӢ МЕШАВАНД

Ба санаи 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 ўҳдадориҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзебӣ мешаванд ба таври зерин пешниҳод карда мешаванд:

	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Ҳосилаҳои дороиҳои молиявӣ		
Шартномаҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ	5,341	-
	5,341	-

	Маблағи шартии муомилот		Қурби миёнавазни асъори муомилот тибқи шартнома	
	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Фурӯши доллари ИМА ба сомонӣ				
Аз 1 то 3 моҳ	5,341	-	10.8217	-

24. ВОСИТАҲОИ МИЗОҶОН

Ба сани 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 воситаҳои мизоҷон ба таври зерин пешниҳод карда мешавад:

	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Амонатҳои тодархостӣ шахсони ҳуқуқӣ	424,822	204,858
Суратҳисоби пасандозӣ шахсони воқеӣ	1,588,121	785,324
Амонатҳои мӯҳлатноки шахсони воқеӣ	81,342	89,254
Фоизҳои ҳисобшуда аз рӯи воситаҳои мизоҷон	276	349
Ҳамагӣ воситаҳои мизоҷон	2,094,561	1,079,786

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)
 БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ
 (бо ҳазор Сомонӣ)

25. ДИГАР УҲДАДОРИҲО

Ба санаи 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 дигар уҳдадориҳои Бонк ба таври зерин пешниҳод карда мешаванд:

	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Дигар уҳдадориҳои молиявӣ		
Ҳисобҳо барои пардохт	2,909	655
Барзиёдии пули нақд ва дигар арзишҳо	2,921	1,532
Ҳисобҳо то маълум шудан	10	1,666
Агентҳои пардохти бонкӣ	162,789	34,728
Нуқтаҳои қабули пардохт ва POS терминалҳо	34,499	93,888
Суратҳисобҳои ғайрифаъоли муштариён	164	94
Низоми пардохти “Корти милли”	3,573	1,813
Лоихаи “City Card”	23,570	18,371
Дигар	522,908	107,380
Ҳамагӣ дигар уҳдадориҳои молиявӣ	753,343	260,127
Дигар уҳдадориҳои ғайримолиявӣ		
Захираҳои рухсатиҳои истифоданашуда	665	-
Андозҳо барои пардохт	439	952
Ҳамагӣ дигар уҳдадориҳои ғайримолиявӣ	1,104	952
	754,447	261,079

Ҳаракат дар захираҳои рухсатиҳои истифоданашуда дар солҳои 31 декабри соли 2024 ва 2023 ба таври зерин пешниҳод карда мешавад:

	Барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соле, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
Бақия ба 1 январ	-	-
Ташаккулёбӣ/(Барқарорсозӣ)	665	-
Бақия ба 31 декабр	665	-

26. САРМОЯИ САҲҲОМӢ

Ба санаи 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 сармояи саҳҳомии ба қайд гирифташуда ва ба пуррагӣ пардохтшудаи Бонк маблағи 221,000 ҳазор сомонӣ ва 81,000 ҳазор сомонино, мутаносибан, ташкил медиҳад.

Сохтори сармояи саҳҳомии Бонк чунин пешниҳод шудааст:

	31 декабри соли 2024		31 декабри соли 2023	
Саҳмдорон	Қиммат	Ҳисса	Қиммат	Ҳисса
ЧДММ “Авесто Гуруҳ”	154,700	70%	56,700	70%
Солиев Абдуқаҳҳор Солиевич	33,150	15%	12,150	15%
Солиев Шўҳрат Абдуқаҳҳорович	33,150	15%	12,150	15%
Ҳамагӣ	221,000	100%	81,000	100%

Саҳм дар сармояи оинномавӣ аз ҷониби саҳмдорон бо пули миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуда, саҳмдорони Бонк ҳуқуқ доранд дивидендҳо гиранд ва сармояро низ бо пули миллий тақсим кунанд.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Захираҳои Бонк, ки бояд ба саҳмдорон тақсим карда шаванд, бо фоидаи тақсимнашуда, ки тибқи қонунгузори ҚТ муайян карда шудааст, ифода карда мешаванд. Захираҳои тақсимнашаванда аз ҷониби захираи асосӣ ва дигар захираҳои Бонк, ки тибқи қонунгузори ҚТ таъсис дода шудаанд, нисбат ба хавфҳои умумии бонкӣ, аз ҷумла зарарҳои эҳтимолӣ ва дигар хавфҳои ғайриҷашмдошт ва хароҷотҳои ифода карда мешаванд.

27. ҶАДАДОРИҲОИ ШАРТИИ МОЛИЯВӢ

Ҷададориҳо аз рӯи хароҷотҳои сармоявӣ

Ба санаи 31 декабри соли 2024 ва 2023 Бонк аз рӯи хароҷотҳои сармоявӣ ҷададорӣ надошт.

Ҷададориҳои қарзӣ, кафолатҳо ва дигар шартномаҳои молиявӣ

Бонк дар рафти фаъолияти ҷории худ ба мизочони худ воситаҳои гуногуни молиявиро пешниҳод менамояд, ки дар суратҳисобҳои ғайритавозунӣ ба қайд гирифта шуда, дараҷаи хавфи гуногун доранд.

Маблағи номиналӣ ё шартномавии ҷунин ҷададориҳо дар 31 декабри соли 2024 ва 2023. ҷунин тартиб дода шудааст:

	Ба 31 декабри соли 2024	Ба 31 декабри соли 2023
Ҷададориҳои ғайритавозунӣ		
Кафолатҳои додашуда	131,656	-
Шартномаҳои форвардӣ	409,969	-
	541,625	-

Даъвоҳои судӣ

Баъзан дар рафти фаъолияти Бонк мизочон ва контрагентҳо нисбат ба Бонк даъво пешниҳод мекунанд ва Бонк низ нисбат ба мизочон даъво пешниҳод мекунад. Бонк баъзан мавриди муҳокима ва қарорҳои судӣ қарор дошт ва қарор дорад, ки ба таври инфиродӣ ё дар маҷмӯъ ба Бонк таъсири назарраси манфӣ нарасонидаанд. Роҳбарият ҷунин мешуморад, ки масъулияти ниҳой, агар вучуд дошта бошад, вобаста ба ин даъвоҳо ва шикоятҳо ба вазъии молиявии Бонк ё натиҷаҳои ояндаи фаъолияти онҳо таъсири манфии ҷиддӣ намерасонад.

Андозбандӣ

Бо сабаби дар қонунгузори тижоратӣ ва аз ҷумла қонунгузори андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд будани муқаррароте, ки метавонанд зиёда аз як тафсир дошта бошанд, инчунин вобаста ба амалияи мақомоти андоз оид ба масъалаҳои фаъолияти Бонк, дар ҳолати ки ҳама гуна амали мушаххас дар асоси тафсири қонунгузори оид ба фаъолияти Бонк аз ҷониби роҳбарият аз ҷониби мақомоти андоз мавриди эътироз қарор мегирад, ки ин метавонад боиси ситонидани андоз, ҷарима ва ҷаримаҳои иловагӣ гардад. Ҷунин номуайяний, аз ҷумла, метавонад ба арзёбии воситаҳои молиявӣ, ташаккули маблағи захираҳо барои зарар аз беқурбшавӣ ва муайян кардани сатҳи бозори нишондиҳандаҳои нархҳо барои муомилот дахл дошта бошад. Роҳбарияти Бонк итминон дорад, ки ҳама ҳисобкунии андозҳои зарурӣ анҷом дода шудаанд ва мутаносибан дар ҳисобот ягон тасниф ҳисоб карда нашудааст.

Вазъии иқтисодӣ

Фаъолияти асосии иқтисодии Бонк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Аз сабаби он, ки қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки ба вазъии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсир мерасонанд, мунтазам тағйир меёбанд, дороиҳо ва амалиёти Бонк дар ҳолати бад шудани вазъии сиёсӣ иқтисодӣ метавонанд зерӣ хатар қарор гиранд.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Чубронпазирии дороиҳои молиявӣ

Дороиҳои молиявии Бонк ба санаи 31 декабри соли 2024 3,286,320 ҳазор сомони (1,720,421 ҳазор сомонӣ ба 31 декабри соли 2023) ташкил намуд. Чубронпазирии ин дороиҳои молиявӣ аз самаранокии тадбирҳои фискалӣ ва дигар тадбирҳои дар кишварҳои гуногун барои ба даст овардани суботи иқтисодӣ вобастагии зиёд дорад, яъне омилҳои берун аз тобеъи назорати Бонк буда.

Баргардонидани дороиҳои молиявӣ аз ҷониби Бонк дар асоси шартҳои дар санаи ҳисоботи мавҷудбуда муайян карда мешавад. Роҳбарияти Бонк бар ин назар аст, ки дар айни замон бо назардошти шароити мавҷуда ва маълумоти мавҷуда таъсис додани захираҳои иловагӣ барои дороиҳои молиявӣ зарур нест.

Муҳити амалиётӣ

Баръакси бозорҳои пешрафта, бозорҳои кишварҳои рӯ ба тараққӣ, аз қабили Ҷумҳурии Тоҷикистон, дучори хатарҳои гуногун, аз ҷумла хавфҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва меъёри мебошанд. Таҷрибаи гузашта нишон медиҳад, ки ҳам мушкilotи эҳтимолӣ ва ҳам воқеии молиявӣ, дар баробари афзоиши сатҳи хатарҳои эҳтимолии хоси сармоягузориҳо дар кишварҳои дорои иқтисоди рӯ ба тараққӣ, метавонад ҳам ба иқтисоди кишвар ва ҳам ба фазои сармоягузориҳои он, аз ҷумла, таъсири манфӣ расонад.

Танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло ҳам дар ҳоли тағйирёби мебошад. Имконияти тафсирҳои гуногуни қонунгузориҳои андоз, асъор ва гумрук, инчунин дигар маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ ва фискалӣ, ки Бонк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад, вучуд дорад. Самти ояндаи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз рӯи тадбирҳои сиёсати иқтисодӣ, андоз ва пулиро қарзии давлатҳо, инчунин тағйирот дар заминаи меъёри ҳуқуқӣ муайян карда мешавад.

Ҳисоботи молиявии мазкур ягон ислохотро дар бар намегирад, ки дар натиҷаи ҳалли ин номуайянии оянда заруранд. Тасҳеҳоти имконпазирро ба ҳисобот дар даврае ворид кардан мумкин аст, ки зарурати инъикоси онҳо аен мегардад ва арзебии арзишҳои ададии онҳо имконпазир мегардад.

28. АМАЛИЁТҲО БО ШАХСОНИ АЛОҚАМАНД

Тибқи маълумоти СБҲМ 24 «Ифшои шахсони алоқаманд», шахсони алоқаманд ҳисобида мешаванд, агар яке аз онҳо қобилияти назорат кардани дигареро дошта бошад ё ҳангоми қабули қарорҳои молиявӣ ва амалиётӣ аз ҷониби дигар таъсири назаррас расонад. Тибқи ин ҳисоботи молиявӣ, ҷонибҳои алоқаманд саҳмдорон, роҳбарони Бонк, инчунин шахсони дигар ва дигар ташкилотҳои марбут ба онҳо ё назоратшавандаро дар бар мегиранд.

Дар чараёни фаъолияти бонкии худ Бонк амалиёти бонкиро бо шахсони алоқаманд анҷом медиҳад. Ин амалиётҳо қарзҳо ба мизочон, пасандозҳои муштариён, қарзи субординарӣ ва инчунин пардохтҳои пулиро барои додани музди меҳнат ба Роҳбарияти Бонк дар бар мегиранд. Ин амалиёти бонкӣ дар асоси тиҷоратӣ ва бо меъёрҳои бозорӣ амалӣ карда мешуд.

Дар зер ҳаҷми амалиёт, бақияи охири сол, инчунин моддаҳои дахлдори даромад ва хароҷот барои сол оварда шудаанд:

	Ба 31 декабри соли 2024		Ба 31 декабри соли 2023	
	Амалиётҳо бо шахсони алоқаманд	Ҳамагӣ бо категория тибқи банди ҳисоботи молиявӣ	Амалиётҳо бо шахсони алоқаманд	Ҳамагӣ бо категория тибқи банди ҳисоботи молиявӣ
Қарзҳо ба мизочон	470	129,657	495	105,689
Воситаҳои мизочон	76,970	2,094,561	113,774	1,079,786

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Дар зер маблағҳое оварда шудаанд, ки аз муомилот бо шахсони алоқаманд ба даст омадаанд, ки ба ҳисобот дар бораи фоида ё зиён ва дигар даромади муштарак барои солҳое, ки 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 ба анҷом расидаанд, дохил карда шудаанд:

	Барои соли, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст		Барои соли, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст	
	Амалиётҳо бо шахсони алоқаманд	Ҳамагӣ бо категория тибқи банди ҳисоботи молиявӣ	Амалиётҳо бо шахсони алоқаманд	Ҳамагӣ бо категория тибқи банди ҳисоботи молиявӣ
Даромади фоизӣ	1	54,888	-	31,601
Хароҷоти фоизӣ	266	(5,851)	340	(5,441)

Мукофоти кормандони роҳбарикунанда аз инҳо иборат аст:

	Барои соли, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст		Барои соли, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст	
	Амалиётҳо бо шахсони алоқаманд	Ҳамагӣ бо категория тибқи банди ҳисоботи молиявӣ	Амалиётҳо бо шахсони алоқаманд	Ҳамагӣ бо категория тибқи банди ҳисоботи молиявӣ
Музди меҳнат ва ғайра пардохтҳои кӯтоҳмуддат	2,668	54,393	1,393	39,324
Саҳмҳо ба фонди сугурта ва нафақа – АДСИН (20%)	534	11,196	279	8,170
Ҳамагӣ музди меҳнати кормандони роҳбарикунанда	3,202	65,589	1,672	47,494

29. ИДОРАКУНИИ САРМОЯ

Бонк идоракунии сармояро барои таъмини идомаи фаъолияти худ амалӣ намуда, фоидаи иштирокчиёро тавассути оптимизатсияи таносуби маблағҳои қарзӣ ва сармояи худӣ ба ҳадди аксар мерасонад. Сохтори сармояи Бонк бо маблағҳои худӣ ва сармояи саҳмдорон ифода карда мешавад, ки сармояи баровардашуда, захираҳо ва фоидаи тақсимнашударо дар бар мегирад, ки дар ҳисоботи тағйирёбии сармоя ошкор карда мешавад.

Сохтори сармоя мунтазам аз ҷониби Роҳбарияти Бонк баррасӣ карда мешавад. Дар чараёни ин баррасӣ, Роҳбарият, аз ҷумла, арзиши сармоя ва хавфҳои марбут ба ҳар як синфи сармояро таҳлил мекунад. Дар асоси тавсияҳои Роҳбарият, Бонк сохтори сармояро тавассути капитализатсияи иловагии фоидаи тақсимнашуда, ҷалби маблағҳои қарзӣ ё пардохти қарзҳои амалкунанда ислоҳ мекунад.

Барои пӯшонидани хавфҳои ташкилоти қарзӣ, Бонк маблағҳои худро дар ҳолати фаъол идора мекунад. Кифоя будани сармояи Бонк бо истифода аз дигар усулҳо, коэффитсиентҳои муқаррарнамудаи созишномаи сармояи Базели Соли 1988 ва меъёрҳои қабулнамудаи бонки Миллии Тоҷикистон ҳангоми назорати Бонк назорат карда мешавад. Дар давоми соли гузашта Бонк тамоми талаботи берунии нисбати сармоя муқарраршударо пурра риоя кард.

Мақсади асосии идоракунии сармояи Бонк аз он иборат аст, ки Бонк талаботи берунро нисбати сармоя риоя кунад ва рейтингҳои баланди қарзӣ ва меъёрҳои кофӣ будани сармояро, ки барои амалӣ намудани фаъолият ва ҳадди аксар расонидани арзиши Бонк заруранд, нигоҳ дорад.

Бонк сохтори сармояи худро идора мекунад ва онро бо назардошти тағйироти шароити иқтисодӣ ва параметрҳои хавфи фаъолияти худ ислоҳ мекунад. Бо мақсади нигоҳ доштан ё ислоҳи сохтори сармоя, Бонк метавонад маблағи дивидендҳои ба саҳмдорон пардохтшударо танзим кунад, сармояро ба саҳмдорон баргардонад ё коғазҳои қиматноки саҳмияҳоро барорад. Дар муқоиса бо солҳои қаблӣ, ҳадафҳо, сиёсатҳо ва равандро дар Бонк тағйироти ҷиддӣ надидаанд.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Бонки миллии Тоҷикистон меъёри кофӣ будани сармояро ҳамчун таносуби сармояи танзимкунандаи ташкилоти қарзӣ ва дороиҳое, ки бо назардошти хавф баркашида шудаанд, муқаррар кардааст. Меъёри кофӣ будани сармоя на камтар аз 12% муқаррар карда шудааст.

Сармояи танзимшаванда аз сармояи ҳолиси асосӣ иборат аст, ки аз сармояи саҳҳомӣ, фоидаи тақсимнашуда, аз ҷумла фоидаи соли ҷорӣ ва захираи асосӣ иборат аст. Сармояи танзимкунанда тибқи талаботи бонки Миллии Тоҷикистон ва талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб карда мешавад. Ҷузъи дигари сармояи танзимкунанда сармояи иловагӣ мебошад, ки захираҳои азнавбаҳодиҳиро дар бар мегирад.

Дороиҳое, ки бо назардошти хавф ҳисоб карда мешаванд, бо истифода аз иерархияи категорияҳои хавф, ки арзёбии хавфҳои қарзӣ, бозорӣ ва амалиётиро инъикос мекунад, ҳисоб карда мешаванд.

Дар зер ҳисобҳои танзимкунандаи сармоя бо назардошти хавфи дороиҳо, ва инчунин меъёри кофии сармоя ба санаи 31 декабри соли 2024 ва 2023 оварда шудаанд:

	Барои соли, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соли, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
Ҳаракати сармояи асосӣ		
Дар аввали сол	173,122	81,040
Пур кардани сармояи саҳҳомӣ	140,000	-
Пур кардани захираҳои умумӣ	50,999	92,082
Дар охири сол	364,121	173,122

	Барои соли, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соли, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
Таркиби сармояи танзимшаванда		
Сармояи асосӣ		
Сармояи саҳҳомӣ	364,121	173,122
Тарҳи: арзиши ҳолиси тавозунии дороиҳои ғайримоддӣ	(2,363)	(3,599)
Тарҳи: саҳмияҳои сармоягузорӣ ба дигар ташкилотҳои молиявӣ	(7,000)	(7,000)
Ҳамагӣ сармояи асосӣ	354,758	162,523
Сармояи иловагӣ		
Захираҳои умумӣ, то 1,25%-и дороиҳои бо назардошти хавф баркашидашуда	3,938	3,223
50% аз фоидаи соф	33,794	25,499
Захираи азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ	296	296
Ҳамагӣ сармояи иловагӣ	38,028	29,018
Ҳамагӣ сармояи танзимшаванда	392,786	191,541
Дороиҳое, ки бо назардошти хавф баркашида шудаанд	1,508,791	1,111,110
Ҳамагӣ дороиҳо	3,286,320	1,720,421

	Таносуб барои мақсадҳои басандагии сармоя	Таносуби минималии талабшаванда
	%	%
Ба ҳолати 31 декабри соли 2024		
Коэффитсиенти кифоятии сармоя К1.1	26.03%	12%
Коэффитсиенти кифоятии сармоя К1.2	11.94%	10%
Коэффитсиенти кифоятии сармоя К1.3	23.51%	10%
Ба ҳолати 31 декабри соли 2023		
Коэффитсиенти кифоятии сармоя К1.1	17.24%	12%
Коэффитсиенти кифоятии сармоя К1.2	10.50%	10%
Коэффитсиенти кифоятии сармоя К1.3	14.63%	8%

30. СИЁСАТИ ИДОРАКУНИИ ХАВФҲО

Фаъолияти Бонк ба намудҳои гуногуни хавфҳо хос аст. Бонк идоракунии хавфҳоро дар қараёни доимии муайян, арзёбӣ ва назорат, инчунин тавассути муқаррар кардани маҳдудиятҳои хавф ва дигар чораҳои назорати дохилӣ амалӣ менамояд. Раванди идоракунии хавфҳо барои нигоҳ доштани даромаднокии устувори Бонк муҳим аст ва ҳар як корманди алоҳидаи Бонк барои хавфҳои марбут ба иҷрои вазифаҳои худ масъул аст. Бонк ба хавфи қарзӣ, хавфи пардохтпазирӣ ва хавфи бозорӣ, ки дар навбати худ ба хавфҳои амалиётӣ ва хавфҳои ғайрирасмӣ тақсим карда мешавад, дучор меояд. Бонк инчунин ба хатари амалиётӣ дучор мешавад. Раванди назорати мустақили хавфҳо ба хавфҳои пешбурди фаъолият, ба монанди тағйирот дар муҳити зист, технология ё тағйирот дар соҳа дахл надорад. Чунин хатарҳо аз ҷониби Бонк дар қараёни банақшагирии стратегӣ назорат карда мешаванд.

Сохтори идоракунии хавфҳо

Низоми идоракунии хавфҳо сохтори ташкилии сеқабата дорад, ки аз сатҳи коллегиалӣ, воҳидҳои таҳлилӣ ва воҳидҳои тиҷорӣ иборат аст.

Масъулияти умумӣ барои муайян ва назорати хавфҳо аз ҷониби Шӯрои нозирон ба дӯш гирифта мешавад, аммо мақомоти мустақили алоҳида низ мавҷуд аст, ки барои идоракунӣ ва назорати хавфҳо масъул мебошад.

Шӯрои нозирон

Шӯрои нозирон барои равиши умумӣ, инчунин тасдиқи стратегия ва принципҳои идоракунии хавфҳо масъул аст.

Раёсат

Вазифаҳои Раёсат таҳияи нақшаи буҷетӣ барои сол, таҳлил ва баррасии стратегияи Бонк ва баррасии хатарҳои асосиро дар бар мегирад. Раёсат барои назорати раванди идоракунии хавфҳо дар Бонк ва таҳияи сохтори идоракунии хавфҳо масъул аст.

Аудити дохилӣ

Равандҳои идоракунии хавфҳо, ки дар Бонк сурат мегиранд, аз ҷониби шӯъбаи аудити дохилӣ тафтиш карда мешаванд, ки ҳам расмиёти кофӣ ва ҳам иҷрои ин расмиётро аз ҷониби Бонк месанҷад. Шӯъбаи аудити дохилӣ ба шӯрои Нозирон тобеъ аст, гарчанде ки маъмурият ба мақомоти иҷроия тобеъ аст. Дар робита ба ин, аудити дохилӣ, пас аз муҳокимаи натиҷаҳои санҷишҳои гузаронидашуда бо Роҳбарияти Бонк, бозёфтҳо ва тавсияҳои худро ба Шӯрои нозирон пешниҳод менамояд.

Дигар воҳидҳои сохторӣ

Воҳидҳои сохтории Бонк барои риояи нишондиҳандаҳои нақшавӣ ва маҳдудиятҳои муқарраршуда, қабули қарорҳои фаврӣ ва ташкили назорат ва мониторинги дохилӣ масъуланд.

Низоми баҳодихии хавфҳо ва интиқоли имтилооти хавф

Бонк идоракунии хавфҳоро дар асоси равиши низоми бо таъя ба стандартҳои ягонаи ошкор, арзёбӣ ва кам кардани хавфҳо, ки бо назардошти тавсияҳои Бонки Миллии Тоҷикистон ва кумитаи Назорати бонкии Базел муқаррар шудаанд, амалӣ менамояд. Мувофиқи стандартҳои зикршуда, Бонк расмиёти идоракунии хавфҳоро нисбати хавфҳои асосии фаъолияти Бонк таҳия ва бомуваффақият татбиқ намуд.

Низоми муайянкунии хавфҳо тартиботеро дар бар мегирад, ки ба ин омилҳо алоқаманданд:

- муайян кардани хавфҳо барои амалиёти нав;
- муайян кардани хавфҳо барои амалиёти қолабӣ;
- тағйироти ҷиддиро дар сатҳ ва хусусияти хавфҳое, ки раванди фаъолияти Бонкро ҳамроҳӣ мекунад, муайян мекунад.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Хавфҳои Бонк бо истифода аз усуле арзёбӣ карда мешаванд, ки ҳам зарари пешбинишударо инъикос мекунад, ки эҳтимолан дар чараёни фаъолияти оддӣ ба амал омадааст ва ҳам зарари ғайричашмдошт, ки арзёбии зарари воқеии бештарро дар асоси моделҳои омӯри ташкил медиҳанд. Дар моделҳои арзишҳои эҳтимолият, ки аз таҷрибаи гузашта гирифта шудаанд ва бо назардошти шароити иқтисодӣ ислоҳ карда шудаанд, истифода мешаванд. Бонк инчунин "сценарияҳои бадтарин" - ро моделсозӣ мекунад, ки дар сурати рух додани ҳодисаҳои, ки ғайриимкон ҳисобида мешаванд, рух дода метавонанд.

Мониторинг ва назорати хавфҳо асосан ба ин робита доранд:

- меъёрҳои муқаррарнамудаи Бонк; Чунин маҳдудиятҳои стратегияи пешбурди фаъолият ва шароити бозорро, ки дар он Бонк фаъолият мекунад, инчунин сатҳи хавфҳо, ки Бонк омода аст ба зимма гирад, инъикос мекунад ва ба соҳаҳои алоҳида диққати махсус дода мешавад. Ғайр аз ин, Бонк қобилияти умумии худро барои хавфҳои нисбат ба мавқеи маҷмӯӣ дар ҳама гуна хавфҳо ва амалиётҳои назорат ва арзёбӣ мекунад;
- ташаккули захираҳои тавассути ташкили захираҳои махсус барои талафоти пешбинишуда;
- диверсификасияи сандуқ - тақсимои хавф дар соҳаҳои гуногун, иншоот ва воситаҳои молиявӣ барои паст кардани сатҳи умумии хавф;
- ба расмӣ даровардани гарав - ба зимма гирифтани хавфҳои миёна ва дар боло зикршуда дар сурати мавҷуд будани ҳуқуқи қонунӣ барои ҷуброни талафоти пешбинишуда тавассути татбиқи ҳуқуқи дахлдори гарав.

Паст кардани хавф

Дар доираи раванди умумии идоракунии хавфҳо, Бонк ҳосилаҳо ва дигар воситаҳоро барои идоракунии мавқеъҳои, ки дар натиҷаи тағйирот дар меъёрҳои фоида, қурби асъор, хавфҳои тағйирёбии нархи саҳмияҳо, хавфҳои қарзӣ ва инчунин мавқеъҳои дар бораи амалиётҳои пешбинишуда ба вучуд меоянд, истифода мебаранд.

Консентратсия аз ҳад зиёди хавф

Консентратсияи хавф дар ҳолате рух медиҳад, ки як қатор контрагентҳои фаъолиятҳои шабеҳро анҷом медиҳанд ё фаъолияти онҳо дар як минтақаи ҷуғрофӣ сурат мегирад, ё ин ки контрагентҳои хусусиятҳои шабеҳи иқтисодӣ доранд ва дар натиҷаи тағйирот дар шароити иқтисодӣ, сиёсӣ ва дигар шароитҳои ба қобилияти ин контрагентҳои барои иҷрои ўҳдадорихои шартномавӣ таъсири монанд доранд.

Консентратсияи хавф ҳассосияти нисбии фаъолияти Бонкро ба тағйирот дар шароите, ки ба як соҳа ё минтақаи ҷуғрофӣ таъсир мерасонанд, инъикос мекунад.

Бо мақсади пешгирӣ кардани консентратсияи аз ҳад зиёди хавфҳо, сиёсатҳои ва расмиёти Бонк принципҳои махсусро дар бар мегиранд, ки ба нигоҳ доштани сандуқи диверсификацияшуда равона карда шудаанд; идоракунии консентратсияҳои муқаррарнамудаи хавф амалӣ карда мешавад.

31. ХАВФИ ҚАРЗӢ

Хавфи қарзӣ ин хавфи талафоти Бонк дар натиҷаи иҷро накардани ўҳдадорихои шартномавии муштариен ё контрагентҳои мебошад.

Бонк хавфи қарзиро тавассути муқаррар кардани андозаи ҳадди ниҳии хавф, ки омода аст аз рӯи контрагентҳои инфиродӣ, консентратсияҳои соҳавии хавф ва инчунин тавассути мониторинги риояи маҳдудиятҳои муқарраршудаи хавф қабул кунад, идора мекунад.

Дар соли 2024, Бонк сиёсати қарзии мутавозин ва мувозинатиро идома дод, ки бо чунин муқаррароти стратегӣ ифода ёфтааст: нигоҳ доштани захираи кофии дороихои моеъ ва рушди афзалиятноки самти қарзидихӣ.

Бонк тартиби санҷиши сифати қарзро таҳия кард, то ки тағйироти эҳтимолии қобилияти қарзии контрагентҳоро саривақт ошкор кунад, аз ҷумла давра ба давра аз нав дида баромадани андозаи гарав. Раванди идоракунии хавфи қарзӣ дар бар мегирад: таҳлили эътимоднокии молиявии қарзгиранда аз рӯи ҳисоботи молиявии ӯ, маълумоти дастраси ВАО; арзёбии таърихи қарзии қарзгиранда, сифат ва

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

сатҳи таъмини қарз; мониторинги хавфи қарзӣ аз рӯи қарзгирандагон, мониторинги хизматрасонии қарз, мавҷудият ва бехатарии гаравҳо аз рӯи қарзҳои ба мизоҷон додашуда; арзёбӣ ва ташаккули захираҳои зарурӣ барои пӯшонидани зарари эҳтимолӣ аз рӯи қарзҳои додашуда.

Бонк сиёсатҳо ва расмиёти идоракунии хавфи қарзиро таҳия кардааст, ки масъалаҳои маҳдуд кардани концентратсияи сандуқи қарзӣ ва таъсиси кумитаи Қарзиро дар бар мегирад, ки хавфи қарзиро назорат мекунад.

Ҳангоми қабули қарор дар бораи имконияти додани қарз, кумитаи Қарзӣ мунтазам натиҷаҳои санҷиши қарзии қарзгирандаро арзёбӣ мекунад.

Сиёсати қарзии Бонк аз ҷониби Шӯрои нозирон баррасӣ ва тасдиқ карда мешавад. Бонк сатҳи хавфи қарзиро тавассути муқаррар кардани маҳдудиятҳое, ки андозаи хавфро нисбат ба як қарзгиранда ё гурӯҳи қарзгирандагон ва инчунин бахшҳои иқтисодиёт маҳдуд мекунад, сохтор мекунад. Мониторинги ҳаррӯзаи хавфҳои воқеӣ нисбат ба маҳдудиятҳои муқарраршуда гузаронида мешавад.

Таъсири хавфи қарзӣ дар асоси таҳлили мунтазами қобилияти қарзгирандагон ва қарзгирандагони эҳтимолӣ барои ҷавоб додан ба ўҳдадориҳои марбут ба пардохти фоизҳо ва маблағи асосӣ, инчунин тавассути тағйир додани ин маҳдудиятҳои қарзӣ ҳангоми зарурат дар асоси инфиродӣ ё гурӯҳӣ пайгирӣ карда мешавад. Таъсири хавфи қарзӣ инчунин тавассути гирифтани гарав ва инчунин кафолатҳои аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ додашуда танзим карда мешавад. Чунин хавфҳо пайваста назорат карда мешаванд ва на камтар аз як маротиба дар як семоҳа таҳлил карда мешаванд.

Муайян кардани пешфарз (дефолт)

Пешфарз эътирофи Бонк дар бораи иҷро накардан ё иҷро накардани ўҳдадориҳои молиявии худ аз ҷониби контрагент дар назди Бонк мебошад.

Пешфарз на дертар аз лаҳзае ба амал меояд, ки дорои молиявӣ 90 рӯз ба таъхир афтадааст, ба истиснои ҳолатҳое, ки Бонк дорои маълумоти асоснок ва тасдиқшуда мебошад, ки истифодаи меъёри пешфарз, ки таъхири бештари пардохтро пешбинӣ мекунад, мувофиқтар аст. Таърифи пешфарз, ки барои ин мақсадҳо истифода мешавад, ба ҳама воситаҳои молиявӣ пайваста татбиқ карда мешавад, ба истиснои ҳолатҳое, ки маълумот мавҷуд аст, ки таърифи дигари пешфарз барои як воситаи муайяни молиявӣ мувофиқтар аст.

Бонк пешфарзи контрагентро дар сурати иҷрои яке аз меъёрҳои зерин ё ҳарду меъёр эътироф мекунад:

- Меъёри сифатӣ – Бонк асосҳои кофӣ дорад, ки контрагент талаботи Бонкро дар ҳаҷми пурра иҷро накунад, бе истифодаи тадбирҳое, ба монанди татбиқи таъминот (дар сурати мавҷуд будани он).
- Меъёри миқдорӣ – Бонк дар назди Бонк қарзи пардохтнашуда дорад, ки давомнокии он зиёда аз 90 рӯзи тақвимӣ мебошад

Меъёрҳои сифатии эътирофи пешфарз

Меъёрҳои сифатии эътирофи пешфарз таҳлили нишондиҳандаҳои устувории молиявӣ, пардохтпазирӣ ва даромаднокӣ, инчунин пардохтпазирӣ гарав мебошанд ва аз муайян кардани қобилияти қарзии он иборатанд.

Меъёри муҳимтарин, ки вазъи молиявии контрагентро тавсиф мекунад, нишондиҳандаҳои устувории қараёни молиявӣ, таъмини воситаҳои худӣ ва сатҳи қарз ё ўҳдадориҳо мебошанд.

Арзёбии сифат мониторинги амалиёти қарзӣ ва инчунин назорати додани қарзро дар бар мегирад.

Асосҳои эътирофи пешфарз ин рӯйдодҳо мебошанд:

- *Иҷро накардани шартҳои шартнома*

Контрагент шартҳои шартномаро иҷро накард (масалан, ковенантҳо), ки дар натиҷа Бонк пешфарзи контрагентро тибқи шартнома (мувофиқи шартҳои шартнома) эътироф кард ва пардохти пеш аз мӯҳлати қарзро талаб кард.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Ин меъёр дар ҳолате истифода мешавад, ки агар контрагент талаботи Бонкро дар бораи пеш аз мӯҳлат пардохт кардани қарз саривақт ва пурра иҷро накарда бошад.

Санаи пешфарз дар ин ҳолат, санаи ба таъхир афтодани қарзи пешпардохтшуда ҳисобида мешавад.

- Таҷдиди талабот

Бонк дар бораи таҷдиди талабот, ки бо мушкилоти молиявии контрагент вобаста аст, қарор қабул кард, ки натиҷаи он метавонад коҳиши назарраси ҳаҷми пардохтҳо аз рӯи қарзи асосӣ, фоизҳо ё комиссияҳо ва ё пешниҳоди таъхири ҷиддӣ барои пардохти онҳо бошад.

Санаи пешфарз санаи қабули қарор дар бораи таҷдиди сохтор (аввалин, агар силсилаи таҷдиди сохтор мавҷуд бошад) ҳисобида мешавад.

- Муфлисшавии контрагент;
- Контрагент ё Бонк барои муфлис шудани контрагент ба суд ариза дод;
- Контрагент муфлис доништа шуд;
- Дар мавриди контрагент яке аз расмиёти муфлисшавӣ ҷорӣ карда шудааст ё контрагент ҳимояи шабеҳро гирифтааст, ки ба шумо имкон медиҳад, ки пардохти талаботи Бонкро пешгирӣ ё ба таъхир гузored;
- Дигар ҳодисаҳо.

Дар сурати ошкор шудани далелҳои мустақим ё ғайримустақим, ки эҳтимолияти баланди татбиқи ҳодисаҳои манфиро нишон медиҳанд, эътирофи пешфарз метавонад тавассути ташаққули ҳукми касбии дахлдор амалӣ карда шавад.

Ҳангоми ташаққули ҳукми касбӣ бояд далелҳои зерин ба назар гирифта шаванд:

- Тибқи талабот (Бонк ё дигар қарздиҳандагон) ба контрагент қарзи мӯҳлаташ гузашта (барои пардохти қарзи асосӣ, фоизҳо, комиссияҳо ва дигар пардохтҳо) ба вуҷуд омадааст;
- Тибқи талаботи Бонк, бо сабаби коҳиши назарраси сифати қарзӣ захира ё арзёбии манфӣ ташкил карда шудааст;
- Талабот аз ҷониби Бонк бо зарари иқтисодӣ фурухта (аз нав дода шудааст);
- Талабот дар шароити барои Бонк номусоид таҷдид карда шудааст;
- Дар фаъолияти молиявӣ хоҷагии контрагент тағйироти ҷиддии манфӣ ба амал омад;
- Далели қаллобӣ аз ҷониби контрагент (нисбати Бонк ё шахсони сеюм) ошкор ва тасдиқ карда шудааст.

Санаи пешфарз дар ин ҳолат санаи ташаққули ҳукми дахлдори касбӣ ҳисобида мешавад.

Меъёрҳои миқдории эътирофи пешфарз

Контрагент дар назди Бонк қарзи пардохтнашуда дорад, ки давомнокии он зиёда аз 90 рӯзи тақвимӣ ё дар дигар давраи тасдиқшуда, ва инчунин асоснок мебошад, ки таъхири пардохтро зиёда аз 90 рӯз пешбинӣ мекунад.

Афзоиши назарраси хавфи қарзӣ

Роҳбарияти Бонк барои арзёбии афзоиши назарраси хавфи қарзӣ, ки унсури муҳими арзёбии зарари қарзӣ мебошад, ҳукмҳо истифода мебарад. Омилҳои зерин аз ҷониби Бонк ҳангоми арзёбии афзоиши эҳтимолии хавфи қарзӣ ба назар гирифта мешаванд:

- Қарзи доимии ба таъхир афтода аз рӯи ўҳдадориҳои контрагент дар назди Бонк зиёда аз 30 рӯзи тақвимино ташкил медиҳад;
- Таҷдиди сохтори қарз бо сабаби имконнопазирии хизматрасонӣ ба ўҳдадориҳо бо шартҳои ҷорӣ;
- Татбиқи чораҳои назарраси таъсиррасонӣ аз ҷониби Бонк барои коҳиш додани хавфҳои қарзӣ, ба монанди назорати мустақим (идорақунӣ) аз болои фаъолияти амалиётӣ;
- Дар давоми 12 моҳи оянда ҷараёни пули нақд барои хизматрасонии ўҳдадориҳо бо шартҳои ҷорӣ ба таври назаррас нокифоя пешбинӣ шудааст;

ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНҶОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

- Тағйироти воқеӣ ё пешбинишудаи назарраси манфӣ, дар ҳолҳои кредитии берунаи воситаи молиявӣ;
- Тағйироти номусоиди мавҷуда ё пешбинишуда дар шароити тиҷоратӣ, молиявӣ ё иқтисодӣ, ки интизор меравад, ба қобилияти қарзгиранда барои иҷрои ўҳдадориҳои қарзии худ тағйироти назаррас ворид кунад;
- Афзоиши назарраси хавфи қарзӣ дар дигар воситаҳои молиявии ҳамон қарзгир;
- Додани давраи имтиёзнок барои пардохти саҳмҳо;
- Доштани маълумот дар бораи ҷалби контрагент ба муҳофизати судӣ, ки метавонад вазъи молиявии ўро бадтар кунад.

Хавфи қарзӣ дар воситаҳои молиявӣ паст аст, агар:

- хавфи пешфарз оид ба дороии молиявӣ / ўҳадорӣ – паст;
- қарзгиранда барои иҷрои ўҳдадориҳои худ, оид ба пардохти маблағҳои дар шартнома пешбинишуда дар ояндаи наздик захираи назарраси устуворӣ дорад;
- тағйироти номусоиди шароити иқтисодии пешбурди фаъолият дар дурнамои дурдаст метавонад боиси кам шудани қобилияти қарзгиранда барои иҷрои ўҳдадориҳои худ гардад, аммо ҳатман ба камшавӣ оварда намерасонад.

Дар доираи фаъолияти худ, Бонк афзоиши хавфи қарзиро аз рӯи вомбаргҳои давлатӣ, ки бо асъори милли номинатсия шудаанд, инчунин тавозунро дар муассисаҳои молиявии дорои рейтинги баланди қарзӣ истисно мекунад.

Ҳосилаҳои дороиҳои молиявӣ

Хавфи қарзии марбут ба ҳосилаҳои молиявӣ дар ҳар лаҳза бо ҳосилаҳои арзиши мусбати одилона, ки дар ҳисоботи вазъи молиявӣ эътироф шудаанд, маҳдуд аст.

Андозаи максималии хавфи қарзӣ аз рӯи чузъҳои ҳисоботи вазъи молиявӣ, аз ҷумла ҳосилаҳои молиявӣ, бидуни назардошти таъсири коҳиши хавф дар натиҷаи истифодаи созишномаҳои умумии баҳисобгирӣ ва созишномаҳои таъминот, дар арзиши тавозунии онҳо ба таври беҳтарин инъикос ёфтааст.

Аз рӯи воситаҳои молиявӣ, ки бо арзиши одилона инъикос карда мешаванд, арзиши тавозунӣ андозаи ҷорӣ хавфи қарзӣ мебошад, аммо на андозаи максималии хавф, ки дар оянда дар натиҷаи тағйирёбии арзиш ба вуҷуд омада метавонад.

Сифати қарзӣ аз рӯи синфҳои дороиҳои молиявӣ

Бонк сифати қарзии дороиҳои молиявиро бо ёрии таснифи онҳо тибқи дастури бонки Миллии Тоҷикистон идора мекунад. Тибқи ин таснифот, системаи ҳолҳои қарзӣ аз 5 гурӯҳи хавфи қарзӣ сарчашма мегирад. Ҳангоми таснифи дороиҳои молиявӣ ба гурӯҳи муайяни хавф меёроҳ, аз қабili нишондиҳандаҳои молиявӣ, хидматрасонии қарз ва арзиш ва кифоягии гарав ба назар гирифта мешаванд.

31.1 КОНСЕНТРАТСИЯИ ХАВФ БАРОИ ТАЪСИРИ МАКСИМАЛИИ ХАВФИ ҚАРЗӢ

Идоракунии хавфҳои бонкӣ аз болои хавфи вобаста ба тағйироти қонунгузорӣ назорат мебарад ва таъсири онро ба фаъолияти Бонк арзёбӣ мекунад. Ин равиш ба Бонк имкон медиҳад, ки талафоти эҳтимолиро аз тағйирот дар фазои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳадди ақал оварда расонад.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ) БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ (бо ҳазор Сомонӣ)

Маълумот дар бораи концентратсияи ҷуғрофии дороиҳо ва ӯҳдадориҳо дар ҷадвалҳои зерин оварда шудаанд:

	Ҷумҳурии Тоҷикистон	Мамлакатҳои аъзоӣ ТҲИТ	Дигар давлатҳо	Дар санаи 31 декабри соли 2024 Ҳамагӣ
ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ:				
Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо	1,733,212	-	-	1,733,212
Воситаҳо бо дастрасии маҳдуд	63,481	-	-	63,481
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо	131,527	125,144	41,715	298,386
Дороиҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзёбӣ мешаванд	-	-	-	-
Қарзҳо ба мизочон	129,657	-	-	129,657
Сармоягузорӣ	57,324	-	-	57,324
Дигар дороиҳо	836,397	-	-	836,397
ҲАМАГӢ ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ	2,951,599	125,144	41,715	3,118,458
ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ:				
Воситаҳои бонкҳо ва дигар ташкilotҳои молиявӣ	498	-	-	498
Ӯҳдадориҳо молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзёбӣ мешаванд	5,341	-	-	5,341
Воситаҳои мизочон	2,094,561	-	-	2,094,561
Дигар ӯҳдадориҳо	753,343	-	-	753,343
ҲАМАГӢ ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ	2,853,743	-	-	2,853,743
МАВҚЕИ ХОЛИС	97,856	125,144	41,715	264,715

	Ҷумҳурии Тоҷикистон	Мамлакатҳои аъзоӣ ТҲИТ	Дигар давлатҳо	Дар санаи 31 декабри соли 2023 Ҳамагӣ
ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ:				
Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо	675,363	-	-	675,363
Воситаҳо бо дастрасии маҳдуд	40,790	-	-	40,790
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо	142,754	23,829	7,943	174,526
Дороиҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзёбӣ мешаванд	1,606	-	-	1,606
Қарзҳо ба мизочон	105,689	-	-	105,689
Сармоягузорӣ	10,025	-	-	10,025
Дигар дороиҳо	551,780	-	-	551,780
ҲАМАГӢ ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ	1,528,008	23,829	7,943	1,559,779
ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ:				
Воситаҳои бонкҳо ва дигар ташкilotҳои молиявӣ	155,140	-	-	155,140
Воситаҳои мизочон	1,079,786	-	-	1,079,786
Дигар ӯҳдадориҳо	260,127	-	-	260,127
ҲАМАГӢ ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ	1,495,053	-	-	1,495,053
МАВҚЕИ ХОЛИС	32,955	23,829	7,943	64,726

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

31.2 МАҲДУДИЯТҲОИ НАЗОРАТ ВА СИЁСАТИ ИДОРАКУНӢ

Бонк тамаркузи хавфи қарзиро идора, маҳдуд ва назорат мекунад, алахусус дар робита ба қарзгирандагон ва соҳаҳои инфиродӣ.

Бонк хавфи қарзиро тавассути муқаррар кардани маҳдудиятҳо барои як қарзгиранда ва инчунин дар бахшҳои соҳа назорат мекунад. Бонк ин хавфҳоро пайваستا назорат мекунад ва инчунин онҳоро дар асоси солона ё бештар аз он, агар лозим бошад, аз нав дида мебарояд.

Таъсири хавфи қарзӣ тавассути таҳлили доимии қобилияти қарзгирандагон ва қарзгирандагони эҳтимолӣ барои пардохти фоизҳо ва қарзи асосӣ ва дар ҳолати зарурӣ тавассути тағйир додани маҳдудиятҳои назорати қарзи додашуда идора карда мешавад.

Дар зер баъзе чораҳои дигари пешгирии хавф оварда шудаанд:

Таъминоти гарав

Бонк як қатор усулҳоро барои нигоҳ доштани хавфи қарзӣ истифода мебарад. Аз ҷама анъанавии онҳо қабули гарав барои пули нақд мебошад, ки барои ташкилотҳои қарзӣ таҷрибаи маъмул аст.

Намудҳои асосии гарав барои қарзҳо ва пешпардохтҳои инҳоянд:

- Амволи ғайриманқул;
- Молу мулки манқул, металлҳои қиматбаҳо;
- Амволи шахсӣ ва ғайра

Арзиши амволи гарав дар асоси арзиши одилонаи рӯзи додани қарз муайян карда мешавад ва ба маблағи қарзи, қарзи муайян дар санаи ҳисоботӣ маҳдуд карда мешавад.

Арзёбии беқурбшавӣ

Омилҳои асосие, ки ҳангоми санҷиши қарзҳои беқурбшавӣ ба назар гирифта мешаванд, инҳоянд: оё пардохти фоизҳо ва пардохтҳо барои пардохти қарзи асосӣ ба таъхир афтадаанд; оё дар бораи мушкилоти молиявии контрагентҳо, паст шудани рейтинги қарзии онҳо ё вайрон кардани шартҳои ибтидоии шартнома маълум аст.

Захираҳое, ки дар асоси инфиродӣ баҳо дода мешаванд

Бонк захираҳоеро муайян мекунад, ки барои ҳар як қарзи инфиродӣ дар асоси инфиродӣ заруранд.

Ҳангоми муайян кардани андозаи захираҳо ҳолатҳои зерин ба назар гирифта мешаванд:

- доштани нақшаи бизнес ва устувории тичорати контрагент;
- қобилияти ӯ барои беҳтар кардани натиҷаҳои фаъолият ҳангоми пайдоиши мушкилоти молиявӣ;
- маблағҳои пешбинишуда барои гирифтани ва маблағи пешбинишудаи пардохти дивидендҳо дар сурати муфлисшавӣ;
- имконияти ҷалби кӯмаки молиявӣ;
- арзиши татбиқи таъминот;
- мӯҳлати гардиши пули нақди пешбинишуда.

Зарар аз беқурбшавӣ дар ҳар санаи ҳисоботӣ ё бештар аз он арзёбӣ карда мешавад, агар ҳолатҳои ғайриҷашмдошт диққати бештарро талаб кунанд.

Андозаи максималии хавфи қарзии Бонк

Андозаи максималии хавфи қарзии Бонк метавонад вобаста ба хавфҳои инфиродӣ, ки ба дороиҳои мушаххаси молиявӣ ва дороиҳои умумӣ хосанд, ба таври назаррас фарқ кунад нисбати хавфҳои бозор.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

Барои дороиҳои молиявӣ, ҳадди ниҳии хавфи қарзӣ ба арзиши балансии ин дороиҳо баробар аст, бидуни назардошти маблағи қарз ва гарав. Барои кафолатҳои молиявӣ ва дигар ўҳдадориҳои шартӣ, ҳадди ниҳии хавфи қарзӣ маблағи ҳадди аксарест, ки Бонк ҳангоми зарурат бояд пардохт кунад, ё пардохтҳои кафолатӣ, ё ин ки дар сурати талаб кардани қарзҳо дар доираи хатҳои қарзии кушода.

Дар ҷадвали зерин андозаи максималии хавфи қарзӣ оид ба дороиҳои молиявӣ ва ўҳдадориҳои шартӣ оварда шудааст:

Барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст					
	Андозаи максималии хавфи қарзӣ	Маблағи ба ҳисоб гирифта шуда	Ҳаҷми ҳолиси хавфи қарзӣ баъди ба ҳисоб гирифтани таъминот	Таъминот	Ҳаҷми ҳолиси хавфи қарзӣ баъди ба ҳисоб гирифтани таъминот
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо	298,386	-	298,386	-	298,386
Қарзҳо ба мизочон	129,657	-	129,657	(113,183)	16,474
Қоғазҳои қиматноки сармоягузорӣ	57,324	-	57,324	-	57,324
Дигар дороиҳои молиявӣ	836,397	-	836,397	-	836,397

Барои соле, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст					
	Андозаи максималии хавфи қарзӣ	Маблағи ба ҳисоб гирифта шуда	Ҳаҷми ҳолиси хавфи қарзӣ баъди ба ҳисоб гирифтани таъминот	Таъминот	Ҳаҷми ҳолиси хавфи қарзӣ баъди ба ҳисоб гирифтани таъминот
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо	174,526	-	174,526	-	174,526
Қарзҳо ба мизочон	105,689	-	105,689	(98,647)	7,042
Қоғазҳои қиматноки сармоягузорӣ	10,025	-	10,025	-	10,025
Дигар дороиҳои молиявӣ	551,780	-	551,780	-	551,780

Дар сурати иҷро накардан ё иҷро накардани ўҳдадориҳои қарзӣ аз ҷониби қарзгиранда, Бонк ҳуқуқ дорад иҷрои ин ўҳдадориҳоро тавассути:

- татбиқи муштараки мавзӯи гарав;
- қабули амволи гарав ба моликият бо тартиби муқаррарнамудаи қонун;
- ситонидани амволи гарав ба тариқи судӣ.

Ҳангоми фуруши якҷояи ашёи гарав, дар аксари ҳолатҳо, Бонк варианти бастани шартномаи сечонибаи хариду фурушро бо қарзгиранда ва харидор истифода мебарад. Тибқи ин шартнома, ўҳдадориҳои харидор аз пардохти қарзи фурушанда дар назди Бонк иборатанд; ўҳдадориҳои фурушанда аз додани ҳуқуқи амвол ба харидор иборатанд; ва ўҳдадориҳои Бонк аз пардохти қарз аз ҷониби қарзгиранда ва гирифтани молу мулк иборатанд.

Ситонидани молу мулки гарав дар тартиби судӣ аз ҷониби Бонк асосан дар ҳолатҳое, ки истифодаи усулҳои алтернативӣ ғайриимкон ё номуносиб аст ё дар ҳолате, ки ба гарав гузоштани молу мулки гарав барои ҷимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои Бонк зарур аст, анҷом дода мешавад.

Дороиҳои молиявӣ мувофиқи рейтинги қарзии ҷорӣ, ки аз ҷониби агентҳои дорои эътибори байналмилалӣ бароварда шудаанд, баҳо дода мешаванд. Баландтарин рейтинг имконпазир AAA аст. Дороиҳои молиявӣ ба дараҷаи сармоягузорӣ рейтинги аз AAA то BBB доранд. Дороиҳои молиявӣ, ки рейтингҳои аз BBB паस्तтар доранд, ҳамчун баҳодихии тахминӣ тасниф карда мешаванд.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ) БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ (бо ҳазор Сомонӣ)

Дар ҷадвалҳои зерин гурӯҳбандии дороиҳои молиявии Бонк аз рӯи рейтингҳои қарзӣ оварда шудаанд:

	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	Баҳо дода нашудааст	31 декабри соли 2024 Ҳамагӣ
ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ:									
Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо	797,278	294,646	155,989	-	-	-	-	485,299	1,733,212
Воситаҳо бо дастрасии маҳдуд	-	-	-	-	-	-	-	63,481	63,481
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо	104,435	53,709	35,806	23,871	-	-	-	80,564	298,386
Қарзҳо ба мизочон	-	-	-	-	-	-	-	129,657	129,657
Сармоягузорӣ	-	-	-	-	-	-	-	57,324	57,324
Дигар дороиҳо	-	-	-	-	-	-	-	836,397	836,397

	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	Баҳо дода нашудааст	31 декабри соли 2023 Ҳамагӣ
ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ:									
Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо	310,667	108,058	60,783	-	-	-	-	195,855	675,363
Воситаҳо бо дастрасии маҳдуд	-	-	-	-	-	-	-	40,790	40,790
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо	61,084	24,434	15,707	12,217	-	-	-	61,084	174,526
Дороиҳои молиявӣ, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзёбӣ мешаванд	-	-	-	-	-	-	-	1,606	1,606
Қарзҳо ба мизочон	-	-	-	-	-	-	-	105,689	105,689
Сармоягузорӣ	-	-	-	-	-	-	-	10,025	10,025
Дигар дороиҳо	-	-	-	-	-	-	-	551,780	551,780

Азбаски на ҳама контрагентҳои Бонк аз ҷониби агентҳои рейтингии байналмилалӣ баҳогузорӣ карда мешаванд, Бонк барои муайян кардани рейтингҳои контрагенти бо рейтингҳои агентҳои байналмилалӣ рейтингӣ муқоисашаванда аз рӯи рейтингҳои дохилии давлатро истифода мебарад.

Соҳаи бонкӣ одатан тавассути қарзҳои худ ба мизочон ва амонатҳои байнибонкӣ ба хатари қарзӣ дучор мешавад. Маблағи асосии хавфи қарзии Бонк дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мутамарказ шудааст. Бо мақсади риоя кардани лимити қарзӣ ва дастуралалҳои қобилияти қарзӣ, ки бо сиёсату тартибҳои дохилии қарзӣ муқаррар шудаанд, мунтазам назорат карда мешавад.

Дар ҷадвали зерин арзиши тавозунии дороиҳои беқурбшуда ва фарсудадагии дороиҳое, ки муҳлаташон гузаштааст, вале беқурб нашудаанд, муфассал оварда шудааст:

	Дороиҳои чорӣ беқурбнашуда	Дороиҳои молиявӣ батаъхирافتодаи беқурбнашуда				Дороиҳои молиявӣ беқурбшуда	31 декабри соли 2023 Ҳамагӣ
		То 3 моҳ	Аз 3 - То 6 моҳ	Аз 6 моҳ - то 1 сол	Зиёда аз 1 сол		
ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ:							
Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо	1,733,212	-	-	-	-	-	1,733,212
Воситаҳо бо дастрасии маҳдуд	63,481	-	-	-	-	-	63,481
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо	298,386	-	-	-	-	-	298,386
Қарзҳо ба мизочон	126,035	240	-	-	-	3,382	129,657
Сармоягузорӣ	57,324	-	-	-	-	-	57,324
Дигар дороиҳо	833,543	-	-	-	-	2,854	836,397

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

	Дороиҳои ҷории беқурбнашуда	Дороиҳои молиявии батаъхирافتодаи беқурбнашуда				Дороиҳои молиявии беқурбшуда	31 декабри соли 2023 Ҳамагӣ
		То 3 моҳ	Аз 3 - То 6 моҳ	Аз 6 моҳ - то 1 сол	Зиёда аз 1 сол		
ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ:							
Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо	675,363	-	-	-	-	-	675,363
Воситаҳо бо дастрасии маҳдуд	40,790	-	-	-	-	-	40,790
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо	174,526	-	-	-	-	-	174,526
Дороиҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзебӣ мешаванд	1,606	-	-	-	-	-	1,606
Қарзҳо ба мизочон	102,791	192				2,706	105,689
Сармоягузорӣ	10,025	-	-	-	-	-	10,025
Дигар дороиҳо	549,475	-	-	-	-	2,305	551,780

31.3 ХАВФИ БОЗОР

Хавфи бозор — ин хавфест, ки арзиши одилонаи гардиши пули нақд дар воситаҳои молиявӣ дар натиҷаи тағирот дар параметрҳои бозор, ба монанди меъёрҳои фоизӣ, қурби асъор ва нархҳои воситаҳои саҳомӣ тағйир меёбад. Мавқеи Бонк бо истифода аз таҳлили ҳассосият идора ва назорат карда мешавад. Ба истиснои мавқеъҳои асъорӣ, Бонк концентратсияи назарраси хавфи бозорӣ надорад.

Хавфи асъорӣ

Хавфи асъорӣ — ин хавфест, ки арзиши воситаи молиявӣ дар натиҷаи тағйирёбии қурби асъор тағйир меёбад.

Дар зер мавқеи асъории Бонк нисбат ба хавфи асъорӣ ба санаи 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 оварда шудааст:

	Сомони	Долл. ИМА	Евро	Рубли руси	Дигар	с. 2024 Ҳамагӣ
ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ:						
Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо	1,388,674	107,843	965	235,534	196	1,733,212
Воситаҳо бо дастрасии маҳдуд	47,683	11,336	116	3,749	597	63,481
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо	98,417	37,619	10,897	143,392	8,061	298,386
Дороиҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзебӣ мешаванд	-	-	-	-	-	-
Қарзҳо ба мизочон	40,324	89,333	-	-	-	129,657
Сармоягузорӣ	57,324	-	-	-	-	57,324
Дигар дороиҳо	635,820	190,788	343	9,168	279	836,397
ҲАМАГӢ ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ	2,268,242	436,919	12,321	391,843	9,132	3,118,457
ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ:						
Воситаҳои бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ	401	97	-	-	-	498
Ӯҳдадориҳо молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзебӣ мешаванд	-	5,341	-	-	-	5,341
Воситаҳои мизочон	1,769,840	285,964	1,512	27,555	9,690	2,094,561
Дигар ўҳдадориҳо	690,401	875	1,019	60,815	234	753,343
ҲАМАГӢ ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ	2,460,642	292,277	2,530	88,369	9,924	2,853,743
МАВҚЕИ ХОЛИС	(192,401)	144,642	9,791	303,473	(792)	264,714

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)
 БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ
 (бо ҳазор Сомонӣ)

	Сомони	Долл. ИМА	Евро	Рубли русӣ	Дигар	с. 2023 Ҳамагӣ
ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ:						
Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо	567,916	104,045	1,312	1,313	777	675,363
Воситаҳо бо дастрасии маҳдуд	25,091	15,699	-	-	-	40,790
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо	76,845	80,023	2,483	13,684	1,491	174,526
Дороиҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзёбӣ мешаванд	1,606	-	-	-	-	1,606
Қарзҳо ба мизочон	27,741	77,948	-	-	-	105,689
Сармоягузорӣ	10,025	-	-	-	-	10,025
Дигар дороиҳо	455,835	15,532	363	75,989	4,061	551,780
ҲАМАГӢ ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ	1,165,059	293,247	4,158	90,986	6,329	1,559,779
ЎҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ:						
Воситаҳои бонкҳо ва дигар ташкilotҳои молиявӣ	78,440	76,700	-	-	-	155,140
Воситаҳои мизочон	886,253	174,480	179	18,059	815	1,079,786
Дигар ўҳдадориҳо	249,701	33	228	9,285	879	260,126
ҲАМАГӢ ЎҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ	1,214,394	251,213	407	27,344	1,694	1,495,052
МАВҚЕИ ХОЛИС	(49,335)	42,034	3,751	63,642	4,635	64,727

Таҳлили ҳассосияти хавфи асъор

Дар чадвали поён таҳлили ҳассосияти Бонк ба 10% афзоиш ва кам шудани қурби сомонӣ нисбат ба доллари ИМА дар солҳои 2024 ва 2023 оварда шудааст. Роҳбарияти Бонк боварӣ дорад, ки дар шароити кунунии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон коҳиши 10% тағйирёбии воқеӣ дар қурби сомонӣ нисбати қурби расмӣ мубодилавӣ мебошад. 10% - сатҳи ҳассосиятест, ки аз тарафи Бонк дар ҳисоботҳо оид ба хавфи асъории ба кормандони идоракунаани Бонк пешниҳодшаванда истифода мешавад ва баҳодиҳии аз ҷониби роҳбарияти Бонк кардашударо дар бар мегирад. Таҳлили ҳассосият фақат маблағҳо бо асъори хориҷиро, ки дар охири давра мавҷуданд, бо истифодаи қурби асъор дар санаи ҳисоботӣ, ки ба 10% тағйир дода шудаанд, ифода мекунад.

Дар поён таъсирот ба фоидаи соф дар асоси арзиши номиналии дороҳои молиявӣ ва ўҳдадориҳои молиявӣ дар санаи 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 нишон дода шудааст:

	Барои соли, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст		Барои соли, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст	
	Қурби расмӣ асъор, +10%	Қурби расмӣ асъор, -10%	Қурби расмӣ асъор, +10%	Қурби расмӣ асъор, -10%
Таъсир ба фоида ва зарар	14,464	(14,464)	4,203	(4,203)

31.4 ХАВФИ АМАЛИЁТӢ

Хавфи амалиётӣ — ин хавфест, ки дар натиҷаи вайроншавии системавӣ, хатогиҳои кормандон, қаллобӣ ё ҳодисаҳои беруна ба вучуд меояд. Вақте ки системаи назорат аз қор мемонад, хавфҳои амалиётӣ метавонанд ба обрӯи Бонк зарар расонанд, оқибатҳои ҳуқуқӣ дошта бошанд ё ба зарари молиявӣ оварда расонанд. Бонк наметавонад ҳамаи хавфҳои амалиётиро бартараф кунад, аммо Тавассути системаи назорат, инчунин пайгирӣ ва андешидани воқунишҳои мувофиқ ба хавфҳои эҳтимоли, Бонк чунин хавфҳоро идора мекунад. Системаи назорат тақсимои самараноки вазифаҳо, ҳуқуқи дастрасӣ, расмиёти тасдиқ ва тасдиқ, омӯзиши кормандон ва расмиёти арзёбӣ, аз ҷумла аудити дохилиро дар бар мегирад.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

31.5 ХАВФИ ПАРДОХТПАЗИРӢ

Хавфи пардохтпазирӣ — ин хавфест, ки Бонк наметавонад ўҳдадориҳои худро ҳангоми иҷрои онҳо дар шароити муқаррарӣ ё ғайричашиддошт иҷро кунад. Бо мақсади маҳдуд кардани ин хавф, Роҳбарият дастрасии манбаъҳои гуногуни маблағгузориро таъмин кард. Роҳбарият инчунин идоракунии дороиҳоро бо назардошти мувозинати дороиҳо ва ўҳдадориҳо аз рӯи мўҳлат ва ҳаҷм амалӣ намуда, ҳамаҷуз ба баргардонидани талабот ва пардохти ўҳдадориҳои ояндаро назорат мекунад.

Стратегияи идоракунии пардохтпазирии Бонк, тақсимои дороиҳои пардохтпазирро ба дороиҳои пардохтпазирӣ навбати якум ва дуюм пешбинӣ мекунад. Ин тақсимои дороиҳои пардохтпазир аз дарки зарурати эҳтимолии фаъолияти Бонк дар ҳолати фавқулодда дар сурати таъсири шокии як ё якчанд омилҳои хавф бармеояд. Дороиҳои пардохтпазирӣ навбати дуюм сармоягузориҳои даромаднок мебошанд, ки дар ҳолати зарурӣ метавонанд барои таъмини пардохтпазирӣ иловагии Бонк зуд ба пули нақд интиқол дода шаванд. Онҳо аслан захираи дороиҳои пардохтпазир мебошанд.

Бонк дорои сандуқи дороиҳои гуногун ва серталаб мебошад, ки дар сурати қатъи ғайричашиддошти воридоти маблағҳо метавонанд бо пули нақд зуд фурухта шаванд. Бонк инчунин хатҳои кредитии кушода дорад, ки маблағҳои онро барои қонеъ кардани талабот ба пули нақд истифода бурдан мумкин аст. Ғайр аз ин, Бонк пасандози ҳатмиро дар бонки Миллӣ қойгир кардааст, ки андозаи он аз андозаи маблағҳои ҷалбшудаи муштариён вобаста аст.

Бонк пардохтпазирро аз нуқтаи назари иҷрои меъёрҳои пардохтпазирӣ муқаррарнамудаи Бонки Миллии Тоҷикистон низ арзёбӣ менамояд.

Дар зер ин меъёрҳо ба ҳолати 31 декабри солҳои 2024 ва 2023 оварда шудаанд:

	Соли 2024	Соли 2023
Меъёри пардохтпазирӣ ҷорӣ (дориҳои пардохтпазир/амонатҳо ва ўҳдадориҳои кўтоҳмуддат)	70.39%	56.75%

Таҳлили дороиҳо ва ўҳдадориҳо дар асоси мўҳлати пардохт

Дар ҷадвали зер таҳлили дороиҳо ва ўҳдадориҳои молиявии Бонк аз 31 декабри соли 2024 ва 2023 аз рӯи мўҳлат, пардохтҳои боқимонда дар асоси ўҳдадориҳои шартномавии тахфифнашуда, оварда шудааст:

ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПУШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНҚОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

	Миёна- вазни %	То 1 моҳ	Аз 1 то 3 моҳ	Аз 3 моҳ то 1 сол	Аз 1 то 5 сол	Беш аз 5 сол	Мӯҳлат номуайян	с. 2024 Ҳамагӣ
ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ:								
Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо		1,613,212	120,000	-	-	-	-	1,733,212
Воситаҳо бо дастрасии маҳдуд		63,481	-	-	-	-	-	63,481
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо		205,471	10,694	75,353	6,869	-	-	298,386
Дороиҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзёбӣ мешаванд		-	-	-	-	-	-	-
Қарзҳо ба мизочон		9,625	17,554	41,211	50,642	8,798	1,827	129,657
Сармоягузорӣ		45,300	-	-	5,000	-	7,024	57,324
Дигар дороиҳо		-	836,397	-	-	-	-	836,397
ҲАМАГӢ ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ		1,937,088	984,645	116,564	62,511	8,798	8,851	3,118,457
ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ:								
Воситаҳои бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ		498	-	-	-	-	-	498
Ӯҳдадориҳо молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзёбӣ мешаванд		5,341	-	-	-	-	-	5,341
Воситаҳои мизочон	9%	2,013,219	73,857	6,829	656	-	-	2,094,561
Дигар ўҳдадориҳо		-	753,343	-	-	-	-	753,343
ҲАМАГӢ ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ		2,019,058	827,200	6,829	656	-	-	2,853,743
МАВҚЕИ ХОЛИС		(81,970)	157,445	109,735	61,855	8,798	8,851	264,713

ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПУШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНҚОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

	Миёна- вазни %	То 1 моҳ	Аз 1 то 3 моҳ	Аз 3 моҳ то 1 сол	Аз 1 то 5 сол	Беш аз 5 сол	Мӯҳлат нормуайян	с. 2023 Ҳамагӣ
ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ:								
Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо		675,363	-	-	-	-	-	675,363
Воситаҳо бо дастрасии маҳдуд		40,790	-	-	-	-	-	40,790
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо		124,526	8,000	42,000	-	-	-	174,526
Дороиҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзебӣ мешаванд		1,606	-	-	-	-	-	1,606
Қарзҳо ба мизочон		3,709	11,582	40,833	42,191	7,374	-	105,689
Сармоягузорӣ		-	-	-	3,000	-	7,025	10,025
Дигар дороиҳо		547,087	-	4,693	-	-	-	551,780
ҲАМАГӢ ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ		1,393,081	19,582	87,526	45,191	7,374	7,025	1,559,779
ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ:								
Воситаҳои бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ		78,441	76,700	-	-	-	-	155,141
Воситаҳои мизочон	9%	1,061,415	513	10,804	7,054	-	-	1,079,786
Дигар уҳдадориҳо		260,126	-	-	-	-	-	260,126
ҲАМАГӢ ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ		1,399,982	77,213	10,804	7,054	-	-	1,495,053
МАВҚЕИ ХОЛИС		(6,901)	(57,631)	76,722	38,137	7,374	7,025	64,726

ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПУШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (ДАВОМ)

БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНҶОМ ЁФТААСТ

(бо ҳазор Сомонӣ)

32. ҲОДИСАҲО ПАС АЗ САНАИ ҲИСОБОТӢ

То санаи барориши ин ҳисоботи молиявӣ ягон ҳодисаи дигар, ё амалиёте рух наводааст, ки бояд тибқи СБҲМ (IAS) 10 «Ҳодисаҳои пас аз санаи ҳисоботӣ» ошкор карда шаванд.

33. ТАСДИҚИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ

Ҳисоботи молиявии мазкур аз ҷониби Роҳбарияти Бонк тасдиқ шудааст ва барои нашр 15 майи соли 2025 эътироф шудааст.